

Вазорати рушди иқтисод
ва савдои Ҷумҳурии
Тоҷикистон



Шӯрои машваратии назди
Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон оид ба беҳтар
намудани фазои сармоягузорӣ



РУШДИ БОЗОРИ СУҒУРТА ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН: ТАҲЛИЛ ВА ТАВСИЯҲО

ҲИСОБОТИ ГУРӯҲИ КОРӢ
ОИД БА БЕҲТАР НАМУДАНИ ФАЗОИ САРМОЯГУЗО҆РӢ ВА
СОҲИБКОРӢ ДАР БАХШИ СУҒУРТА ДАР ҶУМҲУРИИ
ТОҶИКИСТОН

Дар ҳамкорӣ бо:



ДУШАНБЕ 2014

Мундарича

САРСУХАН	3
БОБИ 1. МОҲИЯТ ВА МАВҚЕИ НИЗОМИ МУОСИРИ СУҒУРТА ДАР РУШДИ ИҚТИСОДИЁТИ МИЛЛӢ	
1.1. Моҳият ва аҳамияти суғурта дар рушди иқтисодиёти мамлакат.....	5
1.2. Таҷрибаи ҷаҳонии рушди суғурта.....	7
1.3. Стандартҳои байналмилалии суғурта.....	22
БОБИ 2. МАСЪАЛАҲОИ РУШДИ БОЗОРИ СУҒУРТА ДАР ТОҶИКИСТОН: ТАҲЛИЛ ВА ТАВСИЯҲО	
2.1. Вазъи муосири бозори суғурта дар мамлакат.....	25
2.2. Сохтори низоми танзим ва назорати бахши суғурта.....	44
2.3. Заминаҳои ҳуқуқии танзими бозори суғурта дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.....	50
БОБИ 3. САМТҲОИ АФЗАЛИЯТНОКИ РУШДИ БАҲШИ СУҒУРТА	
3.1. Самтҳои рушд ва афзалиятҳои дарозмӯҳлат дар соҳаи суғурта.....	65
3.2. Вазифаву тадбирҳои мушаҳҳас	66
ХУЛОСА.....	67
ЗАМИМАҲО:	
1. Маълумот доир ба ширкатҳои суғуртавии ватани.....	69
2. Хизматрасониҳои суғуртавӣ аз ҷониби ширкатҳои суғуртавии Ҷумҳурии Тоҷикистон.....	77
3. Руйхати санадҳои меъёрии ҳуқуқии бахши суғурта.....	80
4. Фармоиши Вазорат.....	82
5. Нусхаи протоколҳо.....	84

**ЛОИҲАИ НАҚШАИ ЧОРАБИНИҲОИ ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ
ТОҶИКИСТОН ОИД БА БЕҲТАР НАМУДАНИ ФАЗОИ
САРМОЯГУЗОРӢ ВА СОҲИБКОРӢ ДАР БАҲШИ СУҒУРТА ДАР
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

САРСУХАН

Бахши сугурта яке аз унсурҳои муҳими таркибии бахши молиявии иқтисодиёти мамлакатҳо ба ҳисоб рафта, метавонад дар шароити гузариш ба муносибатҳои бозорӣ ба ҳалли масъалаҳои мубрами иҷтимоию иқтисодӣ мусоидат намояд.

Мавриди зикр аст, ки сугурта ҳамчун низоми ҳимоя ва дастгирии манфиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, дар самти таъмини бехатарии ҳаёт, саломатӣ ва молу мулк унсури асосии иҷтимою иқтисодии чомеа ба ҳисоб рафта, барои пешрафти соҳаҳои иқтисодиёт ва ҳочагии ҳалқ муҳим арзёбӣ мегардад. Сугурта ба амалишавии принсипи тақсимоти заرارҳои тарафайн байни сугурташаванда ва сугуртакунанда равона карда шуда, ҳамзамон дар шароити иқтисоди бозоргонӣ ҳамчун яке аз намудҳои фаъолияти соҳибкорӣ ва гирифтани фоида ба ҳисоб меравад.

Дар баробари он ки ба аҳолии кишвар 16 ширкати сугуртавӣ хизматрасониҳои сугуртавиро анҷом медиҳанд, саҳми бахши сугурта дар маҷмӯи маҳсулоти миллии мамлакат ҳамагӣ 0,3 фоизро ташкил медиҳад, ки ин хеле ноҷиз аст.

Дар ин замина дар қатори соҳаҳои дигари иқтисодиёт яке аз самтҳои афзалиятноки ислоҳот дар мамлакат рушди бахши сугурта маҳсуб меёбад. Зоро муҳити имрӯзае, ки мо дар он ҳаёт ва фаъолият менамоем, пур аз ҳодисаҳои ғайричашмдошт аз қабили обхезӣ, сӯхтор, заминларза, садамаҳо, муфлишшавӣ ва дигар ҳолатҳо мебошад ва ба вукуъ омадани онҳо боиси расидани зарари зиёди моддӣ ба шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ мегардад.

Фароҳам овардани шароити мусоиди сармоягузорӣ ва соҳибкорӣ дар бахши сугурта ва фаъолияти пурсамари ширкатҳои рақобатпазири сугуртавӣ имкон медиҳанд, ки маблағҳои аз ҳисоби сугурта ҷамъоваришуда барои рушди соҳаҳои муҳталифи иқтисодиёт сармоягузорӣ карда шаванд.

Бинобар ин солҳои охир таваҷҷӯҳи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди бахши сугурта афзуда, таи солҳои истиқлолият дар ин самт як қатор санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ қабул карда шудаанд, ки дар маҷмӯъ ба инкишофи соҳа мусоидат намуданд.

Дар ин радиф, бо мақсади рушди фаъолияти сугуртавӣ, таъсиси ширкатҳои рақобатпазири бахши сугурта ва бештар намудани воридоти маблағ ба буҷети ҷумҳурӣ аз ҳисоби сугурта, доир намудани таҳлилҳои амиқ ва таҳияи тавсияҳо оид ба ташаккули бахши мазкур дар ҷумҳурӣ аҳамияти беандоза дорад.

Бо ин мақсад, дар банди 4-и Протоколи ҷаласаи XI-уми Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ аз таърихи 30 апрели соли 2013 супориш дода шуд, ки: «вазоратҳои рушди иқтисод ва савдо, молия якҷо бо вазорату идораҳои марбута, бо ҷалби бахши ҳусусӣ ва шарикони рушд оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ва соҳибкорӣ дар бахши сугурта

таҳлили зарурӣ гузаронида, натиҷаҳои онро бо тавсияҳои мушаххас ба ҷаласаҳои ояндаи Шӯро пешниҳод намоянд».

Чиҳати ичрои пурраи ин супориши протоколӣ дар назди Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки намояндагони вазорату идораҳо, бахши ҳусусӣ ва бо дастигирӣ шарикони рушд гурӯҳи корӣ таъсис дода шуда, оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузориву соҳибкорӣ дар бахши суғурта таҳлил гузаронида шуд.

Гурӯҳи корӣ таҷрибаи ҷаҳонии рушди суғурта, стандартҳои байналмилалии фаъолияти суғуртавӣ, вазъи муосири рушди бозори суғуртаи мамлакат ва мушкилоти онро мавриди таҳлил ва омӯзиш қарор дода, натиҷаҳои онро дар ҳисоботи мазкур бо тавсияҳои мушаххас дарҷ намудааст.

Дар заминаи Ҳисобот ва тавсияҳои омодашуда лоиҳаи Нақшай ҷорабиниҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар бахши суғурта таҳия гардида, ба ҷаласаи 13-уми Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба буҳтар намудани фазои сармоягузорӣ пешниҳод карда мешавад.

Қобили тазаккур аст, ки дар фаъолияти гурӯҳи корӣ оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар бахши суғурта шарикони рушди Тоҷикистон, аз ҷумла Бонки Ҷаҳонӣ саҳмгузорӣ намудаанд. Махсусан қайд кардан лозим аст, ки дар ҷараёни баррасии масъалаҳои марбут ба соҳаи суғурта Ҳисоботи барномавии Бонки Ҷаҳонӣ “Масъалаҳои асосии бахши суғурта дар Тоҷикистон”, ки моҳи феврали соли 2013 таҳия гардида буд, ба инобат гирифта шудаанд.

Ҳисоботи мазкур аз сарсухан, се боб, ки моҳият ва мавқеи низоми муосири суғурта дар рушди иқтисодиёти миллӣ, масъалаҳои рушди бозори суғурта дар Тоҷикистон ва самтҳои афзалиятноки рушди ин бахшро инъикос менамоянӣ, хулоса ва замимаҳо иборат мебошад.

БОБИ 1. МОХИЯТ ВА МАВҚЕИ НИЗОМИ МУОСИРИ СУҒУРТА ДАР РУШДИ ИҚТИСОДИЁТИ МИЛЛӢ

1.1. МОХИЯТ ВА АҲАМИЯТИ СУҒУРТА ДАР РУШДИ ИҚТИСОДИЁТИ МАМЛАКАТ

Бахши сугурта яке аз бахшҳои муҳими иқтисодиёти миллӣ ва хочагии ҷаҳонӣ ба ҳисоб меравад. Рушди устуори бахши сугурта дар иқтисодиёти миллӣ, ҳимояи сугуртавии манфиатҳои молу мулкии шаҳрвандон ва субъектҳои хочагидорӣ ва ҷуброни саривақтии талафотро таъмин менамояд, ки ба фаъолияти мунтазами корхонаҳо, барқарор намудани моликияти ҳусусӣ, даромад, саломатӣ ва сатҳи зиндагии шаҳрвандон мусоидат менамояд.

Сугурта яке аз қисмҳои таркибии робитаҳои иқтисодии байни одамон дар ҷараёни истеҳсолот, тақсимот, мубодила ва истеъмоли неъматҳои моддӣ ба ҳисоб рафта, тавассути он товони зарар, ки дар рафти фаъолияти хочагӣ ва ҳаётни одамон ба вучуд меояд, кафолат дода мешавад.

Дар замони муосир доир ба таснифоти фаъолияти сугурта нуқтаи назари гуногун ҷой дорад. Дар бештари кишварҳо сугуртаро ба ду намуди асосӣ ҷудо менамоянд: сугуртаи ҳаёт ва намудҳои дигари сугурта, ки бо сугуртаи ҳаёт алоқаманд нестанд.

Дар баробари ин, дар таҷрибаи фаъолияти ширкатҳои сугуртавӣ се самт ва ё се шакли сугурта: **молу мулкӣ, шахсӣ ва масъулият** муайян карда шудааст.

Дар **сугуртаи шахсӣ**, объекти сугурта - манфиатҳои молу мулкии алоқаманд ба ҳаёт, саломатӣ, қобилияти меҳнатӣ ва бо нафақа таъмин гардидани сугуртакунанда ё шахси сугурташуда, ба ҳисоб меравад. Ба сугуртаи шахсӣ дохил мешаванд:

- Сугуртаи ҳаёт.
- Сугурта аз ҳодисаҳои ноҳуш.
- Сугуртаи тиббӣ.

Дар **сугуртаи молу мулк**, объекти сугурта - манфиатҳои молу мулкие, ки бо ихтиёрдорӣ, истифодабарӣ ва идоракуни молу мулк алоқаманд мебошад, ба ҳисоб мераванд. Ба сугуртаи молу мулкӣ шаклҳои зерини сугурта дохил мешаванд:

- Сугуртаи амвол;
- Сугуртаи масъулият;
- Сугуртаи таваккали соҳибкорӣ;
- Сугуртаи таваккали молиявӣ.

Дар баробари ин ба сугуртаи амвол шаклҳои зерини сугуртакунонӣ дохил мешаванд:

- Сугуртаи молу мулки муассисаҳо ва ташкилотҳо;
- Сугуртаи молу мулки шаҳрвандон;
- Сугуртаи нақлиёт (воситаҳои нақлиёт ва борҳо);

- Суѓуртаи дигар намуди молу мулк гайр аз намудҳои дар боло зикршуда.

Дар суѓуртаи масъулият, объекти суѓурта - манфиатҳои молу мулкии алоқаманд бо подоши зарари суѓуртакунанда, ки ба шахси сеом расонида шудааст, шомил мебошад. Ба суѓуртаи масъулият шаклҳои зерини суѓурта дохил мешаванд:

- Суѓуртаи масъулияти шаҳрвандии дорандагони воситаҳои нақлиёт;
- Суѓуртаи масъулияти шаҳрвандии интиқолдиҳанда;
- Суѓуртаи масъулияти шаҳрвандии муассисаҳо – дорои сарчашмаи баланди хатар;
- Суѓуртаи масъулияти касбӣ;
- Суѓуртаи масъулият барои иҷро накардани ӯҳдадориҳо;
- Дигар намудҳои суѓуртаи масъулияти шаҳрвандон.

Қобили тазаккур аст, ки бахши рушдёftai суѓурта густариши фаъолияти истеҳсолӣ ва соҳибкориро таъмин менамояд. Чунки ҳангоми дар фаъолияти субъектҳои иқтисодӣ ба миён омадани ҳолатҳои номусоиди хусусияти табиӣ, техниκӣ ва ё молиявӣ дошта тавассути суѓурта талафот рупуш карда шуда сатҳи пешакӣ ноилшудаи фаъолият ва натиҷаҳои молиявӣ барқарор карда мешаванд. Доираи паҳншавии талафот маҳдуд гардида таъсири он ба дигар субъектҳои иқтисодӣ пешгирӣ карда мешавад. Тавассути суѓурта талафоти ибтидой ҳангоми руй додани ҳодисаи суѓуртавӣ дар сатҳи микроиқтисодӣ фаро гирифта шуда раванди мунтазами такрористеҳсол дар сатҳи макроиқтисодӣ таъмин мегардад. Ҳамин тарик, бахши суѓурта ба сифати унсури мӯтадилкунандаи макроиқтисодии иқтисодиёти миллӣ баромад менамояд.

Махсусан дар шароити табодуллоти сифатӣ дар низоми иҷтимоию иқтисодӣ ва ташаккули муносибатҳои бозорӣ масъалаи рушди васеи бахши суѓурта ҳамчун низоми таъминкунандаи ҳимояи манфиатҳои молу мулкии ва иҷтимоии субъектҳои хочагидорӣ аҳамияти калонро соҳиб мегардад. Зоро гузариш ба иқтисодиёти бозорӣ дар назди давлат як қатор вазифаҳои муҳими макроиқтисодиро, ки ҳалли босуръат ва самаранокро талаб менамоянд, мегузорад. Аммо амалигардонии онҳо бе истифодаи воситаҳо ва фишангҳои бозорӣ, ки суѓурта муҳимтарини онҳо мебошад, имконнопазир аст.

Вазифаи асосии бахши суѓурта ҳамчун бахши махсусгардонидашудаи иқтисодиёти ташкили низоми ҳимояи манфиатҳои молу мулкии шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқӣ, ки ҷуброни воқеии талафоти дар натиҷаи намудҳои гуногуни фаъолият, зуҳуроти гайричашмдошти табиӣ, садамаҳои техногенӣ, фочиаҳо, ҳолатҳо ва ҳодисаҳои манғии иҷтимоӣ таъмин менамояд, ва инчунин фароҳам овардани муҳити боэътиමод ва устувори хочагидории барои рушди иқтисодӣ зарур мебошад.

Ҳамзамон хусусияти хоси фишангӣ суѓуртавӣ аз он иборат мебошад, ки он на фақат метавонад вазифаи ҳимояи манфиатҳои молу мулкии корхонаҳо ва шаҳрвандонро амалӣ гардонад, балки инчунин аксарияти вазифаҳои макроиқтисодии давлатро низ ҳалл намояд.

Дар мамлакатҳои дорои иқтисодиёти рушди устувор бахши сұғурта нақши яке аз бахшҳои стратегии иқтисодиётро мебозад, зеро:

- Харочоти иҷтимоии бучети давлатро кам намуда, маблағҳои озодшударо ба барномаҳои муҳими иҷтимоии давлатӣ равона месозад;
- Ба мӯътадил гардидани вазъи иҷтимоию иқтисодӣ дар ҷамъият ба сифати унсури ҷудонашавандай низоми ҳимояи иҷтимоии аҳолӣ аз ҳисоби амалигардонии намудҳои аз нигоҳи иҷтимоӣ муҳими сұғурта (сұғуртаи иловагии нафақа, сұғуртаи дарозмуддати ҳаёт, сұғуртаи масъулияти шаҳрвандии соҳибони воситаҳои нақлиёт ва гайра) мусоидат менамояд.
- Ба таҳқими низоми молиявии давлат таъсири назаррас мерасонад, зеро тибқи стандартҳои эътирофшудаи ҷаҳонӣ бахши сұғурта бахши ба тағйироти гуногун зудмутобиқшаванда сарчашмаи доимии дохилӣ ва нисбатан боэътиими сармоягузориҳо ба иқтисодиёти мамлакат ба ҳисоб меравад (дар ИМА қарib 30%-и маблағгузориҳои дарозмуддат ба иқтисодиёт ба маблағҳои ширкатҳои сұғуртавӣ рост меояд, ки сұғуртаи дарозмуддати ҳаётро амалӣ мегардонанд).
- Тавассути ҳимояи сұғуртавӣ сатҳи талаботи пардохтпазир дар иқтисодиёт барқарор ва таъмин карда мешавад. Аз нуқтаи назари иқтисодӣ сұғурта раванди азnavtaқsimkunii воситаҳои пулиро ба роҳ мемонад. Маҳз мавҷудияти муносибатҳои азnavtaқsimkunii моҳияти сұғуртаро муйян намуда, онро дар баробари муносибатҳои молиявию қарзӣ мегузорад.
- Тавассути сұғурта роҳандозии маблағҳои андӯхтшуда барои рушди иқтисодиёти миллӣ амалӣ гардонида шуда сұғурта функцияи сармоягузориро иҷро мекунад. Таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки мамлакатҳои маблағҳои зиёд андухтнамуда, ба рушди нисбатан босуръати иқтисодӣ тамоюл доранд. Дар фарқият аз бонкҳои тиҷоратӣ, ки дар ҷалби кӯтоҳмуддати маблағҳои пулий маҳсус гардонида мешаванд, ширкатҳои сұғуртавӣ (маҳсусан ширкатҳои сұғуртаи ҳаёт) маблағҳои дар намуди ҳаққи сұғуртавӣ бадастовардашударо дар давоми муддати дароз, яъне зиёда аз 10 сол, ихтиёрдорӣ менамоянд.

Бо назардошти бартариятҳои қайдкардашудаи бахши сұғурта амалӣ намудани як қатор тадбирҳои қонунгузорӣ ва маъмурӣ кифоя мебошад, то ки барои истифодаи иқтидори азими иқтисодии бахши сұғурта баҳри рушди устувори иқтисодиёти миллӣ имконият фароҳам оварда шавад.

1.2. ТАҶРИБАИ ҶАҲОНИИ РУШДИ СҰҒУРТА

Сұғурта дар миқёси ҷаҳонӣ яке аз соҳаҳои босуръат инкишофёбандай фаъолияти соҳибкорӣ мебошад. Ҳаҷми созиҳҳои сұғуртавӣ дар бозори ҷаҳонии молиявӣ ҳамасола меафзоянд. Мутобики маълумоти дастрасшуда (ҷадвали №1) соли 2012 ҳаҷми умумии маблағҳои аз ҷониби ширкатҳои

суғуртавӣ дар тамоми ҷаҳон ҷалбшуда ба 4,6 трлн.доллари ИМА баробар гардида, нисбат ба соли 2011 - 2,4 фоиз афзоиш ёфтааст¹.

Ҷадвали №1

Қиёси мавқеи кишварҳо дар бозори ҷаҳонии суғурта дар соли 2012 ва нишондихандаҳои асосии он

мавқеъ дар соли 2012 (2011)	Давлатҳо	Маблағи суғуртавӣ с.2012, бо \$ млн.	Афзоиши маблағҳои суғуртавӣ бо назардошти таваррӯм, бо %	Ҳиссаи бозори суғурта дар соли 2012 (2011), бо %
1 (1)	ИМА	1270884	1,9	27,55 (26,22)
2 (2)	Ҷопон	654112	7,9	14,18 (14,26)
3 (3)	Британияи Кабир	311418	-2,1	6,75 (6,95)
4 (6)	Хитой	245511	5,2	5,32 (4,83)
5 (4)	Фаронса	242459	-5,5	5,26 (5,94)
6 (5)	Олмон	231908	0,3	5,03 (5,34)
7 (7)	Итолиё	144218	-5,7	3,13 (3,49)
8 (8)	Кореяи Ҷанубӣ	139296	9,0	3,02 (2,84)
9 (9)	Канада	122532	0,7	2,66 (2,64)
10 (10)	Нидерландия	100342	-2,5	2,18 (2,41)
23 (25)	Люксембург	29263	32,6	0,63 (0,51)
24 (19)	Руссия	26027	14,8	0,56 (0,94)
25 (24)	Финляндия	25841	6,1	0,56 (0,55)
50 (49)	Украина	3047	6,8	0,07 (0,07)
63 (65)	Қазоқистон	1419	14,7	0,03 (0,03)
88 (-)	Белоруссия	520	15,2	0,01 (-)
	Ҳамагӣ	4612514	2,4	100

Дар бахши суғуртаи ИМА ва Аврупо шуғли аҳолӣ мувофиқан 1,4 миллион ва 1 миллион нафарро ташкил медиҳад. Агар шумораи ҷойҳои корие, ки ба воситаи сармоягузориҳои бахши суғурта таъсис мейбанд, ба назар гирифта шаванд, онгоҳ ин рақамҳо ба қадри назаррас меафзоянд. Миқёси шуғли аҳолиро дар бахши суғурта метавон бо шумораи аз ҷиҳати иқтисодӣ фаъоли аҳолӣ қиёс намуд, ки аз шумораи назарраси ҷойҳои

¹ Ахбори мазкур аз ҷониби ширкати азнавсуғуртакунандай швейтсарияги Swiss Re дар ҳисоботи Sigma 3/2013 «World insurance in 2012: Progressing on the long and winding road to recovery» нашр шудааст.

кории иловагии тавассути фаъолияти бомувафакияти бахши сугурта ва ё бевосита аз он ташкилшаванда, шаҳодат медиҳад.

Тавре аз ҷадвали №1 бармеояд, мавқеи пешбарандаро дар бозори ҷаҳонии сугурта ИМА ишғол менамояд, ки ба он 27,6 ҳиссаи бозори ҷаҳонии сугурта рост меояд. Ин мамлакат мавқеи худро нисбат ба соли 2011 (26,2% ҳиссаи бозори ҷаҳонӣ) тавонист боз ҳам устувор намояд. Баъди ИМА мавқеи дуюмро Чопон бо 14,2% -и бозори ҷаҳонии сугурта ва Британия Кабир - 6,75% ишғол менамоянд. Ба панҷгонаи пешсаф Хитой - 5,32% ва Фаронса -5,26% дохил шуда Олмон бо 5,03% аз ин панҷгона баромад.

Ҳамзамон қобили қайд аст, ки аз рӯи ҷамъоварии маблағҳои сугуртавӣ дар чунин мамлакатҳо афзоиш ба назар мерасад, аз ҷумла Олмон (0,3%), Швейтсария (2,4%), Ирландия (2,0%), Белгия (4,9%), Люксембург (32,6%), Россия (14,8%), Финляндия (6,1%), Норвегия (9,9%), Полша (5,3%), Туркия (6,3%) ва Белорус (15,2%).

Дар соли 2012 ҳаҷми маблағҳои ҳақи сугуртавӣ оид ба сугуртаи ҳаёт ба 2,3% афзуда 2,621 трлн. доллари ИМА-ро ташкил додаанд. Ҳол он ки дар ҳамин давра ин нишондиҳанда оид ба сугуртаи таввакал ба 2,6% (нисбат ба 1,9%-и афзоиш дар соли 2011) афзоиш ёфта 1,992 трлн. доллари ИМА-ро ташкил дод.

Бозори муосири сугуртавӣ низоми мураккаб ва ба ҳоҷагии ҷаҳонӣ ҳамгиришударо мемонад, ки аз унсурҳо, робитаҳо ва фишангҳои гуногун иборат мебошад. Ширкатҳои сугуртавӣ хизматрасониҳои сугуртавиро амалӣ намуда, гардиши маблағҳоро дар бозори сармоя таъмин менамоянд. Маблағҳои ҷамъоваришудаи ҳаққи сугуртавии сугурташавандагон сарчашмаи афзоишёбандай маблағҳои пулӣ мебошанд.

Бозори рушдёфтаи сугурта имконияти ҷалб намудани захираҳои назаррасро аз фурӯши маҳсулоти сугурта фароҳам меорад. Айни замон дар мамлакатҳои тараққикарда 90%-и тамоми таваккалҳо сугурта карда шуда сугуртаи ҳаёт 57% ва ё 2,3 трлн.долл. ИМА ва сугуртаи ғайри ҳаёт 43% ва ё 1,7 трлн. долл. ИМА-ро ташкил медиҳад.

Бо мақсади таҳлил намудани таҷрибаи ҷаҳонии фаъолияти сугуртавӣ бозори сугуртаи мамлакатҳоеро, ки мавқеи пешбарандаро дар бозори ҷаҳонии сугурта ишғол менамоянд мавриди омӯзиш қарор медиҳем.

Бозори сугуртаи ИМА

Дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ду навъи ширкатҳои сугуртавӣ фаъолият мекунанд - ҷамъияти саҳомӣ ва ҷамъияти сугуртаи байниҳамдигарӣ. Ширкатҳои давлатии сугуртавӣ вуҷуд надоранд. Саҳмияҳои ҷамъиятҳои саҳомиро ҳам шахсони воқеӣ ва ҳам шахсони ҳуқуқӣ ҳарида метавонанд. Ширкатҳои сугуртавӣ се навъи сугуртаро анҷом медиҳанд: иҷтимоӣ (сугуртаи ҳаёт ва саломатӣ, тиббӣ, нафака, амонатӣ), тиҷоратӣ (доираи васеъ) ва амволӣ (сугуртаи биноҳо, автомобилҳо ва дигар амволи шаҳрвандон).

Дар ИМА сугуртаи шаҳсӣ бештар инкишоф ёфтааст. Ҳамасола дар ИМА танҳо барои сугуртаи дарозмуддати ҳаёт қариб 350 млрд. доллари

ИМА ҷамъоварӣ мегардад, ки ин маблағ сеяки маблағи умумии сармоягузориҳоро ба иқтисодиёти миллӣ ташкил медиҳад.

Суѓуртаи шаҳсӣ ба суѓуртаи ҳаёт, суѓурта аз бемориҳо ва фалокатҳо тақсим мешавад. Суѓуртаи ҳаёт дар навбати худ ба суѓурта дар мавриди фавтидан ва суѓуртаи пасандоз тақсим мешавад. Суѓуртаи дар мавриди фавтиданро ба мӯҳлати муайян ё якумрӣ бастан мумкин аст. Суѓуртаи пасандоз ба мӯҳлати муайян баста шуда, маблағи суѓурта ҳангоми ба синни муайян расидани шаҳси суѓурташуда, ки онро шартнома муқаррар кардааст, пардоҳт карда мешавад. Суѓуртаи ҳусусии тиббӣ нисбатан васеъ паҳн гардида, аз ибтиди соли 2014 дар ИМА бо мақсади дастрас намудани хизматрасониҳои тиббӣ ба тамоми аҳолии мамлакат, аз ҷумла аҳолии камбизоат суѓуртаи ҳатмии тиббӣ ҷорӣ карда шуда истодааст.

Суѓуртаи соҳаи қарзию-молиявӣ аз ҷиҳати аҳамиятнокии намудҳои суѓурта дар ҷои дуюм меистад, ки ин дар мамлакат дар соҳаи савдо ва хизматрасонӣ васеъ паҳн шудани принсипҳои ҳисобҳои қарзиро мефаҳмонад.

Дар ИМА танзими бозори суѓурта гайримарказонидашуда буда, дар доираи ҳар як иёлот дар асоси қонунгузории алоҳидаи бахши суѓурта амалӣ гардонида мешавад. Ҳар як штат низоми мустақили суѓурта ва мувофиқан мақоми алоҳидаи назорати суѓуртаро соҳиб мебошад, ки меъёрҳои фаъолияти суѓуртавиро муқаррар намуда, назорати ширкатҳои суѓуртавии амалкунандаро анҷом медиҳад. Мақоми ягонаи назорат дар бахши суѓурта вучуд надорад. Дар сатҳи федералиӣ танҳо ҷанбаҳои алоҳидаи фаъолияти ширкатҳои суѓуртавӣ танзим карда шуда, назорат ва танзими асосӣ аз ҷониби мақомоти иёлотии назорати суѓурта амалӣ гардонида мешавад. Танзими гайримарказонидашуда боиси ба миён омадани фарқиятҳои назаррас дар шароити фаъолияти ширкатҳои суѓуртавӣ, меъёрҳо ва талабот ба онҳо дар иёлотҳои гуногун гардидааст.

Бояд қайд кард, ки дар натиҷаи бӯхрони молиявии ҷаҳонӣ аз соли 2009 инҷониб дар низоми танзим ва назорати бозори молиявии ИМА ислоҳоти амиқ гузаронида шуда истодааст, ки ба марказонидашавии назорат ва танзими бозори бонқӣ, бозори суѓурта ва бозори қофазҳои қиматнок дар Низоми федералии захиравии мамлакат равона карда шудааст.

Бозори суѓуртаи Британияи Кабир

Бозори суѓуртаи Британияи Кабир яке аз аввалин ва пуртаҷрибатарин бозорҳои суѓурта дар ҷаҳон буда, нуфузу эътибори ба худ хосро соҳиб мебошад. Дар давоми даҳсолаҳо то ба имрӯз бозори суѓуртаи Британияи Кабир қоида ва шартҳои фаъолияти суѓуртаро дар ҷаҳон муайян мекунад. Қоидаҳои бозори суѓуртаи Британияи Кабир асоси шартҳои суѓуртаи миллии аксарияти мамлакатҳои ҷаҳонро ташкил медиҳанд.

Аз рӯи баъзе нишондиҳандаҳо то ҳанӯз дар ҷаҳон баробар ба бозори суѓуртаи Британияи Кабир ба назар намерасад. Зоро ҳангоми ҳаҷми начандон қалони бозори дохилии суѓурта (5,3%) ҳиссаи он дар амалиёти байналмилалии суѓуртавӣ 20% фаъолияти ҷаҳонии суѓуртавиро

ташкил медиҳад. Ширкатҳои сугуртавии Британияи Кабир дар 43 мамлакати ҷаҳон амалиёт гузаронида, аз даҳ як ҳиссаи тамоми маблағҳои ҳаққи сугуртавӣ дар ҷаҳон ба суратҳисоби онҳо ворид мегардад.

Маркази фаъолияти сугуртавии Британияи Кабир дар Лондон маркази ҷаҳонии молиявӣ марказонида шудааст. Бозори байналмилалии сугуртаи Лондон маблағҳои молиявии як қатор мамлакатҳо ва ширкатҳои ҷаҳонро хизматрасонӣ мекунад. Нуфузи бозори байналмилалии сугуртаи Лондон ба иқтидори бузурги мутахассисони фаъолияти сугуртавӣ, инфрасоҳтори рушдёфтai бозор ва инчунин фаъолияти корпоратсияи сугуртавии «Ллойд», ки берун аз Британияи Кабир машҳур буда, маблағи ҳамаруза ҷамъоваришудашудаи он 20 миллион фунт стерлингро ташкил медиҳад, такя менамояд. Маблағгузориҳои солонаи «Ллойд» ба иқтисодиёти Британияи Кабир зиёда аз 1 миллиард фунт стерлингро ташкил медиҳанд.

Таърихан бозори сугуртаи Британияи Кабир ба қисми мустақил чудо шудааст: бозори сугуртаи Лондон ва бозори дохилии сугурта. Бозори сугуртаи Лондон асосан муштариёни хориҷиро хизматрасонӣ мекунад, аз ҷумла киштиҳои баҳрӣ, ширкатҳои нафтӣ, корпоратсияҳои фаромилалӣ.

Дар Лондон намояндагиҳо ва ё ширкатҳои фаръии ширкатҳои қалонтарини сугуртавии ҷаҳон, дафтарҳои марказии ширкатҳои азими байналмилалии миёнаравии сугурта, инчунин баъзе соҳторҳои бозори миллии сугурта марказонида шудаанд.

Соҳтори институтионалии бозори сугуртаи Британияи Кабир аз ҷамъиятҳои саҳомӣ, ҷамъиятҳои сугуртаи байниҳамдигарӣ, ки ба сугурташавандагони он тааллук доранд, ҷамъиятҳои рафиқӣ, шӯъбаҳо ва намояндагиҳои ширкатҳои сугуртавии хориҷӣ иборат мебошад.

Сугуртаи шаҳсӣ дар Британияи Кабир дар ширкатҳои маҳсуси сугурта, фондҳои нафақа, инчунин ширкатҳои сармоягузорӣ (ҷамъиятҳои соҳтмонӣ), ки бо фурӯши амволи ғайриманқул ба аҳолӣ машғул мебошанд, марказонида шудааст. Дар давоми даҳ соли охир афзоиши устувори ҷамъоварии маблағҳои ҳаққи сугуртавӣ муশоҳида мешавад, ки пеш аз ҳама бо ворид намудани тағйирот ба қонунгузории нафақа дар Британияи Кабир вобастагӣ дорад. Тағйироти мазкур ҳавасмандии иқтисодии аҳолии қобилияти корӣ доштаро барои ба даст овардани полисҳои сугуртаи ҳусусии нафақа баланд бардоштанд.

Сугуртаи амвол дар байни аҳолӣ як қатор намудҳои анъанавӣ дорад, ки дар байни онҳо сугуртаи нақлиёти сабукрав, амволи хона, масъулияти шаҳрвандӣ ва ғайра ҳастанд. Ба сугуртаи амвол суръати устувори рушд хос аст.

Дар Британияи Кабир чунин намудҳои сугурта маҳсусан васеъ паҳн шудаанд:

- сугуртаи ҳатмии масъулияти шаҳрвандӣ барои зарари ба шаҳси сеом расонидаи соҳибони нақлиёт, ҳавопаймоҳои боркаш ва ҳайвоноти хонагӣ;
- сугуртаи ҳатмии масъулияти касбӣ барои адвокатҳо, муҳосибон, брокерҳои сугурта, инчунин операторони таҷхизоти нерӯи атомӣ.

Шартномаҳои сугуртаи ҳатмӣ тибқи қонунгузорӣ аз тарафи ширкатҳои сугуртавии дар бозори сугуртаи мамлакат фаъолияткунанда баста мешаванд. Ташкилоти давлатии Британияи Кабир сугуртаи ҳатмиро амалӣ намегардонанд.

Шартномаҳои сугуртавӣ дар Британия Кабир бевосита аз тарафи ширкатҳои сугуртавӣ, инчунин бо миёнаравии агентиҳои андерайтингӣ ва миёнаравони сугуртавӣ (агентҳо ва брокерҳо) баста мешаванд.

Сохтори маҳсуси бозори сугуртаи Англия ин низоми ҳимояи сугуртавандагон, инчунин фонди мувофиқи сугурта мебошад, ки он аз ҳисоби ширкатҳои сугуртавӣ ташаккул меёбад. Меъёри маблағчудокунӣ ба фонди ҷуброн ба бузургии вазни хоси маблағи ҳаққи сугуртавӣ, ки ширкати сугуртавӣ тибқи шартномаи сугурта ҷамъ меоварад, асос ёфтааст. Дар сурати муфлис шудани ширкати сугуртавӣ маблағҳои фонди ҷуброн барои пурра ё қисман ҷуброн кардани талафоти онҳо аз рӯи шартномаҳои сугуртаи ҳатмӣ истифода бурда мешавад.

Ба озодии нисбӣ дар муқаррар намудани ҳаққи сугуртавӣ ва қоидаҳои сугуртавӣ нигоҳ накарда, сифати хизматрасониҳои сугуртавӣ баланд арзиши онҳо нисбат ба дигар мамлакатҳо паст мебошад.

Ҳамаи ширкатҳои сугуртавӣ ўҳдадоранд, ки ҳисботи солонаи молиявиро мураттаб намоянд, ки он ба тариқи ҳатмӣ расмиёти аудити берунаро мегузарад, ва онро дар байни саҳомони худ паҳн намоянд.

Ширкатҳои сугуртавӣ аз фоидай фаъолияти сугуртавӣ ва инчунин аз амвол андозҳо месупоранд.

Дар Британияи Кабир низоми аз ҳама либералии сугурта ташкил карда шудааст. То соли 1998 вазифаи мақоми назорати давлатии сугуртаро шӯъбаи сугуртаи Департаменти савдо ва саноат ичро мекард, ки аз ҷониби Котиби давлатӣ оид ба саноат ва савдо роҳбарӣ карда мешуд. Ин мақом иҷозатномадиҳиро ба ширкати сугуртавӣ вобаста ба намудҳои алоҳидаи сугурта амалӣ мегардонд.

Баъдан Идораи танзим ва назорати бозори молиявӣ (Financial Services Authority) таъсис дода шуд, ки мақоми мустақил ва марказии назорати бозори хизматрасониҳои молиявии Британияи Кабир ба ҳисоб рафта, дар баробари бозори сугурта, инчунин дигар доираҳои бозори молиявиро дар мамлакат идора мекард. Фаъолияти ин мақоми мустақил дар худ назорати бонкӣ, танзим ва назорати ҷамъиятҳои соҳтмон, қоғазҳои қиматнок, сармоягузориҳои колективӣ ва фаъолият дар бахши сугурта муттаҳид менамуд.

Аз соли 2012 мақоми мустақили назорату танзими бозори молиявӣ барҳам дода шуда, ваколатҳои он ба Идораи назорати пруденсиалии сохтори Бонки марказии Англия вогузор карда шуд. Ҳамзамон мақоми нав оид ба ҳифзи истеъмолкунандагон ва бозорҳо (Consumer Protection and Markets Authority) таъсис дода шуд.

Бозори сугуртаи Олмон

Бозори сугуртаи Олмон дорои хусусиятҳои ба худ хос буда, 51% онро сугуртаи амвол 37%-ро сугуртаи шаҳсӣ ва 12 % боқимондоро сугуртаи тиббӣ ташкил медиҳанд. Сугуртаи тиббӣ дар Олмон назар ба дигар

мамлакатҳои Аврупои Фарбӣ камтар маъмул аст. Афзоиши солонаи ҷамъоварии маблағҳои ҳаққи сүгуртавӣ дар Олмон 10%-ро ташкил медиҳад.

Даромаднокии амалиёт дар доираи хизматрасониҳои сүгуртавӣ барои шахсони воқеӣ нисбат ба доираи хизматрасониҳои сүгуртавӣ барои шахсони ҳуқуқӣ баланд аст, ки фарқияти назарраси ҳиссаи онҳоро дар бозори сүгуртаи миллӣ (87%-и бозори миллии сүгурта ба доираи хизматрасониҳои сүгуртавӣ барои шахсони воқеӣ ва 13% - ба доираи хизматрасониҳои сүгуртавӣ барои шахсони ҳуқуқӣ) ба вучуд меорад.

Бозори сүгурта дар Олмон босуръат рушд намуда ба низоми таъминоти давлатии иҷтимоӣ ва баҳши ҳусусии сүгурта чудо шудааст. Сүгуртаи иҷтимоӣ барои ҳамаи кормандони меҳнати кироя ҳатмист, агар онҳо бо сүгуртаи ҳусусӣ фаро гирифта нашуда бошанд, яъне сүгуртаи айёми пирӣ, ҳолати бекорӣ, муввақатан гум кардани қобилияти меҳнатӣ дар назар дошта мешавад.

Баҳши сүгурта дар Олмон аз ҷамъиятҳои саҳомии сүгуртавӣ, ки моликияти саҳмгузорони он мебошанд, ҷамъиятҳои сүгуртавии байниҳамдигарӣ ва корпоратсияҳои давлатии сүгуртавӣ иборат аст.

Тибқи маълумоти соли 2011 дар Олмон 215 ширкати сүгуртавие, ки доираи шартномаҳои сүгуртаи шахсиро хизматрасонӣ мекунанд, 230 фонди нафақавии ғайридавлатӣ, 55 ҷамъияти сүгуртаи тиббӣ, 35 ширкати маҳсусгардонидашудаи азnavсүгуртакунӣ ва 330 ташкилоти сүгуртавии дигар фаъолият менамоянд. Илова бар ин ҳусусияти асосии бозори сүгуртаи олмониро фаъолияти зиёда аз 2200 сүгуртакунандай минтақавии маҳалӣ, ки камтар аз 5%-и ҳаҷми умумии ҳаққи сүгуртавиро ҷамъоварӣ мекунанд, ташкил медиҳанд. Ба ширкатҳои хориҷии сүгуртавӣ дар Олмон 13%-и бозори сүгурта тааллуқ дошта, дар байни онҳо ширкатҳои сүгуртавии Швейтсария мавқеи пешбарандаро (9%-и бозори сүгурта) ишғол менамоянд, ки дар давоми зиёда аз 100 сол дар соҳилҳои дарёи Рейн фаъолият менамоянд. Бояд қайд кард, ки ширкатҳои сүгуртавии Олмон низ ҳуқуқи бо дигар намуди фаъолият ба ғайр аз сүгурта машғул шуданро надоранд.

Бозори сүгуртаи Олмон тақрибан дар байни 40 гурӯҳи сүгуртавӣ тақсим шуда, ба 10 ширкати сүгуртавӣ зиёда аз 50%-и ҷамъоварии маблағҳои ҳаққи сүгуртавӣ рост меояд. Мавқеи пешсафро дар бозори сүгуртаи мамлакат як ширкати сүгуртавӣ «AllianzAG» ишғол менамояд, ки ба он зиёда аз 20%-и ҳиссаи бозор, аз ҷумла 42%-и сүгуртаи ҳаёт ва 38%-и дигар намудҳои сүгурта рост меояд. Танҳо 55%-и гардиши ин ширкат бозори миллии сүгуртаро фаро гирифта ҳиссаи боқимонда бо фаъолияти хориҷии он алоқаманд мебошад.

Гурӯҳи сүгуртавии «Volksfursorge» қариб 5%-и бозори дохилиро ишғол менамояд. Ба қатори ширкатҳои қалонтарини сүгуртавӣ ҷамъиятҳои сүгуртавии «Kolonia», «Hermes» ва консерни «Herling» дохил мешаванд. Ширкатҳои сүгуртавии мамлакат мавқеи худро дар бозори сүгурта тавассути захираҳои қалони пулии ҷалбнамудаи худ устувор нигоҳ медоранд. Ба ҳисоби миёна танҳо 13%-и захираҳои пулии дар ихтиёрдоштаи ширкатҳои сүгуртавӣ ба дорандагони полисҳои сүгуртавӣ

пардохт шуда қисми зиёди он ба сармоягузориҳо равона карда мешавад. Сармоягузориҳо ширкатҳои суғуртавии Олмон 25%-и тамоми сармоягузориҳоро ба иқтисодиёти миллӣ таъмин намуда даромад аз онҳо зиёда аз 1/5 даромади умумии суғуртақунандагонро ташкил медиҳанд ва дар фаъолияти онҳо нақши муҳим мебозанд.

Хизматрасониҳои суғуртавӣ дар Олмон хусусияти анъанавӣ доранд. Олмон ягона мамлакати Аврупой мебошад, ки ҳоло ҳам шартномаҳои суғуртаи омехтаи ҳаётро амалӣ мегардонад. Чунин шартномаҳо кафолати 100%-аи пардохти суғуртавиро ҳам дар ҳолати марги муштарӣ ва ҳам дар ҳолати то мӯҳлати муайяншуда зинда мондани вай медиҳанд ва 77%-и бозори суғуртаи ҳаётро ташкил медиҳад.

Олмон дар фаъолияти азnavсуғуртанамоӣ таҷрибаи ниҳоят бой дорад. Ҳанӯз аз солҳои 20-уми асри 19 маблағҳои азими суғуртавӣ дар ширкатҳои азnavсуғуртанамоӣ марказонида шуданд. Ширкатҳои калонтарини азnavсуғуртанамоӣ Ҷамъияти азnavсуғуртанамоии Кёльн ва Ҷамъияти азnavсуғуртанамоии Мюнхен –калонтарин ҷамъиятҳои азnavсуғуртанамоӣ дар ҷаҳон мебошанд. Дараҷаи марказонидашавии ширкатҳои азnavсуғуртанамоӣ нисбат ба ширкатҳои суғуртавӣ хеле баланд буда, танҳо ба 5% ширкатҳои азnavсуғуртанамоӣ қариб 75%-и маблағҳои ҷамъоваришавандай ҳаққи суғуртавӣ рост меояд.

Хусусияти муҳими бозори суғуртаи Олмон дар баробари суғурта амалигардонии хизматрасониҳои бонкӣ аз тарафи ширкатҳои суғуртавӣ дар нуқтаҳои тиҷоратии худ мебошад.

Дар замони мусир тамоюли байнамилалишавии фаъолияти ширкатҳои суғуртавии Олмон ба назар мерасад, ки ҷамъиятҳои суғуртавии он дар зиёда аз 17 мамлакати дунё фаъолият менамоянд. Танҳо ба ду ширкати суғуртавӣ - «Allianz» ва «Nord-Stern» зиёда аз 50%-и маблағҳои ҳаққи суғуртавии аз хориҷи кишвар ҷамъоваришаванд рост меояд.

Бозори суғуртаи Олмон таҳти назорати қатъии давлат қарор дошта хусусияти асосии онро робитаи зичи байни фаъолияти суғурта ва сармояи азими саноатӣ ифода менамояд.

Мақоми назоратии бахши суғуртаро дар Олмон Идораи федералии назорат аз болои фаъолияти ширкатҳои суғуртавӣ амалӣ мегардонд, ки мақсади асосии он ҳимояи манфиати суғурташавандагон буд. Мақоми мазкур иҷозатномадиҳиро оид ба гузаронидани амалиёти суғурта ба ташкилоти ватанӣ ва хориҷии суғуртавӣ дар бозори суғуртаи мамлакат амалӣ мегардонд. Он дорои ҳуқуқ ва ваколатҳои васеи назорат аз болои фаъолияти суғуртавӣ буда, вазифаҳои он оид ба назорати соҳа аз тарафи мақомоти ҳокимият ва идоракуни давлат умуман маҳдуд карда намешуд.

Аз моҳи май соли 2002 дар заминаи се мақомоти федералӣ, аз ҷумла Идораи федералии назорати суғурта, Идораи федералии назорати бонкӣ ва Идораи федералии назорати тиҷорати қофазҳои қиматнок мақоми ягона Идораи федералии назорати молиявӣ BaFin таъсис дода шуд, ки ҳароҷоти он ҳисоби пардохтҳои ташкилоти дар зери назорат он қарордошта рупӯш карда мешуд. Вазифаи асосии BaFin пеш аз ҳама таъмини суботи низоми молиявии Олмон, аз ҷумла амалигардонии назорати пардохтпазирии

ташкилоти молиявӣ, пешгирии фаъолияти ғайриқонунӣ ва ҷоринамоии стандартҳои пешқадами соҳавӣ буд.

Аз соли 2010 инҷониб дар Олмон ислоҳот дар самти муттаҳид намудани назорати низоми молиявӣ дар назди Бонки марказии мамлакат гузаронида шуда, дар натиҷа назорат аз болои бозори молиявӣ дар маҷмӯъ ва назорати баҳши сугурта аз ҷумла, ба Бундесбанк voguzor карда шуд.

Дар замони муосир меъёрҳои муҳимтарини танзими фаъолияти сугурта, меъёрҳои танзимкунандай фаъолияти сармоягузории сугуртакунандагон ба ҳисоб мераванд. Маҳдудият дар самтҳои сармоягузорӣ пеш аз ҳама ба ширкатҳои сугуртаи мустақим муқаррар гардида, ҷамъиятҳои азnavсуғуртакунӣ нисбатан озоданд.

Ба принсипҳои асосии сиёсати сармоягузорӣ эътиимоднокӣ, даромаднокӣ, бозоргирӣ, таркиб ва гуногунӣ (Қонун дар бораи назорати сугурта) дохил карда мешаванд. Барои ширкатҳои сугуртавӣ маблағгузорӣ ба моликияти ғайриманқул, додани қарзҳо бар ивази гарави моликияти ғайриманқул, ҳариди облигатсияҳо ва ғайра муқаррар карда мешавад. Сармоягузорӣ ба чунин объектҳо ба монанди қитъаи замин, иштирок дар моликияти дигар ҷамъиятҳо ба маблағи зиёда аз 10%-и захираҳо танҳо бо мувофиқа бо мақомоти назорати сугурта амалӣ гардонида мешавад. Амалиёти дорои ҳусусияти ҳаннотӣ бо қоғазҳои қимматнок ва моликият ба ташкилоти сугуртавӣ манъ карда шудаанд.

Ҳамзамон қайд кардан лозим аст, ки фонди маҳсуси кафолатӣ барои сугуртаи масъулияти шаҳрвандии соҳибони воситаҳои нақлиётӣ амал мекунад, ки талафоти ҷабрдиагони садамаи нақлиётiro дар ҳолати бо сабабҳои гуногун надоштани полиси сугурта ҳатмии масъулияти шаҳрвандӣ ҷуброн менамояд.

Дар Олмон иштироки муштарақ дар сармоя ва идоракунӣ васеъ паҳн шудааст. Ба мавҷуд набудани маҳдудиятҳои қонунгузорӣ барои сармояи хориҷӣ нигоҳ накарда бозори сугуртаи ин мамлакат нисбатан пушкида мебошад. Зоро олмониҳо ширкатҳои ватании сугуртавиро бартар медонанд.

Сугуртаи ҳатмӣ дар Олмон нисбатан ҳусусияти маҳдуд дорад. Қонунгузорӣ сугуртаи ҳатмӣ корфарморо барои зарари бо маҷруҳии истеҳсолӣ ё бо шароити номусоиди меҳнат ба кормандон расонда, сугуртаи ҳатмии масъулияти шаҳрвандии соҳибони нақлиёти автомобилий, ҳавопаймоҳои боркаш, муҳосибон, ширкорчиён ва ғайраро муқаррар менамояд.

Дар Олмон ду низоми сугуртаи тиббӣ, аз ҷумла сугуртаи ҳатмӣ ва ихтиёрии тиббӣ амал намуда, сугуртаи ҳатмии давлатии тиббӣ нисбатан васеъ паҳн гаштааст. Низоми сугуртаи ҳатмии тиббӣ ба ҳамаи коргарон, донишҷӯён ва бекорон равона карда шуда, қисми дигари аҳолӣ ба таври ихтиёрий сугурта карда мешаванд. Пардохтҳо ба фонди сугуртаи ҳатмии тиббӣ барои коргарон ва кордиҳандагон 6,7%-и фонди музди меҳнатро ташкил медиҳанд.

Бояд қайд кард, ки нисбат ба сугуртаи масъулияти шаҳрвандии соҳибони воситаҳои нақлиётӣ ҳоло ҳам Идораи федералии назорати

сүгурта тарифхоро муқаррар намуда, татбиқи шартҳои ягонаи сүгуртари талаб менамояд. Нисбати дигар намудҳои сүгуртаи ҳатмӣ тартиби муқаррарии назорати сүгурта татбиқ гардида, ҳангоми иҷозатномадӣ Йдораи федералии назорати сүгурта истифодаи шартҳои ягонаи сүгуртари аз рӯи имконият бо назардошти манфиати сүгурташавандагон тавсия медиҳад. Аммо бо вучуди ин сүгуртакунандагон ҳукуки муқаррар намудани шартҳои маҳсусро соҳиб мебошанд. Дар Олмон низоми кӯҳантарини сүгуртаи ҳатмӣ дар ҷаҳон бокӣ мондааст, ки онро дар замони мусир бе сүгуртаи ихтиёри тасаввур кардан ғайриимкон аст.

Даромад аз фаъолияти сүгуртавӣ андозбанӣ шуда, аз ҳамаи пардохтҳои сүгуртавӣ ба истиснои пардохтҳои сүгуртаи ҳаёт андоз ситонида мешавад. Андоз аз арзиши иловашуда аз маблағҳои ҳаққи сүгуртавии ба суратҳисобҳои бонкии сүгуртакунандагон воридшаванда ситонида намешавад.

Бозори сүгуртаи Швейтсария

Барои бозори сүгуртаи Швейтсария сатҳи баланди ҳамгирий ба ҳоҷагии ҷаҳонӣ тавассути пайвастшавии зичи сармояи миллӣ ва ҳориҷӣ хос аст. Ташкилотҳои сүгуртавӣ бештар корпоратсияҳои дори манфиатҳои зиёди трансмиллӣ мебошанд.

Ширкатҳои сүгуртавии Швейтсария баъди бонкҳо субъектҳои муҳимтарини иқтисодиёти миллӣ ба ҳисоб мераванд. Дар аввали соли 2012 70%-и ҳаҷми маблағҳои ҷамъоваришудаи ҳаққи сүгуртавӣ аз мамлакатҳои ҳориҷӣ ҷалб шудаанд, ки аз сатҳи баланди байналмилалишавии фаъолияти онҳо шаҳодат медиҳад. Аз насуғуртанамоӣ, ки дар он сүгуртакунанда як қисми масъулияти ҳудро ба сүгуртакунандагони дигар медиҳад, самти асосии фаъолияти ширкатҳои сүгуртавии швейтсариро ташкил медиҳад. Аз рӯи нишондиҳанда Швейтсария дар ҷаҳон мавқеи ҷорӯро ишғол менамояд.

Швейтсария нишондиҳандаҳои баландтарини ҷамъоварии маблағи сүгурта ба ҳар сари аҳолиро соҳиб мебошад. Дар Швейтсария шартномаҳои сүгурта то 15 фоизи буҷети миёнаи оиларо фаро мегиранд ва моддаи аз ҳама қалони ҳароҷот мебошанд. Оилаҳои сатҳи даромадашон миёнаи Швейтсария барои сүгурта назар ба ҳӯрокворӣ бештар маблағ сарф мекунанд. Ба сүгуртаи шаҳсӣ дар мамлакат бештар аз 50%-и ҳаҷми умумии маблағи сүгуртавӣ рост меояд.

Дар мамлакат низоми сүгуртаи ҳатмии тиббӣ амал мекунад. Ҳамаи шахсони дар Швейтсария истиқоматкунанда новобаста аз шаҳрвандӣ бояд тибқи ин низом сүгурта шаванд. Ин ба коргарони ҳориҷии мавсимиӣ ва шаҳрвандони дигар мамлакатҳое, ки дар Швейтсария на кам аз се моҳ кор карда, ҷунин сүгуртаи ҳориҷиро надоранд, ҳам даҳл дорад.

Шумораи зиёди ширкатҳои сүгуртавии ҳусусӣ аз ҷониби Йдораи федералии тандурустӣ барои амалий гардонидани сүгуртаи ҳатмӣ иҷозат дода шудаанд. Онҳо ҳароҷотҳои хизматрасониҳои тиббиро ҷуброн намуда, фаъолона бо пешгирии бемориҳо ва тарғиби тарзи солими ҳаёт машғул мебошанд.

Суфуртаи фаъолияти соҳибкорӣ низ инкишоф ёфтааст. Ҳамаи корхонаҳои саноатӣ, тиҷоратӣ, нақлиётӣ ва дигар корхонаҳои мамлакат муштариёни ширкатҳои суфуртавӣ мебошанд.

Яке аз шартҳои фаъолияти бомуваффақияти ширкатҳои суфуртавии Швейтсария фаъолияти сармоягузории онҳо дар бозори сармоя мебошад. Ширкатҳои суфуртавӣ бештар аз 50%-и ҳамаи дороҳои худро дар шакли қарз ва сармоягузорӣ ба облигатсияҳо ҷойгир менамоянд.

То соли 2007 танзим ва назорати фаъолияти ширкатҳои суфуртавӣ ва брокерҳоро Дафтари Федералии суфуртаи хусусӣ ва назорати доираи суфуртаи иҷтимоиро Идораи маҳсуси федералӣ амалӣ мегардонд.

Дар асоси Қонун дар бораи мақоми назорати бозорҳои молиявии Швейтсария Ҳадамоти назорати бозорҳои молиявӣ -FINMA (Financial Market Supervisory Authority) таъсис дода шуд. Ин мақоми мустақил дар заминай муттаҳид гардидани се ҳадамоти амалкунанд, аз чумла Дафтари Федералии суфуртаи хусусӣ (FOPI), Идораи мубориза бо легализатсияи даромадҳои гайриқонунӣ ва Комиссияи Федералӣ оид ба бонкҳо дар Швейтсария (SFBC) ташкил карда шуд.

Бозори суфуртаи Фаронса

Намудҳои асосии суфурта дар Фаронса – суфуртаи воситаҳои нақлиёт ва суфуртаи ҳаёт мебошанд. Бозори азnavсуфуртакунии Фаронса дар ҷаҳон ҷои 5-умро ишғол менамояд.

Дар Фаронса назар ба Британия Кабир гурӯҳҳои саноатӣ дар ширкатҳои суфуртавӣ амалан иштирок намекунанд. Саҳмиядорони ширкатҳои суфуртавӣ ин гурӯҳҳои маҳаллӣ ва хориҷии бонкӣ, молиявӣ, шахсони алоҳида ва давлат мебошанд. Дар навбати худ ширкатҳои суфуртавӣ ба ҳамгирои фаъолияти суфурта ва бонкӣ мусоидат намуда, дар сармояи гурӯҳҳои бонкӣ иштирок мекунанд.

Фаъолияти хориҷӣ барои ҷамъиятҳои суфуртавии Фаронса нисбатан самти нави фаъолият мебошад. Фаронса аз рӯи ин нишондиҳанда дар ҷаҳон, баъд аз Британияи Кабир ва Швейтсария, ҷои сеюмро ишғол менамояд. Ширкатҳои калонтарини суфуртавии Фаронса дар зиёда аз 60 мамлакати ҷаҳон намояндагиҳо ва шуъбаҳо доранд. Ширкатҳои суфуртавии Фаронса дар бозорҳои Шарқи миёна ва дур бо муваффақият амал мекунанд.

Дар Фаронса низоми умумимиллии суфуртаи тиббӣ амал мекунад, ки аз тарафи Вазорати тандурустӣ ва Вазорати корҳои иҷтимоӣ идора карда мешавад. Сатҳи асосии суфуртаи умумии ҳатмии тиббӣ тавассути низоми фондҳои суфуртавӣ таъмин карда мешавад, ки расман ширкатҳои хусусии аз тарафи давлат назорат ва танзимшаванда мебошанд. Пардохтҳо ба фонди суфуртаи ҳатмии тиббӣ барои коргарон 6,8% ва барои кордиҳандагон 12,8%-и фонди музди меҳнатро ташкил медиҳанд. Ҳаққи суфуртавӣ аз ҳисоби андоз аз музди меҳнат маблағгузорӣ шуда, сатҳи он ва пардохтҳо ба таъминкунандагони хизматрасониҳои тиббӣ аз тарафи давлат муайян карда мешаванд.

Яке аз фондҳои калонтарини суфуртавӣ Фонди умумимиллии суфуртаи тиббӣ мебошад, ки 83%-и аҳолии мамлакатро бо суфуртаи тиббӣ таъмин менамояд. Фонди алоҳидаи суфуртавӣ коргарони хочагии қишлоқ, шахсони

бо фаъолияти меҳнатии инфириодӣ машғул ва коргарони соҳаҳои саноати истихроҷ, нақлиёт, санъаткорон ва нотариусҳои давлатиро фаро мегиранд. Фонди алоҳида дар сугуртаи бекорон маҳсус гардонида шудааст. Ин соҳторҳои калони сугуртавӣ тибқи принсипи минтақавӣ ба фондҳои миқёси хурд ҷудо мешаванд. Ҳамин тариқ, низоми умумимиллии сугуртаи тиббӣ 99%-и шаҳрвандони Фаронсаро фаро мегирад.

Бояд қайд кард, ки сугуртаи ҳатмии тиббӣ бо сугуртаи ихтиёрий пурра карда шуда, 85%-и аҳолӣ соҳиби полиси сугуртаи иловагии ихтиёрии тиббӣ мебошанд.

Дар Фаронса муддати дароз мақоми назорати сугурта вучуд надошт. Танҳо соли 1989 Комиссияи назорат аз болои сугурта таъсис дода шуд, ки ба самтҳои асосии фаъолияти он санчиши амалиёти муҳосибӣ, назорати заҳираҳо, таҳлил пардохтпазирӣ ва назорати самроягузориҳо дохил карда мешуд.

Соли 2003 дар мамлакат дар доираи назорати бозорҳои молиявӣ ислоҳоте гузаронида шуд, ки низоми назоратро сода гардонида самаранокии онро баланд бардошт. Бо қабул гардидан санад дар бораи амнияти молиявӣ Идораи бозорҳои молиявӣ Financial Market Authority таъсиси ёфта Кумитаи машваратӣ оид ба фаъолияти қонунгузорӣ ва танзими молиявӣ, ки бахши бонкӣ ва сугуртаро фаро мегирифт, ташкил карда шуд.

Соли 2010 дар Бонки марказии Фаронса Идораи назорати пруденсиалиро таъсис дода шуд, ки ба он ваколатҳои иҷозатномадиҳӣ ва назорати бонкӣ, низомҳои пардохт, доираи хизматрасониҳои сармоягузорӣ ва фаъолияти ширкатҳои сугуртавӣ voguzor карда шуд.

Бозори сугуртаи Ҷопон

Бозори сугуртаи Ҷопон як қатор хусусиятҳои хос дорад. Яке аз онҳо дар бозори сугурта бартарият доштани ширкатҳои сугуртаи ҳаёт мебошад. Ширкатҳои сугуртаи ҳаёт қалонтарин дорандагони қофазҳои қиматноки ширкатҳои хусусӣ ва корпоратсияҳои давлатӣ ба шумор мераванд. Онҳо дар масъалаҳои қарздиҳӣ нақши муҳим мебозанд. Маблағҳои ҳаққи сугуртавии ҷамъоваришавандай ширкатҳои сугуртаи ҳаёт аз маблағҳои ҷамъоваришавандай ширкатҳои сугуртаи умумӣ қариб 2 баробар бештар аст. Сабаби бартарӣ доштани ширкатҳои сугуртаи ҳаёт аз он иборат аст, ки муддати тӯлонӣ низоми сугуртаи иҷтимоӣ ва таъминоти он дар Ҷопон вучуд надошт, бинобар ин, аксари аҳолӣ маҷбур буд аз хизмати ширкатҳои сугуртавӣ истифода баранд.

Сугуртаи тиббӣ дар Ҷопон аз соҳа, ҳаҷми ширкат ва шароити кори сугурташавандагон вобаста мебошад. Бо сугуртаи давлатӣ асосан коргарони корхонаҳои калон ва миёна фаро гирифта шуда, тибқи ин низоми сугурта 100%-и арзиши хизматрасониҳои тиббӣ ба худи коргарони сугурташуда ва 70% ба аъзои оилаи онҳо пардохт карда мешавад.

Ширкатҳое, ки сугуртаи умумиро анҷом медиҳанд, дар иқтисодиёти мамлакат ва ҳам дар робитаҳои иқтисодии хориҷии Ҷопон, нақши муҳим мебозанд. Аксарияти онҳо ба гурӯҳҳои инҳисорӣ дохил шуда, вазифаи ширкатҳоро оид ба сугуртаи ҳаёт пурра мегардонанд. Онҳо хавфу хатарҳои

гуногунро сүгурта мекунанд, ки бо фаъолияти байналхалқии ширкатҳои байналмиллии Ҷопон алоқаманд мебошанд. Калонтарин ширкатҳои сүгуртавӣ ба сифати сармоягузорон ва қарздиҳандагони байналмиллалӣ фаъолият менамоянд.

Назоратро аз болои бахши сүгурта дар баробари назорати бонкӣ ва бозори қоғазҳои қиматнок аз соли 2000 Агентии назорати молиявӣ бо мақсади таъмини устувории низоми молиявӣ, амнияти амонатгузорон, сүгурташавандагон ва сармоягузорон бозори қоғазҳои қиматноки Ҷопон мегузаронад. Истифодадаи чунин усулҳои ба монанди банақшагирий ва таҳияи сиёsat идоракуни шаффофи низоми молиявии Ҷопонро таъмин мекунад. Принсипҳои асосии назорати молиявӣ ва низоми иқтисодиёти миллиро дар маҷмӯъ интизом ва масъулият ташкил медиҳанд.

Давлат фаъолияти ширкатҳои сүгуртавиро зери танзими қатъӣ гирифтааст. Бидуни розигии мақомоти молия меъёри ҳаққи сүгуртаро тағиیر додан мумкин нест. Рақобат байни ширкатҳои сүгуртавӣ бо сабаби набудани брокерҳои сүгурта маҳдуд аст.

Солҳои охир ширкатҳои сүгуртавии Ҷопон ба бозори сүгуртаи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Канада ва дигар мамлакатҳо фаъолона ворид гардида истодаанд.

Сүгурта дар кишварҳои исломӣ

Дар кишварҳои исломӣ такафул ё сүгуртаи исломӣ хеле маъмул буда, ба якдигар додани кафолати тарафайнро ифода менамояд. Он дар асоси низоми маҳсуси тақсими фоида ва заарар амалӣ мегардад, ки ҷавобгӯй талаботи шариат мебошад.

Вазифаи асосии сүгуртаи исломӣ на танҳо ҳифзи манфиатҳои худ аз ҳолатҳои тасодуфӣ тавассути тақсими масъулият ҳангоми заарар, балки инчунин ба даст овардани фоида ба ҳисоб меравад. Ин аст, ки ширкатҳои такафулӣ имкон доранд, ки нисбат ба ширкатҳои гарбӣ фоидай бештар ба даст биоранд. Ноил гардидан ба мақсади мазкур бо роҳи тақсимоти ҷавобгарӣ дар асоси модели музораба амалӣ мегардад, ки аз ҷониби институти исломии иқтисодӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон гардидааст.

Мутобики низоми такафул иштирокчиён ва ё сүгурташавандаҳо маблағҳои худро ба сүгуртакунанда беғаразона барои истифодаи самаранок ва бо шарти баргарданда будани маблағ ҳангоми сар задани ҳолатҳои ноҳуш, медиҳанд. Як қисми маблағи пешпардоҳт ба фонди захиравӣ равона карда мешавад, ки ҳангоми сармоягузории маблағҳои фонд иштироккунандагон имконияти гирифтани даромади дар шартнома нишондодашударо доранд ва он одатан 50-60 фоизро ташкил медиҳад.

Ҳамзамон, сармоягузорӣ ба саҳмияҳо ё дороиҳои ширкатҳое, ки ба талаботи шариат ҷавобгӯй нестанд манъ карда шудааст, аз ҷумла: истеҳсол ва фурӯши нӯшокиҳои спиртӣ, маҳсулоти тамоку ва фаъолияти бозиҳои шавқовар. Асосан, сармоягузорӣ ба саҳмияҳои “Dow Jones Islamic Market Index” равона карда мешавад.

Бояд қайд кард, ки такафул ба 2 намуд чудо карда мешавад:

1. Умумӣ - ҳаммонанди сүгуртаи фаъолияти тиҷоратӣ ва амвол;

2. Оилавӣ- ҳамчун сугуртаи шахсӣ, аммо бо хусусиятҳои хоси фарқунанда.

Сугуртаи исломӣ ҳамчун як намуди фаъолияти соҳибкорӣ ба ҳисоб рафта, дар худ имкониятҳои зиёдро дар бар мегирад ва дар истеҳсоли намудҳои маҳсулот ва технологияҳои инноватсионӣ саҳмгузор мебошад.

Такафул яке аз намунаҳои беҳтарини тиҷорат мебошад, ки ба талабот ва эҳтиёҷоти мизочон нигаронида шудааст. Таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки муштариёни ширкатҳои такафулӣ на танҳо мусулмонон ба ҳисоб мераванд, балки намояндагони дигар динҳои ҷаҳонӣ низ аз он фаъолона истифода менамоянд.

Бояд қайд кард, ки фарқияти асосии низоми сугуртакуни исломӣ аз анъанавӣ ин механизми хоси тақсимоти фоида ва зарар мебошад. Аслан, амалиёти такафулии аксар ширкатҳои исломии сугуртавӣ аз амалиёти сугуртаи анъанавӣ фарқияти калон надоранд. Танҳо дар баъзе ширкатҳои такафулӣ сугуртакунандагон (ё ин ки онҳоро иштироккунандагон ҳам меноманд) метавонанд барои гирифтани фоидаи корхона, аз ҳиссаи пардоҳти ҳаққи аъзогӣ баъди ҳисоб кардани ҳароҷотҳои даҳлдор, талабгор бошанд.

Хусусияти дигари такафул дар ҷомеаи исломӣ ин зарурати ба инобат гирифтани масъалаи мерос тибқи шариат мебошад ва муғобиқи қоидаҳои шариат, манфиатгиранда дар асоси шартномаи сугурта танҳо ҳамчун ваколатдиҳандай молик ба ҳисоб меравад.

Дар асоси концепсияи сугуртаи исломӣ ҳолатҳои зерин ҷой дорад:

1. Дар такафул қисми ҳаққи сугуртавии аз ҷониби ҳар як иштирокӣ пардоҳтшаванда ҳамчун ҳадя ё садақаи ихтиёрӣ ба ҳисоб рафта, ба фонди маҳсус равона карда мешавад, ки ҳангоми рӯх додани ҳодисаи сугуртавӣ аз он ҷуброн дода мешавад.

Ба гайр аз маблағи барои пардоҳти зарар пешбинишуда, иштирокӣ метавонад ба даромади қисми дигари ҳаққи сугурта талабгор (дар асоси низоми тақсими фоида ва зарар) ва муғобиқи шартномаи басташуда аз ҳиссаи фоидаи худ бархурдор бошад. Андозаи даромади гирифташуда танҳо аз амалиётҳои дар ширкат гузаронидашуда вобаста буда, аз фоизи фоидаи гирифташуда вобастагӣ надорад;

2. Ҳаққи сугуртавии пардоҳтшуда ё қисме аз он танҳо дар амалиётҳое, ки шариат манъ накардааст, истифода бурда мешавад. Ҳамзамон, ширкати такафулӣ дорои дастурамал оид ба муғобиқати ҳатмии фаъолияти сармоягузории ширкат аз рӯи принципҳои шариат мебошад;
3. Ҳадафи асосии сугуртаи исломӣ ин кафолати тавакқали иштирокчиён мебошад. Ҷонибҳои сугуртаи исломӣ (такафул) метавонанд ҳам ба ҳайси кафолатдиҳанда ва ҳам ба ҳайси кафолатгиранда баромад кунанд;
4. Сугуртаи исломӣ такафул аз рӯи механизми тақсимоти фоида ҳамчун музораба асос ёфта, барои канорагирӣ аз робитаҳои фоизӣ имконият фароҳам меорад;

5. Фаъолияти кории ширкатҳои тақафулиро Шӯрои назоратии шариатӣ назорат менамояд, ки вазифаи ин Шӯро аз баҳогузории амалиёти онҳо аз рӯи қоидашо ва принсипҳои исломӣ мебошад;
6. Ҷонибҳои шартномаи сугуртаи исломӣ бояд аз рӯи принсипҳои бовичдонӣ амал қунанд;
7. Сугуртакунандагон ҳуқуқ доранд, ки намояндагони худро ба шӯрои мудирони ширкатҳои тақафули пешбарӣ намоянд;
8. Дар сугуртаи исломӣ - тақафул, нисбат ба сугуртаи тиҷоратӣ шартҳои ворисӣ, нигоҳ дошта мешаванд.

Сугуртаи исломӣ- тақафул яке аз институти навбунёд як навъи хизматрасонӣ ба ҳисоб рафта, дар бозори сугуртаи ҷаҳонӣ саҳми назарраси худро дорад.

Дар замони муосир ширкатҳои сугуртавии исломӣ дар Дубай (Islamic Arab Insurance Company аз соли 1979), Баҳрайн (Islamic Insurance & Reinsurance Co) ва Тунис (BEST Reinsurance ва Islamic Mutual Insurance Company, Jordan Islamic Bank аз соли 1994 ва зершӯъбаи он Al Baraka Investment & Development) фаъолият менамоянд. Аз соли 1987 ду ширкати сугуртавию сармоягузории Al Baraka Investment & Development барои пешниҳоди хизматрасониҳо мувофиқи шариати ислом ва мусоидат ба фаъолияти сармоягузории шаҳсони ҷисмонӣ, бонкҳо ва ширкатҳо Al Tawfeek Company for Investment Funds Ltd ва Al Amin Company for Securities and Investment Funds ташкил карда шудаанд.

Агар Арабистони Саудӣ аввалин маротиба сугуртаи исломиро ҷорӣ карда бошад, Малайзия онро идома ва рушд дода истодааст. Дар ин мамлакат аввалин ва ягона қонун дар бораи тақафуд қабул карда шуд, ки заминаи ҳуқуқии онро бо назардошли ҳуқуқи аврупой ва мусалмонӣ муайян намуд. Илова бар ин низоми шурӯҳои нозирони шариат дар назди ширкатҳои тақафули таъсис ёфтаанд, ки баҳсҳои бамиёномадаро ҳаллу фасл менамоянд. Бо рушди бозори исломии хизматрасониҳо молиявӣ механизмҳои танзимкунандай он ҳам рушд ёфта истодаанд. Соли 1990 дар Алҷазоир Комиссия оид ба муҳосибот ва аудити ташкилоти молиявии исломӣ таъсис дода шуд, ки стандартҳои муҳосибиӣ, аудиторӣ ва дигар стандартҳои фаъолияти ташкилоти молиявии исломиро таҳия менамояд.

Аз соли 2005 Мақоми назорати молиявии Баҳрайн (Bahrain Monetary Agency, BMA) ин стандартҳоро барои сугуртаи тақафул ва азнавсугуртанамоӣ низ ҷорӣ намуд.

Аз декабри соли 2002 дар Куала-Лумпур Комиссия оид ба хизматрасониҳои молиявии исломӣ (IFSB) таъсис ёфт, ки мақсади он ташкили низоми ҷаҳонии танзими бозори молиявии исломӣ мебошад. Комиссияи мазкур аз тарафи бонкҳои марказии Баҳрайн, Арабистони Саудӣ, Индонезия, Малайзия, Покистон, Эрон, Судон ва Қатар таъсис дода шудааст.

Ҳамин тарик, тақафул намунаи олии соҳибкорӣ мебошад, ки дар талабот асос ёфта ба эҳтиёҷоти мушатриён нигаронида шудааст.

Тибқи тадқиқоти Ҳазинаи Байнамилалии Асъор, низоми молиявии исломӣ ва иқтисодиёти исломӣ дар маҷмӯъ ба тақсимоти одилонаи захираҳо мусоидат намуда, ба тавакалҳои камтарини пардохтнапазириӣ

дучор мегарданд. Имрӯз суръати рушди суғуртаи исломӣ дар баъзе мамлакатҳо дар як сол 40%-ро ташкил медиҳад.

Ширкатҳои такафули босураът инкишоф ёфта, ба мусалмонон ва дигар гурӯҳҳои аҳолӣ хизматрасониҳои худро пешниҳод менамоянд. Барномаҳои маҳсус барои шинос намудани аҳолӣ бо суғуртаи исломӣ бо мақсади ҷалби муштариёни ғайримусалмон, ки ҳиссаи онҳо айни ҳол қарib 15%-и тамоми муштариёнро ташкил медиҳад, таҳия карда мешаванд. Чунин майдони қалони суғурта шавқу рағбати ширкатҳои қалонтарини молиявиро ба монанди Lloyd's of London ва Бонки британиягии HSBC барои ворид шудан ба доираи суғуртаи исломӣ ва пешниҳоди хизматрасониҳои суғуртавӣ ба мусалмонони дар ҳудуди Британия Кабир (такрибан 2 млн. нафар) ва Итиҳоди Аврупо (қарib 15 млн. нафар) истиқоматкунанда ба вучуд овард.

Такафул ҳоло зуҳуроти нисбатан навест, ки дар ҷаҳон акнун машҳур гардида истодааст. Ба он на зиёда аз 0,1% ҳаҷми умумии маблағҳои солонаи ҳаққи суғуртавии дар ҷаҳон рост меояд.

Таҳлили муҳтасари бозори суғуртаи мамлакатҳои ҷаҳон нишон медиҳад, ки системаи суғуртаи ҳар қадоми онҳо қисми таркибии бозори байналмилалии суғурта мебошад. Маблағҳои ташаккулёфтai ширкатҳои суғуртавӣ чун манбаи сармоягузориҳои қалон хизмат мекунанд. Танзими давлатии фаъолияти суғуртавӣ дар ҳориҷа асосан ба назорат аз болои фаъолияти молиявии ширкатҳои суғуртавӣ равона гардидааст.

1.3. СТАНДАРТҲОИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ СУҒУРТА

Ассоциатсияи байналмилалии мақомоти назорати суғурта (АБМНС) ташкилоти байналмилалие мебошад, ки мақомоти миллии назорат ва танзими фаъолияти суғуртавии мамлакатҳои ҷаҳонро муттаҳид менамояд. Он соли 1994 бо мақсади рушди бозори суғурта дар ҷаҳон дар асоси принсипҳои умумӣ таъсис ёфтааст.

Дар аввал вазифаи АБМНС мусоидат ба ҳамкории байни мақомоти назорати суғурта, пеш аз ҳама, мубодилаи иттилоот буд. Аммо бо мурури байналмилалишиавии фаъолияти суғурта зарурият барои мутобиқсозии қонунгузорӣ оид ба назорат ва таҷрибаи мақомоти назоратӣ ба миён омад. Аз ин лиҳоз дар назди АБМНС вазифаи мусоидат ба чунин ҳамоҳангсозӣ тавассути таҳияи принсипҳои асосӣ, стандартҳо ва тавсияҳо ҷиҳати самаранок ба роҳ мондани фаъолияти назорат ва танзим дар бахши суғурта гузошта шуд. Ҳамин тарик, АБМНС дар баробари Кумитаи Базель ташкилоти ҷаҳонии бонуфуз, ки стандартҳои фаъолиятро дар бахши суғурта муқаррар менамояд, гардид.

Имрӯз ассоциатсияи мазкур қарib 190 мақомоти миллии назорату танзими бозори суғуртаро муттаҳид менамояд. Чунин миқдори зиёди аъзои АБМНС бо ҳусусиятҳои миллии назорат ва танзими бозори суғурта дар мамлакатҳо асоснок мешавад.

Мақсади фаъолияти АБМНС ташкили бозори мӯътадили суғурта ва мусоидат ба устувории молиявӣ мебошад. Он таҷрибаи фаъолияти мақомоти назорати бахши суғуртаро таҳлилу тадқиқ намуда, принсипҳои

умумии фаъолияти мақомоти назоратро дар бахши сүгурта таҳия ва нашр менамояд.

Аъзои асосии АБМНС мақомоти минтақавии танзим ва назорат дар бахши сүгурта ба ҳисоб мераванд. Ҳамзамон аз соли 1999 АБМНС мақоми нозиронро ҷорӣ намуд. Ба сифати нозирони АБМНС мутахассисони бозори сүгурта, аз ҷумла ассоциатсияҳо миллӣ ва минтақавии сүгуртакунандагон, ташкилоти тадқиқотӣ ва ғайра қабул карда мешаванд.

Аз соли 1994 дар давоми фаъолияти худ АБМНС дар намуди стандартҳо ва тавсияҳо зиёда аз 20 ҳуҷҷатро оид ба масъалаҳои гуногуни фаъолияти назорати сүгурта таҳия ва қабул намудааст, ки ҳусусияти тавсиявӣ дошта, аз тарафи мақомоти миллии назорат ва танзим дар бахши сүгурта тавассути сандаҳои меъёри дохилӣ татбиқ карда мешаванд.

Самтҳои асосии фаъолияти АБМНС аз инҳо иборат мебошанд:

1. Таҳияи стандарту тавсияҳо барои амалигардонии назорат ва танзими самараноки бахши сүгурта.
2. Ташаккули заминаи маълумот оид ба қонунгузории сүгурта.
3. Дар доираи кумитаи татбиқи принципҳои асосии сүгурта, зеркумитаҳо ва гурӯҳҳои корӣ таҳияи барномаҳои таълимӣ ва гузаронидани семинарҳо.

Илова бар ин, АБМНС дар ҳамкорӣ бо Бонки Ҷаҳонӣ дар доираи Лоиҳа оид ба барномаи асосии таълим, ки барномаҳои гуногуни таълимро барои кормандони сатҳҳои гуногуни мақомоти назорати сүгурта тибқи принципҳои асосии АБМНС дар бар гирифта, ҷиҳати ташкили фонди маҳсуси маблағгузории лоиҳаҳои қалони таълимӣ қабул карданд.

Асоси назорати самаранокро дар бахши сүгурта Принципҳои Асосии Сүгурта (Insurance Core Principles - ICP), ки аз мақсадҳои назорати сүгурта бармеоянд, инчунин стандартҳои танзимқунандай масъалаҳои назорат ташкил медиҳанд. Принципҳои Асосии Сүгурта аз соли 1997 мунтазам таҳrir карда мешаванд. Дар воҳӯриҳои солонаи худ АБМНС методологияи муосири санчиши татбиқшавии ПАС-ро дар раванди қонунгузорӣ ва таҷрибаи назорату танзим муқаррар менамояд. Барои ҳар як принсипи ПАС меъёрҳое муайян карда мешаванд, ки мақомоти давлатии назорати сүгурта бояд онҳоро ҳамҷун дастурамали фаъолияти худ истифода баранд.

Айни замон 26 ПАС муқаррар карда шудааст, ки ба чунин самтҳо равона карда шудааст:

- заминаҳои умумии назорати самараноки сүгурта;
- низоми назорат;
- корхонаҳои назоратшаванд;
- назорати ҷорӣ;
- қоидаҳои назорат;
- рафтор дар бозор ва ҳимояи истеъмолкунандагон;
- иттилоот;
- фаҳмондадиҳӣ ва кушодагӣ;
- қаллобӣ;
- мубориза бо ғайриқонунӣ ба даст овардани пул ва терроризм.

ПАС ба ҳамаи мамлакатҳо новобаста аз тараққикарда ва ё рӯ ба тараққӣ буданашон тааллук доранд. Албатта барои мамлакатҳои рӯ ба инкишоф ҷавобгӯи талаботи баланди ПАС гардидан ниҳоят мушкил мебошад, ҳусусан дар ҳолатҳое, ки ҳатто заминаҳо барои амалигардонии назорати самаранок вучуд надоранд.


Айни замон аз нуқтаи назари методологӣ ПАС ба ду гурӯҳ: талаботи аввалиндарача (essential criteria) ва талаботи сатҳи баланд (advanced criteria) ҷудо карда мешаванд. Чун қоида барои аз баҳогузорӣ бомувафғақият гузаштан риоя намудани шартҳои талаботи аввалиндарача коғӣ мебошанд. Ҷавобгӯ будан ба талаботи сатҳи баланд аз назорати маҳсусан самаранок шаҳодат медиҳад.

БОБИ 2. МАСЬАЛАХОИ РУШДИ БОЗОРИ СУГУРТА ДАР ТОЧИКИСТОН: ТАҲЛИЛ ВА ТАВСИЯХО

2.1. ВАЗЪИ МУОСИРИ БОЗОРИ СУГУРТА ДАР МАМЛАКАТ

Дар давраи солҳои 2000-2007 дар Тоҷикистон афзоиши ҳаҷми умумии маблағҳои ҳаққи сүгуртавӣ хеле назаррас буда, аз рушди босуръати бахши сүгурта дар ин солҳо шаҳодат медиҳад. Агарчи соли 2008 камшавии яқбораи ҳаҷми бозори сүгурта мушоҳида шавад ҳам, имрӯз вазъи бозори сүгурта мӯътадил гардида ҳаҷми ҷамъоварии маблағҳои ҳаққи сүгуртавӣ ҳатто аз сатҳи нишондиҳандаи соли 2007 зиёд шудаанд. Тамоюли рушди бозори сүгуртаи мамлакатро аз намудори 1 дидан мумкин аст.

**Намудори 1. Ҳаҷми умумии маблағҳои ҳаққи сүгуртавии дар давоми
солҳои 2000- 2013 ҷамъоваришуда
(млн. долл. ИМА)**



Манбаъ: Маълумоти омории Ҳадамоти давлатии назорати сүгурта (ХДНС)

Бо мақсади муайян намудани тамоюли рушди бахши сүгурта дар Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумот оид ба нишондиҳандаҳои асосии рушди соҳа дар маҷмӯъ, аз қабили миқдори шартномаҳои ба тасвиб расонидашуда, ҳаққи сүгуртавии воридгардида, ҳаққи сүгуртавии ба азнавсүгуртакунӣ равонашуда, маблағи сүгуртавӣ, пардохти ҷуброни сүгуртавӣ, пардохтҳо ба буҷети давлат, сармояи ширкатҳо, аз ҷумла фонди оинномавии ширкатҳои сүгуртавӣ дар давоми се соли охир (2011-2013) мавриди таҳлили муфассал қарор дода шуд. Натиҷаи он дар ҷадвали №2 нишон дода шудааст.

Тавре аз ҷадвали №2 бармеояд, ҳаҷми умумии маблағҳои ҳаққи сүгуртавии ҷамъоваришуда дар соли 2012 ба 134,6 million сомонӣ (такрибан 28,2 million доллари ИМА) ва дар давоми соли 2013 ҳамагӣ ба 135,1 million сомонӣ (қарib 28,3 million доллари ИМА) баробар мебошанд. Таҳлили динамикаи рушди нишондиҳандаҳои асосии бахши сүгурта дар мамлакат тамоюли рушди устувори бахши сүгуртаро дар маҷмӯъ нишон медиҳад. Аммо саҳми бахши сүгурта дар маҷмӯи маҳсулоти дохилии мамлакат 0,3%-ро ташкил медиҳад, ки нишондиҳанда назар ба мамлакатҳои минтақа хеле ноҷиз аст. Аз ҷумла саҳми бахши сүгурта дар

Арманистон-0,6%, Белорус -1,04%, Озарбайчон – 0,63%, Қазоқистон -0,74% а Федератсия Россия-1,35%-ро ташкил медиҳад.

Чадвали №2

Динамикаи рушди нишондиҳандаҳои асосии фаъолияти бозори сугурта дар солҳои 2011-2013. (млн. сомонӣ)

№ р/т	Нишондиҳандаҳо	соли 2011	соли 2012	соли 2013
1	Микдори шартномаҳои басташуда (адад)	1113665	1240872	1393662
2	Ҳакқи сугуртавии воридшуда	101,7	134,6	135,1
3	Ҳакқи сугуртавии ба азnavсуғуртакунӣ додашуда	33,2	69,3	48,9
4	Ӯҳдадориҳои сугуртавӣ	24162,5	45333,0	51277,1
5	Пардохти ҷуброни сугуртавӣ	14,5	15,8	15,2
6	Пардохтҳо ба буҷет	36,3	29,4	46,9
7	Сармоя	29,4	62,8	65,1
	- аз ҷумла фонди оинномавӣ	17,0	44,6	42,1

Манбаъ: Маълумоти омории Ҳадамоти давлатии назорати сугурта (ХДНС)

Мувофиқи маълумоти расмии оморӣ ба ҳолати 1 январи соли 2014 дар бозори сугуртаи ҷумҳурӣ 16 ширкати сугуртавӣ ва 1 ширкати брокерии сугуртавӣ ба аҳолии қишвар хизмат расонида истодаанд. Аз ин теъдод 2 ширкати сугуртавӣ давлатӣ ва 14 ширкати боқимонда ширкатҳои ҳусусии сугуртавӣ ба ҳисоб мераванд.

Ширкатҳои ҳусусии сугуртавӣ ҳамчун ҷамъиятҳои саҳомии пӯшида ва ё ҷамъиятҳои масъулияташон маҳдуд таъсис ёфтаанд. Танҳо як ширкати сугуртавӣ (Лондон-Душанбе) дорои соҳибмулки ҳориҷӣ мебошад. Соҳибмулки ҳориҷии ин ширкат “Лондонгейт” – ширкати сугуртавии консалтингӣ ва ғурӯҳи идоракунанда мебошад, ки фаъолияти ҳудро, ба ғайр аз Тоҷикистон инҷунин дар Арманистон, Озарбайчон, Гамбия ва Ҷумҳурии Қирғизистон амалӣ менамояд.

Дар мамлакат як ширкати ҳусусии маҳсусгаронидашудаи сугуртавӣ ҶДММ «Сугуртаи миллӣ» аз соли 2012 инҷониб фаъолияти ҳудро дар самти сугуртаи тиббӣ дар назди Беморхонаи “Ибни Сино” ба роҳ мондааст. Ҳарчанд Беморхонаи “Ибни Сино” бо иштироқи сармояи ҳориҷии Ҷумҳурии Исломии Эрон ташкил шуда бошад ҳам, муассисони ширкати «Сугуртаи миллӣ» соҳибкорони ватанӣ мебошанд.

Ягона ширкати брокерӣ дар мамлакат ҶДММ Брокери сугурта «Ариё» ба ҳисоб меравад, ки фаъолияти он ба миёнаравӣ дар бахши сугурта равона шудааст. (Маълумот доир ба фаъолияти ширкатҳои сугуртавии ватанӣ замима мегардад).

Ду ширкати давлатии сугуртавӣ ҳамчун корхонаи воҳиди давлатӣ ташкил ёфтаанд, ки ин гуна шакли ташкил шабеҳи шакли ҷамъияти саҳомӣ мебошад. Ин ду ширкат моликияти давлатӣ буда, ҳамзамон шахси ҳуқуқии алоҳида мебошанд. Гарчанде онҳо ба давлат тааллуқ дошта бошанд ҳам, давлат барои қарзҳои онҳо масъулият надорад.

Ба ҳолати 1 январи соли 2014 аз ҷониби ширкатҳои номбаршуда дар ҷумхурий 1393662 адад шартномаҳои сугуртавии ба тасвиб расонида шуда, 135,1 млн. сомонӣ маблағҳои ҳаққи сугуртавӣ ворид шудааст, ки аз он 47,1 млн. сомонӣ аз ҳисоби сугуртаи ҳатмӣ ва ҳатмии давлатӣ ва 88,0 млн. сомонӣ аз ҳисоби сугуртаи ихтиёри мебошад.

Нишондиҳандаҳои фаъолияти ширкатҳои сугуртавӣ дар бозори сугуртаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷадвали №3 нишон дода шудааст.

Ҷадвали №3

Ҳиссаи ширкатҳои сугуртавӣ дар бозори сугуртаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳолати 1 январи соли 2014 (млн сомонӣ)

	Номгӯи ширкатҳои сугуртавӣ	Микдори шартномаҳои басташуда (адад)	Маблаги ҳаққи сугуртавӣ	Ҳаққи сугуртавии ба азнавсугуртакунӣ додашуда	Ӯҳдадориҳои сугуртавӣ	Пардоҳти ҷуброни сугуртавӣ	Пардоҳто ба буҷет	Сармоя	аз ҷумла фонди оинномавӣ
1	КВД "Точиксугурта"	1352724	65,4	-	3281,2	13,6	41,5	9	5,2
2	КВД ШС "Точиксармоягузор"	7081	3,9	1,5	1579,9	0,4	0,9	14,8	2,7
3	ҶДММ ТС "Муин"	20796	2,4	-	203,3	0,5	0,7	2,1	1,3
4	ҶДММ ТС "М-Полис"	723	0,4	-	79,9		0,04	1,1	1
5	ҶДММ ТС "Мехнат"	133	3,9	1,1	187,9	0,3	0,3	0,9	0,5
6	ҶСП ШС "Ориён-Иншуранс"	3615	16,1	13,3	28488,4	0,03	1,8	2,3	1,4
7	ҶДММ ТС "Имдод"	28	0,9	-	33,4	-	0,05	0,8	0,5
8	ҶСП ТС "Лондон-Душанбе"	157	3	1,8	98,1	0,006	0,6	0,8	0,5
9	ҶДММ ШС "Эсхата-сугурта"	28	0,4	0,007	425	-	0,006	1	0,5
10	ҶДММ ТС "Кафил"	204	33,3	31,2	16398,9	-	0,5	1,6	1
11	ҶДММ "Спитамен-Сугурта"	1021	2,6	-	363,9	-	0,05	28	25
12	ҶДММ "Точикматлуботсугурта"	325	0,3	-	41,2	0,004	0,07	0,7	0,5
13	ҶДММ ТС "Итминон"	752	0,7	-	63,8	0,003	0,09	0,7	0,5
14	ҶДММ "Сугуртаи начот	4941	1,3	-	27,7	0,006	0,3	0,3	0,5
15	ҶДММ "Сугуртаи миллӣ"	1134	0,5	-	4,5	0,3	-	0,5	0,5
16	ҶДММ "Зарафшон"	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5
	Ҳамагӣ:	1393662	135,1	48,9	51277,1	15,2	46,9	65,1	42,1

Манбаъ: Мълумоти омории Ҳадамоти давлатии назорати сугурта (ХДНС)

Таҳлили шумораи шартномаҳои сугуртавии басташуда нишон медиҳад, ки 97%-и онҳо ба КВД «Точиксугурта», 0,5% ба КВД ШДС «Точиксармоягузор», 1,5 % ба ҶДММ «ТС «Муин», боқимонда 1,5% ба 14 ширкати дигари сугуртавӣ рост меояд.

Ҳамзамон, таносуби маблағҳои ҳаққи сугуртавӣ, ки ҳиссаи ширкатҳои сугуртавиро дар бозори сугурта нишон медиҳад, ба тарики

зерин ташаккул ёфтааст: КВД «Тоҷиксугурт» - 48%, ЧСП «ТС «Кафил» - 25%, ЧСП ТС «Ориён Иншуранс» - 11%, ЧДММ «ТС «Мехнат» - 3%, КВД ШДС «Тоҷиксармоягузор» - 3%, ЧСП «ТС «Лондон-Душанбе» - 2%, ЧДММ «ТС «Спитамен-Сугурт» - 2%, ЧДММ «ТС «Муин» - 2%, ЧДММ «Сугуртai начот» - 1% ва 2%-и дигар ба 7 ширкатҳои суғуравии боқимонда рост меояд.

Вазни хоси ширкатҳои давлатии суғуртавӣ дар бозори суғуртаи мамлакат аз сатҳи баланди марказонидашуда будани бозори суғуртаи ҷумҳурӣ ва рӯшди номукаммали рақобат дар он шаҳодат медиҳад.

Тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон айни ҳол дар ҷумҳурӣ се шакли суғурta, аз ҷумла, суғurtaи ҳатмӣ, суғurtaи ҳатмии давлатӣ ва суғurtaи ихтиёriй amalӣ гардонida мешавad.² Номгӯи мушаххаси намудҳои хизматрасониҳои суғurtaвӣ, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон amalӣ карда мешаванд, дар ҷадвали №4 оварда шудааст.

Ҷадвали №4

Номгӯи намудҳои хизматрасониҳои суғurtaвӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Суғurtaи ҳатмӣ	Суғurtaи ҳатмии давлатӣ	Суғurtaи ихтиёriй
<p>1. Суғurtaи ҳатмии мусофирони нақлиёti автомобилий, обӣ, ҳавоӣ ва роҳҳои оҳан;</p> <p>2. Суғurtaи ҳатмии мусофирон дар мавриди интиқоли байналхалқии автомобилий;</p> <p>3. Суғurtaи ҳатмии амволи муассисаҳои кишоварзӣ сарфи назар аз шакли моликияташон;</p> <p>4. Суғurtaи ҳатмии биноҳо, иншоот ва амвол аз сӯхторҳо;</p> <p>5. Суғurtaи давлатии ҳатмии аз ҳодисаҳои фалокатовар ҳатман суғurtaи давлатии кардани заҳматкашоне, ки дар корҳои барои ҳаёт ва саломатӣ хеле ҳавғонок кор мекунанд;</p> <p>6. Суғurtaи давлатии ҳатмии масъулияти шаҳрвандии соҳибони воситаҳои нақлиёт;</p> <p>7. Суғurtaи ҳатмии борҳои давлатӣ;</p> <p>8. Суғurtaи ҳатмии амволи</p>	<p>1. Суғurtaи ҳатмии давлатии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон;</p> <p>2. Суғurtaи ҳатмии Раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, узви Маҷлиси миллий ва вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон;</p> <p>3. Суғurtaи ҳатмии давлатии шаҳсии кормандони мақомоти гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон;</p> <p>4. Суғurtaи ҳатмии давлатии шаҳсии хизматчиён ва ўҳдадорони ҳарбӣ, шаҳсони ҳайати каторӣ ва роҳбарикунандаи мақомоти корҳои доҳилӣ ва Кумитаи амнияти миллий, Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудоғияи граждани;</p> <p>5. Суғurtaи ҳатмии давлатии хизматчиёni давлатӣ;</p> <p>6. Суғurtaи ҳатмии давлатии</p>	<p>1. Суғurtaи ихтиёriи муштараки ҳаёт;</p> <p>2. Суғurtaи ихтиёriи ақди никоҳ;</p> <p>3. Суғurtaи ихтиёriи колективии кормандон, варзишгарон аз ҳодисаҳои ноҳуш;</p> <p>4. Суғurtaи ихтиёriи мусофирон;</p> <p>5. Суғurtaи ихтиёriи тиббӣ;</p> <p>6. Суғurtaи ихтиёriи тиббии шаҳсони ба ҳориҷа сафаркунанда;</p> <p>7. Суғurtaи ихтиёriи тиббии занон ҳангоми ҳомиладорӣ, таваллуд ва бемориҳои гинекологӣ, ки боиси даҳолати ҷарроҳӣ мегарданд;</p> <p>8. Суғurtaи ихтиёriи сайёҳон аз ҳодисаҳои ноҳуш ва тиббии шаҳсони ҳориҷӣ ва шаҳсони бетабаа, ки мувакқатан ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид мешаванд;</p> <p>9. Суғurtaи ихтиёriи молу мулки шаҳсони ҳукукӣ ва воқеӣ;</p> <p>10. Суғurtaи ихтиёriи воситаҳои нақлиётӣ;</p> <p>11. Суғurtaи ихтиёriи молу мулки гарав;</p> <p>12. Суғurtaи ихтиёriи корҳои соҳтмонию васлкунӣ;</p> <p>13. Суғurtaи ихтиёriи борҳо;</p> <p>14. Суғurtaи ихтиёriи киштиҳои ҳавоӣ;</p> <p>15. Суғurtaи ихтиёriи напардоҳтани қарзҳо;</p> <p>16. Суғurtaи ихтиёriи пасандозҳо;</p> <p>17. Суғurtaи ихтиёriи хатарҳои ҳориҷии иқтисодӣ;</p> <p>18. Суғurtaи ихтиёriи валорӣ;</p> <p>19. Суғurtaи ихтиёriи ҳамаи намудҳои сармоягузориҳо;</p> <p>20. Суғurtaи ихтиёriи хатарҳои тичоратӣ;</p>

² Моддаи 3 банди 1-и Қонуни ҶТ «Дар бораи фаъолияти суғurtaвӣ» аз 29 декабря соли 2010, № 681

ба ичора гирифташудаи корхона ва ташкилотҳои давлатӣ.	шахсии судяҳо дар Чумхурии Тоҷикистон 7. Сугуртai ҳатмии давлатии шахсии прокурору мӯфаттишиони мақомоти прокуратураи Чумхурии Тоҷикистон.	21. Сугуртai ихтиёрии хатарҳои молиявӣ; 22. Сугуртai ихтиёрии хатарҳои содиротӣ; 23. Сугуртai ихтиёрии нақлиёти роҳи оҳан; 24. Сугуртai ихтиёрии масъулияти шаҳрвандии иҷроқунандагони молҳо, корҳо ва хизматрасониҳо; 25. Сугуртai ихтиёрии масъулияти касбии ҳуқуқшиносон дар назди шахсони сеюм; 26. Сугуртai ихтиёрии масъулияти брокерҳои гумrukӣ; 27. Сугуртai ихтиёрии масъулияти соҳиби анбори мол ҳангоми амалигардонии фаъолияти касбии посбонӣ; 28. Сугуртai ихтиёрии масъулияти шаҳрвандии ширкатҳои аудиторӣ.
---	---	---

Тавре аз ҷадвали мазкур бармеояд, феълан дар ҷумҳурӣ 43 намуди хизматрасонии сугуртавӣ ба мизочон расонида мешаванд. Аз ин тэъдод 8 намуди хизматрасонии сугуртавӣ маҳсулоти сугуртai ҳатмӣ буда, ҳаридории онҳо ба зиммаи шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ расман вогузор карда шудааст.

Аз 8 намуди маҳсулоти сугуртai ҳатмӣ сугуртai масъулияти шаҳрвандии соҳибони воситаҳои нақлиётӣ, яъне полиси сугуртавие, ки соҳибони воситаҳои нақлиётӣ бояд барои сугуртai масъулияти шаҳрвандии худ дар назди шахсони сеюм вобаста ба ҷуброни зарари аз воситаи нақлиётӣ расонидашуда ба даст оваранд, нисбатан маъмул мебошад.

Аз 160 намуди хизматрасонии сугуртавӣ 7 намуди он ба сугуртai ҳатмии давлатӣ тааллук дорад ва шахсони воқеию ҳуқуқӣ ўҳдадор нестанд, ки ин маҳсулотро ҳаридорӣ намоянд. Ин намуди маҳсулот аз ҳисоби буҷети давлатӣ маблағгузорӣ гардида, ба шахсони воқеию ҳуқуқӣ пешниҳод карда мешаванд. Ҳамаи ҳафт маҳсулоти сугуртai ҳатмии давлатӣ ба ғурӯҳи сугуртai шахсии категорияҳои алоҳидаи хизматчиёни давлатӣ (президент, вакилони ҳалқ, судяҳо, прокурор ва шахсони мансабдори мақомоти прокуратура, хизматчиёни ҳарбӣ, шахсони мансабдори мақомоти гумruk ва хизматчиёни давлатӣ) аз ҳодисаҳои ноҳуш мансубанд, аз ин лиҳоз сугуртai ин хизматчиён қисми ҳифзи иҷтимоӣ мебошад.

Дар баробари таҳлили нишондиҳандаҳои асосии фаъолияти сугурta чолибияти ҳар як намуди хизматрасониҳои сугуртавӣ дар бозори сугуртai қишвар мавриди омӯзиш қарор дода шуд, ки мушаххасоти он дар замимаи 2 оварда шудааст.

Аз маълумоти дар замимаи 2 овардашуда бармеояд, ки дар ҷумҳурӣ сугуртai ҳатмӣ ва сугуртai ҳатмии давлатӣ танҳо аз ҷониби ширкатҳои давлатии сугурta амалӣ карда мешаванд.

Ба ду ширкати сугуртавии давлатӣ барои амалигардонии сугурtai ҳатмӣ дар бозор ҳуқуқи инҳисорӣ дода шудааст. Ширкати сугуртавии «Гоҷиксармоягузор» сугурtai иҷорагирони молумулки ғайриманқули

давлатӣ, инчунин сүгуртаи борҳои давлатиро амалӣ мегардонад. КВД «Тоҷиксӯѓурт» таъминкунандай инҳисории (монополии) дигар намудҳои сүгуртаи ҳатмӣ мебошад. Қатъи назар аз он, ки ба ширкатҳои сүгуртавии хусусӣ фурӯши намудҳои сүгуртаи ҳатмӣ иҷозат дода нашудааст, ду ширкати сүгуртавии давлатӣ дар ҳамаи самтҳои дигари фаъолияти соҳа бо ширкатҳои сүгуртавии хусусӣ рақобат доранд.

Тавре қаблан қайд карда шуд вазни хоси ширкатҳои давлатии сүгуртавӣ дар бозори сүгуртаи мамлакат аз сатҳи баланди марказонидашуда будани бозори сүгуртаи мамлакат ва рушди номукаммали рақобат дар он шаҳодат медиҳад. Рақобати номукаммал дар бозори сүгурта яке сабабҳои асосии рушди нокифояи бахши сүгурта дар мамлакат мебошад, ки имконияти ширкатҳои хусусии сүгуртавиро дар баробари ширкатҳои давлатӣ барои расонидани ҳамаи хизматрасониҳои сүгуртавӣ, аз ҷумла хизматрасониҳои сүгуртаи ҳатмӣ маҳдуд менамояд.

Қайд кардан ҷоиз аст, ки тибқи моддаи 27-уми Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи нақлиёт” муқаррар гардидааст, ки “Интиқолдиҳонда дар назди мусоғирон ҳангоми сафар дар нақлиёти роҳи оҳан, ҳавоӣ, обӣ, нақлиёти автомобилии байнидавлатӣ ва байнивилоятӣ масъулияти сүгуртакунии ҳатмӣ ва масъулияти гражданию ҳуқуқии соҳибони воситаҳои нақлиёти автомобилиро ба ўҳда мегирад.”

Дар соҳаи нақлиёти роҳи оҳан ва нақлиёти ҳавоӣ сүгуртакунонӣ дар асоси қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 февраля соли 1999, №25 амалӣ карда мешавад. Андозаи пардохти ҳатмии давлатии мусоғирон 2% аз нарҳи чипта муқаррар шуда, сүгуртакунии ҳатмӣ мутобики талаботҳои ин қарор бояд танҳо бо КВД “Тоҷиксӯѓурт” амалӣ шавад. Ин меъёр то имрӯз аз ҷониби КВД “Роҳи оҳани Тоҷикистон” амалӣ шуда истодааст.

Дар нақлиёти ҳавоӣ қарори мазкур аз ҷониби ягона ширкати давлатии ҳавопаймой ҶСК “Тоҷик Эйр” амалӣ гардида, бинобар сабаби паст будани қобилияти молиявии “Тоҷиксӯѓурт” ва эътироф нагардида он дар самти байналмилаӣ чун ширкати дорои қобилияти пардохти ўҳдадориҳои сүгуртавӣ, зарурати бо дигар ширкат бастани шартномаи сүгурта ба вучуд меояд ва ҳарочотҳои сүгуртавӣ тақрор мегарданд.

Агар меъёри муқарраргардида ба нарҳи чипта “Тоҷик Эйр” ворид карда шавад, ширкати мазкур, ки айни замон ба мушкиниҳои молиявӣ дучор гаштааст, дар бозори хизматрасонии авиатсионӣ рақобатнопазир мегардад.

Аз тарафи дигар, ситонидани маблағи сүгуртавӣ ба андозаи 2% аз мусоғирони нақлиёти ҳавоӣ ин сүгуртаи дубора буда, ягон ҳучҷат ё шаҳодатномаи (полиси сүгуртавӣ) тасдиқунанда дода намешавад ва он танҳо бо имзо шудани шартномаи дучониба татбиқ мегардад, ки дар ҳориҷи кишвар эътироф карда намешавад. Қобили қайд аст, ки то ин ҷониб “Тоҷиксӯѓурт” қобилияти пардохтпазирии худро ҳангоми рӯҳ додани ҳодисаҳои сүгуртавӣ тасдиқ накардааст.

Меъёри муқаррарнамудаи қарори зикр гардида то ба ҳадди 300 қаратай ҳадди аққали музди меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар рӯзи имзои шартномаи сүгуртавӣ муайян гардидааст. Аммо, мутобиқ ба моддаи 126-и Кодекси фазои ҳавоии Ҷумҳурии Тоҷикистон ин меъёри ба андозаи на камтар аз ҳазор нишондиҳонда барои ҳисбот дар рӯзи фурӯши чипта муқаррар карда шуда, ҳангоми амалӣ намудани парвозҳои байналмилаӣ андозаи он набояд аз андозаи дар шартномаҳои байналмилаии эътирофнамудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ё қонунҳои давлати даҳлдори ҳориҷӣ пешбинишуда камтар бошад.

Ҳамзамон, меъёри муқаррарнамудаи қарори қайд гардида ба маъёрои Конвенсияи Варшава мутобиқат намекунад ва барои ширкатҳои ҳавопаймоие, ки интиқоли ҳавоии байналмилалиро иҷро менамоянд ҳатмӣ мебошад. Масалан, талаботҳои Иттиҳоди Аврупо барои пардохти маблағи сүгуртавии як мусоғир дар

ҳолати рӯҳ додани ҳолати сугуртавӣ ба 250 000 SDR (ҳуқуқҳои маҳсуси иқтибосӣ-1USD=0.6457 SDR) баробар аст.

Меъёрҳои сугуртавии қонунгузории давлатҳои хориҷие, ки ширкатҳои ҳавопаймоии ватанӣ парвозҳои худро ба онҳо анҷом медиҳанд аз меъёрҳои мӯкаррарнамудаи санадҳои дохилӣ тафовут дорад.

Бинобар ин зарур аст, ки бо назардошти вазъи кунунии соҳа ва мутобиқ ба санадҳои меъёрию ҳуқуқии дохилӣ ва санадҳои байналмилалие, ки онҳоро Ҷумҳурии Тоҷикистон эътироф намудааст, ҷиҳати татбиқи механизми баамалбарории фаъолияти сугуртавӣ ҷораҳои зарурӣ андешида шаванд.

Мушкилие, ки бо он имрӯз ширкатҳои ҳавопаймоии ватанӣ, аз ҷумла ширкати давлатии ҳавопаймой ҶСК “Тоҷик Эйр” дучор гардидааст, то андозае бо маҳдудияти рақобат дар бозори сугуртai Тоҷикистон вобаста мебошад. Зеро дар шароити кунунӣ дар бозори сугуртai Тоҷикистон танҳо ба ширкатҳои давлатии сугуртавӣ иҷозат дода шудааст, ки бо амалисозии сугуртai ҳатмӣ машғул бошанд.

Ҳолони мутобиқи талаботи Принципҳои Асосии Суғурта (ПАС), ки аз ҷониби Ассоциатсияи Байналмилалии Мақомоти Назорати Суғурта (АБМНС) таҳия карда шудаанд, бояд ҳамаи ширкатҳои ҳусусии сугуртавӣ барои амалӣ гардонидани хизматрасонии сугуртai ҳатмӣ (ба истиснои хизматрасонии сугуртai ҳатмии давлатӣ) имконият дошта бошанд. Дар ин ҳолат ширкатҳои ҳусусии сугуртавӣ бояд ба талаботи қонунгузории танзимкунандай фаъолияти сугуртai ҳатмӣ ҷавобгӯ бошанд.

Омӯзиш ва таҳлили таҷрибаи пешқадами давлатҳои дунё дар боби якуми ҳисботи мазкур нишон медиҳад, ки дар аксаияти кишварҳои ҷаҳон аз қабили ИМА, Британияи Кабир, Олмон ва Фаронса барои рушди рақобат дар бозори сугурта имкониятҳои васеъ фароҳам оварда шуда, ширкатҳои ҳусусии сугуртавӣ амалигардонии хизматрасонии сугуртai ҳатмиро фаъолона анҷом медиҳанд ва ин самараи назаррас ба бор меорад.

Иҷозат надодан ба ширкатҳои ҳусусии сугурта барои амалӣ гардонидани хизматрасонии сугуртai ҳатмӣ, ҷи хеле ки аз мисоли воқеии овардашуда аён аст, ягон самараи мусбӣ ба бор намеорад ва ба манфиати ҷонибҳои суғурашуда, ба мақсади рушди бозори сугурта ва иқтисодиёти Тоҷикистон дар маҷмӯъ мухолиф мебошад.

Ҳамзамон иҷозат додан ба ширкатҳои ҳусусии сугуртавӣ барои амалигардонии хизматрасонии сугуртai ҳатмӣ, тавре таҷрибаи пешқадами ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ба рушди рақобат дар бозори сугурта, ба миён омадани хизматрасониҳои нави сугуртавӣ, баланд шудани сифати хизматрасониҳо аз ҷониби ширкатҳои сугуртавӣ, баланд шудани самаранокӣ ва фоиданокии фаъолияти онҳо мусоидат менамояд.

Рушди рақобат ва баланд шудани самаранокии иқтисодии фаъолияти ширкатҳои сугуртавӣ ба васеъ гардидани доираи хизматрасониҳои сугуртавӣ ва афзоиши миқёси сугуртанамоии корхонаҳо ва аҳолӣ мусоидат менамояд. Дар натиҷа барои соҳибкорон ва ҳам аҳолӣ имконияти самаранок идора намудани таваккалҳо фароҳам оварда мешавад ва ҳам барои рушди минбаъдаи бахши сугурта ва иқтисодиёти кишвар дар маҷмӯъ замина гузошта мешавад. Бахши рушдёфта ва устувори сугурта дар навбати худ ба доираҳои дигар бахши молиявӣ ва ҳусусан ба рушди бозори сармоя таъсири назарраси худро мерасонад, зеро ширкатҳои сугуртавӣ,

чун қоида, ҳамчун сармоягузорони асосӣ ба коғазҳои қиматноки давлатӣ ва корпоративӣ баромад менамоянд.

Тавсияи 1. Дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи фаъолияти суғуртавӣ” ба таври мушаҳҳас муқаррар намудани ҳуқуқи ширкатҳои суғуртавии хусусӣ барои амалий гардонидани хизматрасонии суғуртаи ҳатмӣ (ба истиснои хизматрасонии суғуртаи ҳатмии давлатӣ) бо шарте, ки онҳо ба талаботи қонунгузории танзимқунандай фаъолияти суғуртаи ҳатмӣ ҷавобӣ бошанд.

Бо мақсади фароҳам овардани шароит барои рӯшиди рақобати озод дар бозори суғурта таҳия намудани санадҳои алоҳидаи меъёрию ҳуқуқӣ барои ҳар як намуди суғуртаи ҳатмӣ ба мақсад мувоғиқ мебошад. Зоро барои ҳар як намуди маҳсулоти суғурта маҷмӯи шарту ҳолатҳои маҳсус бояд муқаррар карда шаванд, ки танҳо ба он хос мебошанд. Дар санадҳои алоҳида нишон додани ҳар як намуди маҳсулоти суғурта барои мураттаб гардидани таркиби онҳо ва муайян намудани робитаи байни талабот ва худи маҳсулоти суғурта мусоидат менамояд.

Масалан, суғуртаи масъулияти шаҳрвандию ҳуқуқии соҳибони воситаҳои нақлиётӣ яке аз намудҳои мухимтарини суғуртаи ҳатмӣ аз рӯи ҳаҷми маблағҳои воридшаванда ва таъсири он ба шаҳрвандони мамлакат мебошад, чунки дар доираи ин намуди суғурта ба ҳама шахсони сеюми дар садамаи нақлиётӣ ҷабрдида бояд маблағи талафоти ба онҳо ва моликияти онҳо расонидашуда ҷуброн карда шавад. Тибқи тадқиқоти Бонки Ҷаҳонӣ дар Тоҷикистон тақрибан 30%-и ҳаҷми умумии ҳаққи суғуртавии ҷамъоваришавандаро ҳаққи суғуртавӣ аз ин намуди суғурта ташкил медиҳад.

Бинобар ин бояд барои ин намуди суғуртаи ҳатмӣ лоиҳаи санади меъёрии ҳуқуқӣ “Дар бораи суғуртаи ҳатмии масъулияти шаҳрвандию ҳуқуқии соҳибони воситаҳои нақлиётӣ” таҳия карда шавад. Дар ин санад ҳамчунин ташкили Фонди кафолати пардохтҳои суғуртавӣ бояд пешбинӣ карда шавад, то ки он ба сифати захира барои пардохти ўҳдадориҳои кафолатдодашудаи ширкатҳои суғуртавӣ дар назди шахсони сеюм хизмат намояд, ки бо ҷуброн намудани заҳари ҷисмонӣ ва талафоти бо ронандай суғуртанашуда ва ё ронандай шаҳсияташ номаълум вобаста мебошад.

Қайд кардан лозим аст, ки таҳияи қонунҳои нави суғуртаи ҳатмӣ аллакай дар банди 6 моддаи 3-юми Қонуни ҶТ “Дар бораи фаъолияти суғуртавӣ” пешбинӣ шудааст.

Тавсияи 2. Таҳияи лоиҳаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ оид ба намудҳои алоҳидаи маҳсулоти суғуртаи ҳатмӣ тибқи талаботи Принсипҳои Асосии Суғурта (ПАС), ки аз ҷониби Ассоциатсияи Байнамилалии Мақомоти Назоратии Суғурта (АБМНС) пешбинӣ карда шудаанд:

- а) таҳияи лоиҳаи Қонуни ҟТ “Дар бораи суғуртаи ҳатмии масъулияти шаҳрвандию ҳуқуқии соҳибони воситаҳои нақлиётӣ (СМШСВН)” бо назардошти шартҳои суғурта аз рӯи талаботи Корти Сабз ва Корти Сафед;
- б) таҳияи лоиҳаи Қонуни ҟТ “Дар бораи суғуртаи ҳатмӣ аз ҳодисаҳои нохуш барои коргарони машғули фаъолияти дорои сатҳи баланди ҳатар ба ҳаёт ва саломатӣ”;
- в) таҳияи лоиҳаи Қонуни ҟТ “Дар бораи суғуртаи ҳатмӣ бо мақсади баланд бардоштани бехатарии зиддисуҳторӣ”;

- г) таҳияи лоиҳаи Қонуни ҶТ “Дар бораи сӯғуртаи ҳатмии мусоғирони тавассути нақлиёти байналмилалии автомобилий таҳвилшаванд”;
- д) таҳияи лоиҳаи Қонуни ҶТ “Дар бораи сӯғуртаи ҳатмии мусоғирони нақлиёти автомобилий, обӣ, ҳавоӣ ва роҳи оҳан”;
- е) таҳияи лоиҳаи Қонуни ҶТ “Дар бораи сӯғуртаи ҳатмии борҳои давлатӣ”.

Тибқи банди 3-юми моддаи 14 Қонуни ҶТ “Дар бораи фаъолияти сӯғуртавӣ” ҳаҷми ҳаққи сӯғуртавӣ оид ба сӯғуртаи ҳатмиро қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар мекунад.

Мувоғиқи Ҳисоботи барномавии Бонки Ҷаҳонӣ “Масъалаҳои асосии бахши сӯғурта дар Тоҷикистон” таҷрибаи мамлакатҳое, ки дар онҳо ҳаққи сӯғуртавии маҳсулоти ширкатҳои сӯғуртавӣ аз ҷониби ҳукумати мамлакат муқаррар мегардид, номуваффақ буд. Ҷунки ҳаҷми ҳаққи сӯғуртавӣ, ки аз ҷониби ҳукумати мамлакат муқаррар мегардад, аксаран аз сатҳи зарурӣ паст буда таваккалҳои бо маҳсулоти сӯғурта алоқамандро рупуш намекунад. Дар натиҷа ширкатҳои сӯғуртавӣ, ки маҷбур буданд маҳсулоти сӯғуртавиро бар зарари худ пешниҳод намоянд, бозори сӯғуртаро тарк мекарданд ва ё имконияти ҷуброн намудани талафоти расонидашударо ҳангоми бо аризai шикояти муроҷиат намудан надоштанд. Масалан, бинобар сабаби он ки ҳаҷми ҳаққи сӯғуртавӣ барои иҷорагирони моликияти давлатӣ бо қонун нокифоя муқаррар карда мешавад ширкатҳои давлатии сӯғуртавӣ онро ба таври фаъол анҷом намедиҳанд.

Аз ин лиҳоз низоми амалкунандай муқаррарнамоии ҳаққи сӯғуртавӣ аз ҷониби ҳукумати мамлакат такмилталаб мебошад. Ба ширкатҳои сӯғуртавӣ додани имконият барои мустақилона муайян намудани ҳаққи сӯғуртавии ҳама маҳсулоти худ зарур шуморида мешавад. Дар баробари ин Ҳадамоти зиддиинҳисории назди Ҳукумати ҶТ ва Ҳадамоти давлатии назорати сӯғуртаи назди Вазорати молия ҶТ бояд онро таъмин намоянд, ки ширкатҳои сӯғуртавӣ бар манфиати худ ва зарари тарафи сеюм созиш нақунанд.

Тавсияи 3. Муқаррар намудани ҳукуқи ширкатҳои сӯғуртавӣ оид ба мустақилона муайян намудани ҳаҷми ҳаққи сӯғуртавӣ ба ҳама маҳсулоти сӯғуртавии худ.

Яке аз масъалаҳои рушди бахши сӯғуртаи мамлакат сатҳи пасти пардохтпазирии ширкатҳои сӯғуртавии ватанӣ мебошад, зеро дар шароити васеъ гардидани шаклҳои гуногуни хоҷагидорӣ, рушди соҳибкории хурду миёна, татбиқи лоиҳаҳои гуногунҳаҷми сармоягузорӣ дар соҳаҳои мухталифи иқтисоди миллӣ, масъалаи сӯғуртакунонии фаъолият, ҳаёт, молу мулк ва ғайраҳо ногузир гардонида, аз ширкатҳои сӯғуртавӣ устувории молиявӣ ва кафолати пардохти саривақтии ҳолатҳои сӯғуртавиро дар ҳаҷмҳои гуногун тақозо менамояд.

Дар асоси қонунгузории амалкунандай сӯғурта талабот нисбати кифоягии сармояи асосӣ бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 июни соли 2011, №283 ҷунин муқаррар шудааст: барои ширкатҳои сӯғуртавии давлатӣ сармояи асосӣ бояд 5 млн. сомони (1 млн.долл.ИМА), ширкатҳои сӯғуртавии ғайридавлатӣ- 500 000 сомонӣ (100 000 долл.ИМА), ширкатҳои азнавсӯғуртакунии давлатӣ ва ғайридавлатӣ – 40 млн. сомонӣ (8 млн. долл. ИМА). Ҳол он ки дар миқёси байналмилаӣ барои ширкатҳои

сүгуртавие, ки маҳсулоти новобаста аз сүгуртаи ҳаётро пешниҳод менамоянд, ҳадди ақали ҳаҷми сармояи асосӣ 5 млн. долл. ИМА-ро ташкил медиҳад, барои ширкатҳои сүгуртавие, ки сүгуртаи ҳаётро амалӣ менамоянд, 10 млн. долл. ИМА. Аз ин лиҳоз, аз нуқтаи назари функционалиӣ ҳадди ақалли ҳаҷми сармоя кофӣ намебошад ва бояд зиёд карда шавад.

Дар баробари ин айни замон Хадамоти давлатии назорати сүгурта ба захираҳои сармоявии ширкати сүгуртавӣ дар маҷмӯъ баҳо медиҳад (яъне, захираи умумӣ ба ҳамаи намудҳои сүгурта). Валекин ба роҳ мондани баҳодиҳӣ ба кифоя будани захираҳои асосӣ мувофиқи намуди сүгурта мувофиқи стандартҳои дар миқёси байналмилалӣ қабулгардида аз тарафи ХДНС мувофиқи мақсад мебошад, инчунин чунин низоми баҳодиҳӣ дар қонунгузории бахши сүгурта бояд пешбинӣ карда шавад.

Тавсияи 4. Таҷдиди назар намудани талабот нисбати кифоягии сармояи асосии ширкатҳои сүгуртавӣ, аз ҷумла:

- муқарар намудани ҳуқуқ барои ХДНС ҷиҳати баланд намудани талабот нисбати кифоя будани сармояи асосӣ барои ширкатҳои сүгуртавии инфиродӣ тавассути интишори фармоиш/таъинот (санади зерқонунӣ).
- дар талабот нисбати пардохтпазирӣ пешбинӣ намудани ҳадди назоратшавандай пардохтпазирӣ ва ё якчанд ҳадди ниҳоӣ ҳамчун нишондиҳандай барои амалигардонии назорат дар марҳалаи ибтидой, то даме ки мушкилот ба пардохтпазирии ширкати сүгуртавӣ таҳди迪 ҷиддӣ менамоянд.
- аз тарафи ХДНС ба роҳ мондани баҳодиҳӣ ба кифоя будани захираҳои асосӣ мувофиқи намуди сүгурта мувофиқи стандартҳои дар миқёси байналмилалӣ қабулгардида ва инчунин пешбинӣ намудани чунин низоми баҳодиҳӣ дар қонунгузории бахши сүгурта.

Умуман қайд кардан ҷоиз аст, ки мувофиқи таҷрибаи ҷаҳонӣ фаъолияти самараноки ширкатҳои сүгуртавӣ тавассути сарпарастии бонкҳои тиҷоратӣ таъмин карда мешавад. Ҳамзамон барои сүгурта намудани сармоягузориҳо ё объектҳои калонҷаҷм маблағҳои пулии калон лозиманд, ки ширкатҳои сүгуртавӣ дар алоҳидагӣ аз уҳдаи он намебароянд.

Бо мақсади мустаҳкам намудани пойгоҳи молиявии ширкатҳои сүгуртавӣ зарур аст, ки дар давраи аввал ширкатҳои сүгуртавӣ тибқи таҷрибаи Олмон бо бонкҳо ҳамкориҳоро васеъ намуда, давра ба давра ба мустақилияти комили молиявӣ ноил гарданд. Баъди фурсати муайян ба гузаронидани амалиётҳои бонкӣ имкон пайдо намоянд.

Тавсияи 5. Ширкатҳои сүгуртавиро зарур аст, ки бо бонкҳои ватаниӣ (ё хориҷӣ) ё дигар ширкатҳои молиявӣ ҷиҳати васеъ намудани хизматрасониҳои худ ҷиҳати маблағгузорӣ шартномаҳо ба имзо расонида, инчунин мукаммал намудани капитализатсияи ширкатҳои сүгуртавиро дар ҳамкорӣ бо бонкҳои тиҷоратӣ давра ба давра ба нақша гиранд.

Дар Қонуни ҶТ “Дар бораи фаъолияти сүгуртавӣ” фарқият байни сүгуртаи ҳаёт ва сүгуртаи бо ҳаёт, саломатӣ ва қобилияти корӣ доштан вобаста набуда гузошта нашудааст, ки ин ҳолат ба ширкатҳои сүгуртавӣ амалӣ намудани ҳар ду намуди сүгуртаро имкон медиҳад.

Аз ин лихоз, зарур аст, ки дар қонунгузорӣ ба сифати шарти маҳсус ҳолате пешбинӣ карда шавад, ки суғуртаи ҳаёт ва суғуртаи бо ҳаёт, саломатӣ ва қобилияти корӣ доштан вобаста набуда наметавонад бо ҳамон як ширкати суғуртавӣ амалӣ гардонида шавад. Зоро таваккале, ки бо он ширкати суғуртавии амалкунандаи суғуртаи новобаста ба ҳаёт, саломатӣ ва қобилияти корӣ (суғуртаи кутоҳмуддат) дучор мегардад, аз таваккали ширкати суғуртавии амаликунандаи суғуртаи ҳаёт (суғуртаи дарозмуддат) ба таври назаррас фарқ менамояд. Дар натиҷаи чунин фарқият идоракунии таваккалҳои ин ду намуди суғурта бояд дар сатҳи корхонаи амалкунанда ва фаъолияташ қатъгардида дар алоҳидагӣ аз яқдигар амалӣ карда шаванд.

Тавсияи 6. Дар Қонуни ҶТ “Дар бораи фаъолияти суғуртавӣ” муайян намудани фарқият байни суғуртаи ҳаёт ва суғуртаи бо ҳаёт, саломатӣ ва қобилияти корӣ доштан вобаста набуда.

Ба сифати шарти маҳсус дар Қонуни ҶТ “Дар бораи фаъолияти суғуртавӣ” ҳолате пешбинӣ карда шавад, ки суғуртаи ҳаёт ва суғуртаи бо ҳаёт, саломатӣ ва қобилияти корӣ доштан вобаста набуда наметавонад бо ҳамон як ширкати суғуртавӣ амалӣ гардонида шавад.

Дар таҷрибаи пешқадами ҷаҳонӣ барои таъмини устувории молиявии ширкатҳои суғуртавӣ азнавсуғуртранамоӣ тавассути ташкили ширкатҳои азnavsuғurтранамоӣ ва пулҳои азnavsuғurтакунӣ васеъ истифода бурда мешавад.

Айни замон набудани ширкатҳои азnavsuғurтакунӣ дар ҶТ ширкатҳои ватании суғуртавиро маҷбур месозад, ки барои аз насуғуртакунӣ ба ширкатҳои хориҷӣ муроҷиат кунанд, ки ин ҳарочоти зиёдро талаб мекунад ва ҳам кафолати пурра надорад.

Бо мақсади нигоҳ доштани маблағҳои азnavsuғurташаванда дар қаламрави ҷумҳурӣ, бояд ширкатҳои азnavsuғurтакунӣ таъсис дода шуда, таҷрибаи беҳтарини ташкили пулҳои азnavsuғurтакунӣ дар мамлакат ҷорӣ карда шавад.

Аз ин лихоз зарур аст, ки механизми таъсиси ташкилотҳои аз насуғуртакунӣ аз ҷониби мақоми ваколатдорӣ давлатӣ баррасӣ гардида, сармояи оинномавии ширкатҳои азими суғуртавии амалкунанда ба фаъолияти азnavsuғurтакунонӣ мутобиқ карда шавад.

Тавсияи 7. Аз ҷониби мақоми ваколатдорӣ давлатӣ баррасӣ гардида мөханзими ташкили ширкатҳои азnavsuғurтакунӣ ва пулҳои азnavsuғurтакунӣ дар мамлакат

Яке аз роҳҳои васеъ паҳншудаи баланд бардоштани устувории молиявии ширкатҳои суғуртавӣ дар таҷрибаи пешқадами ҷаҳонии фаъолияти суғурта ҳангоми суғуртранамоии тавакалҳои қалон ташкили пулҳои суғуртавӣ – иттиҳодияҳои ширкатҳои суғуртавӣ барои амалигардонии суғуртаи муштарак мебошад.

Дар ин радиф мустаҳкам намудани боварии ширкатҳои суғуртавӣ байни ҳамдигар ва дар ҳамин асос ба роҳ мондани азnavsuғurтакунӣ ва суғуртаи муштарак дар фаъолияти ширкатҳои суғуртавӣ ва ҷорӣ намудани таҷрибаи беҳтарини ташкили пулҳои азnavsuғurтакунӣ дар мамлакат мувофиқи мақсад мебошад.

Тавсияи 8. Ба роҳ мондани сугуртаи муштарак тавассути ташкили пулҳои сугуртавӣ дар мамлакат.

Бо мақсади ҳимояи манфиатҳои аҳолӣ, рушди яке аз шаклҳои муҳими сугурта, яъне сугуртаи тиббӣ мувофиқи мақсад мебошад. Мушкилоти асосӣ дар ин раванд то ҳол ҷорӣ нагардидани сугуртаи ҳатмии давлатии тиббӣ ба ҳисоб меравад.

Қобили тазаккур аст, ки бо мақсади ҷорӣ намудани сугуртаи ҳатмии тиббӣ Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи сугуртаи тиббӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” 18 июни соли 2008, таҳти №408 қабул ва амали ҳуҷҷати мазкур аз 1 январи соли 2010 муайян гардида буд. Баъдан ба Қонуни навбатии Ҷумҳурии Тоҷикистон “Оид ба ворид намудани тағйирот ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи сугуртаи тиббӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” қабул гардид, ки дар асоси он оғози татбиқи қонуни мазкур то ба аввали соли 2014 тамдид дода шуда аст.

Сарфи назар аз он, ки аксари вазорату идораҳо ва ташкилотҳои байналмилалӣ, намояндагони воситаҳои ахбори омма ва соҳторҳои ҷамъиятию ғайридавлатӣ ҷорӣ намудани сугуртаи ҳатмии тиббиро масъалаи мубрами рӯз меҳисобанд, дар баробари ин баъзе аз вазоратҳои мутасаддӣ номусоиди вазъи иқтисодӣ, норасоии маблағгузорӣ ва таҳияи заминаи меъёрии ҳуқуқии татбиқи сугуртаи тиббиро ғайриимкон шуморида, боз тамдиҳи мӯҳлати татбиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи сугуртаи тиббӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон”-ро то соли 2017 дастгирӣ намудаанд.

Коршиносони соҳа мушкилоти асосии дар сатҳи миллӣ татбиқ гардидани қонуни мазкурро ба якчанд мушкилот, аз ҷумла ба маҳдудияти имконоти буҷети давлатӣ, ба хусус дар сатҳи паст қарор доштани вазъи маблағгузории муассисаҳои тиббӣ ва татбиқи малағгузории сарикасӣ дар муассисаҳои Кумаки аввалии тиббию санитарӣ, инчунин ҷорӣ нагардидани маблағгузорӣ дар асоси натиҷаи табобат, марбут медонанд.

Мавриди зикр аст, ки тибқи таҳлили Ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ (ба ҳолати 1 январи соли 2013) ҳамасола ҳароҷотҳои давлатӣ барои соҳаи тандурустӣ дар ҷумҳурӣ 6,9 фоиз ташкил медиҳад, ки ин нишондиҳанда мутобиқи тавсияи Ташкилоти мазкур бояд на кам аз 10 фоиз бошад. Аз собиқ давлатҳои Иттиҳоди Шуравӣ танҳо дар Ҷумҳурии Қирғизистон, Ҷумҳурии Эстония ва Ҷумҳурии Молдова, ки дар онҳо сугуртаи ҳатмии тиббӣ амалӣ гардида истодааст, нишондиҳандаи мазкур мутаносибан 10,4 фоиз, 12,2 фоиз ва 13,3 фоизро ташкил менамояд.

Дар баробари ин, маблағгузории соҳаи тандурустӣ нисбат ба маҷмӯи маҳсулоти дохилии Ҷумҳурии Қирғизистон 4,2 фоиз, Ҷумҳурии Молдова 5,6 фоиз ва Ҷумҳурии Эстония 5,9 фоизро дар бар мегиранд. Дар ҷумҳурии мо ин нишондиҳанда 2,0 фоизи маҷмӯи маҳсулоти дохилиро (бо ҳолати 01.01.2013) ташкил дод, ки аз он 80-90 фоизи он музди меҳнати кормандонро ташкил менамояд.

Мутасаддиёни соҳа таъмини муваффақонаи сиёсати давлатиро дар самти сугуртаи тиббӣ, фарогирии пурраи аҳолӣ бо сугуртаи ҳатмии тиббӣ, ҳимояи ҳуқуқи шаҳрвандон ва иттилоотнокии аҳолӣ дар масъалаҳои ҳифзи саломатӣ ва сугуртаи тиббӣ, гузаронидани чорабиниҳо оид ба беҳтар

намудани сифати хизматрасонии тиббӣ ва дигар хизматрасониҳоро ба таъсис додани Фонди давлатии суғуртавӣ тиббӣ марбут медонанд.

Тавсияи 9. Бо назардошти дар марҳилаи таҳия қарор доштани лоиҳаи қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2015» масъалаи таъсиси Фонди давлатии суғуртаи ҳатмӣ тиббӣ дар сатҳи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор дода шавад, аз ҷумла:

- мӯҳлати амалӣ Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Оид ба суғурtaи ҳatmии tibbӣ” аз soli 2015 muқarrar қарда шавад;
- масъалаи ҷорӣ намудани суғurtaи ҳatmии tibbӣ ва taъsisi Fondi давлатии suғurtaи ҳatmӣ tibbӣ az xisobi koҳiш dodani meъeri andozи ičtimoiy mawridi barrasӣ қaror doda shavad;
- bo istifoda az taҷribaи ҷaҳonӣ nomgӯi xizmatrasoniҳoi suғurtaи tibbӣ ba shaҳrvandon ziёd қarda shavad;
- bo maқsadi faro giriftni muҳochironi meҳnatӣ bo suғurtaи ҳatmии tibbӣ meҳanizmi muosiri suғurtakunonii onҳo taҳia қarda shavad.

Дар шароити имрӯзai ҳаёти ҷomeъa бо maқsadi dastrasi хизmatrasoniҳoi сифatnoki tibbӣ ба ҳamai tabaқaҳoi aҳolii ҷumҳurӣ zarur ast, ki bo istifoda az imkonoti choidoшta, az ҷumla bo istifoda az meҳanizmi şarikiи bakhshi xususī va давлат барои amalan tatiбik намудани Қонуни Ҷумҳuриi Тоҷikiстон “Дар бораи suғurtaи tibbӣ dar Ҷumҳuриi Тоҷikiстон” choraҳoi betaъhiр andeshida, bo tavri piloti marҳila ба marҳila tatiбik muқarraroti қonuni mazkur, inchunin ҷorӣ namudani suғurtaи ҳatmии tibbӣ ba roҳ monda shavad.

Binobar ин дар marҳali kyununī boyd korxonavu taşkilotxо vaziфador қarda shavand, ki kormandoni hудro bo suғurtaи tibbӣ taъmin namояnd. Baroи ҳavasmandnamoii roҳbaroni korxonavu taşkilot baroи bo suғurtaи tibbӣ faro giriftni kormandoni hуд boyd ichozat doda shavad, то ki 3-5% muzdi meҳnat kormandon bo in maқsad istifoda shuda, in mablag ҳamchun muzdi meҳnat andozbandӣ nashavad.

Дар ин ҳolat ширкатҳoi suғurtaвӣ водор mешаванд, ki бaroи taъminи хizmatrasonii tibbӣ ба mizochoni hуд bo bemoristonҳo қarordod basta, sifati хizmatrasonii onҳo назорат namояnd.

Tibki қonunguzorii amalkunandaи Тоҷikiстон tanҳo ширкатҳoi watanī metavonand bo faъoliyati suғurtaвӣ mashgul boшand. In itminoн medihad, ki mablaghoi az suғurtaи tibbӣ ba dasht omada dar doхili kishvar shaффof гардиш namuda, andozbandӣ қarda shavand.

Тавсияи 10. Таҷdiidi назар намудани имконияти ба roҳ mondani шarikiи давлат ва bakhshi xususī dar ҷorӣ namudani suғurtaи ҳatmии tibbӣ tavassuti:

- vaziфador namudani roҳbaroni korxonavu taşkilotxо baroи taъmin namudani kormandoni hуд bo suғurtaи tibbӣ.
- ichozat dodani istifodaи 3-5% muzdi meҳnat kormandon bo maқsadi taъmin namudani onҳo bo suғurtaи tibbӣ.
- az andoz ozod namudani mablagi az muzdi meҳnat kormandon baroи taъminи suғurtaи tibbии kormandoni korxonavu taşkilot safarbargarida.

Бо мақсади таъмини ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои ширкатҳои сугуртавӣ, мубодилаи иттилоот ва машваратдихӣ, дастгирии чорабиниҳои тарғиботӣ ва таблиғотӣ бояд Ассоциатсияи миллии ширкатҳои сугуртавӣ таъсис дода шавад. Ассоциатсияи миллии ширкатҳои сугуртавӣ инчунин метавонад барои баланд бардоштани ҳавасмандии ширкатҳои сугуртавӣ вобаста ба корбари онҳо дар масъалаҳои гузаронидани омӯзиш (тренингҳо), беҳтар намудани сифати хизматрасониҳо, мубодилаи таҷрибаи беҳтарин, маводҳои чопӣ, гузаронидани конфронсҳо ва дигар чорабиниҳо мусоидат намояд. Ассоциатсияи миллии ширкатҳои сугуртавӣ бояд бо ХДНС ҳамкории тарафайнро ба роҳ монад.

Ассоциатсияи миллии ширкатҳои сугуртавӣ бояд соҳиби сомонаи худ бошад ва дар он тамоми иттилооти доимӣ, нав ва саривақтӣ оид ба фаъолияти ассоциатсия, мақсад ва вазифаҳои он, аъзоҳои он, сохтор ва вазъи бозори сугуртаи мамлакат, заминаи қонунгузорӣ сугурта ва масъалаҳои танзими фаъолияти ширкатҳои сугуртавӣ, ислоҳоти татбиқшаванда ва дигар иттилооти заруриро фаро гирад.

Тавсияи 11. Таъсис додани ассоциатсияи миллии ширкатҳои сугуртавӣ дар мамлакат.

Таъсиси сомонаи интернетӣ барои ассоциатсияи миллии ширкатҳои сугуртавӣ, ки иттилооти доимӣ, нав ва саривақтии заруриро фаро мегирад.

Сарфи назар аз он, ки дар донишгоҳҳо ва донишкадаҳои ҷумхурий мутахассисони соҳаи сугурта омода мешаванд, дар маҷмӯъ норасоии мутахассисони баландиҳтисоси сугуртавӣ ҳамчун яке аз мушкилоти ҳалталаби бахши сугурта бокӣ мемонад. Ҳусусан норасоии актуарийҳои сугуртавӣ, ки вобаста ба амалигардонии ҳисобҳои иқтисодии математикии тарифи сугуртавӣ ва ҳаҷми захираҳои сугуртавӣ тибқи шартномаҳои сугурта ва азnavсугуртақунӣ бо мақсади таъмин намудани сатҳи зарурии пардохтпазирӣ ва устувории молиявии ширкати сугуртавӣ фаъолият менамоянд, ба назар мерасад.

Норасоии мутахассисони номбурда барои дар сатҳи зарурий иҷро гардидан ўҳдадориҳои ширкатҳои сугуртақунанда низ монеъаҳои иловагӣ эҷод менамояд. Чунки набудани мутахассисон ва таҷрибаи кории гузаронидани ҳисобҳои иқтисодии тавакалҳои ширкатҳои сугуртавӣ боиси паст шудани самаранокии фаъолияти онҳо мегардад.

Тавсияи 12. Амалий гардонидани тадбирҳои қӯтоҳмуддати зарурий ҷиҳати омода намудани мутахассисони соҳаи сугурта, аз ҷумла:

- ташкили курсҳои бозомӯзӣ барои тайёр намудани актуарийҳои сугуртавӣ ва мутахассисони соҳибҳтисоси соҳаи сугурта бо ҷалби коршиносони байналмилалии бахши сугурта.
- таҷдиди назар намудани низоми таълим, барномаҳои таълимӣ, фаниҳои таълимии муассисаҳои маълумоти олӣ бо мақсади ба талаботи муосири бозори сугурта ҷавобғӯ намудани ҳатмқунандагони онҳо.
- ба роҳ мондани сафарҳои хидматӣ барои мутахассисони ширкатҳои сугуртавӣ ҷиҳати омӯхтани таҷрибаи пешқадами фаъолият дар бахши сугурта ба мамлакатҳои хориҷӣ бо соҳаи рушдёфтai сугурта (Олмон ва Англия).

- ба роҳ мондани таҷрибаомӯзии донишҷуёни лаёқатманди ихтисосҳои молиявии макотиби олии кишвар дар ширкатҳои пешқадами суғуртавии мамлакатҳои хориҷӣ.
- мунтазам сафарбар намудани омӯзгорони ихтисоси молиявӣ барои омӯхтани таҷрибаи пешқадами таълимӣ фанҳои суғурта дар муассисаҳои маълумоти олии мамлакатҳои тараққикарда ва бо минбаъд ташкил намудани курсҳои такмили ихтисос аз тарафи ин омӯзгорон.

Талабот ва эътиимидаи аҳолӣ ба бахши суғурта

Дигар ҷанбаи мушкилоти рушди бахши суғуртаро сатҳи пасти талаботи аҳолӣ ба хизматрасониҳои суғурта ташкил медиҳад, ки аз таъсири омилҳои гуногун вобаста мебошад.

Бояд қайд намуд, ки аҳолии мамлакат дар маҷмӯъ оид ба суғурта ва зарурияти он маълумоти кофӣ надорад. Бо назардошти он ки такрибан 70%-и аҳолии мамлакат дар деҳот зиндагӣ намуда, бо маҳдудияти дастрасӣ ба иттилоот рӯ ба рӯ мебошанд, ин масъала боз ҳам мураккаб мегардад. Саводнокии пасти аҳолии ин минтақаҳо онҳоро аз дарки моҳият ва аҳамияти суғурта ҳамчун воситай таъмини манфиатҳои молу мулӯй маҳрум менамояд.

Бинобар ин ба барномаҳои таълимии макотиби маълумоти миёна ворид намудани омӯзиши асосҳои суғурта, аз ҷумла мағҳум, моҳият ва зарурияти суғурта барои одамон, маҳсусан дар шароитҳои иқлимию ҷуғрофии мамлакати мо ҳамчун як воситай баланд бардоштани таъминоти моддии мардум ҳангоми ба миён омадани оғатҳои табий ва ҳодисаҳои гайричашмдошт мувофиқи мақсад шуморида мешавад. То ин ки ҳар як шаҳрванди мамлакат бидонад, ки саломатӣ ва ҳаёти одам, манзил ва моликияти ҳусусӣ, биноҳо ва дигар объектҳои истеҳсолӣ ҳатман аз ҳодисаҳои сӯхтор ва дигар ҳодисаҳои гайричашмдошти табий бояд суғурта шаванд.

Тавсияи 13. Ворид намудани омӯзиши асосҳои суғурта ба барномаҳои таълимии макотиби маълумоти миёна

Эътиимидаи пасти аҳолӣ ба бахши суғурта, пеш аз ҳама, бо нокифоягии таҷрибаи бомуваффақияти ҳамкорӣ бо ширкатҳои суғуртавӣ вобаста мебошад. Чунки имрӯз фаъолияти аксарияти ширкатҳои суғуртавӣ асосан бо амалигардонии хизматрасониҳои суғуртаи ҳатмӣ маҳдуд гардонида мешавад, ки ба ҷамъоварии маблағи ҳаққи суғуртавӣ равона карда мешаванд. Аммо аксар вақт ӯҳдадориҳои ширкатҳои суғуртавӣ оид ба пардохти маблағи суғурта ҳангоми рӯҳ додани ҳодисаи суғуртавӣ нисбати суғурташаванда ё шахси дигаре, ки шартномаи суғурта ба манфиати ӯ баста шудааст, амалӣ гардонида намешаванд.

Дар баробари ин, кормандони ширкатҳои суғуртавӣ барои рӯёнидани пардохти суғуртавӣ ҳангоми рӯҳ додани ҳодисаи суғуртавӣ аз тарафи суғурташаванда ё шахси дигаре, ки шартномаи суғурта ба манфиати ӯ баста шудааст, монеаҳои зиёде эҷод мекунанд, ки дар натиҷа ҳуди суғурташаванда аз ҳама гуна кӯшишу талошҳо нисбати ба даст овардани

маблағи сұғурта, даст мекашад. Кормандони ширкатҳои сұғуртавӣ бошанд ин ҳолатро ба манфиати худ истифода бурда, маблағи пардохти сұғуртаро гайримақсаднок истифода мебаранд. Ҳол он ки мақсади асосии ширкатҳои сұғуртавӣ ҳимояи манфиатҳои шахсони воқей ва ҳуқуқӣ ҳангоми рух додани ҳодисаҳои сұғуртавӣ мебошад.

Бинобар ин, чунин таҷрибаи начандон хуб аз тарафи аҳолӣ ҳамчун як ҳодисаи муқаррарӣ ба монанди як навъи пардохти ҳатмӣ бе назардошти манфиати сұғурташаванда қабул гардидааст, ки ин ба дарки нодурусти аҳамияти хизматрасонии сұғурта боис мешавад.

Азбаски дар қонунгузории амалкунандаи сұғурта ягон намуди ҷавобгарӣ барои ширкатҳои сұғуртавӣ ҳангоми ичро накардани ӯҳдадории онҳо дар назди сұғурташавандагон мувофиқи шартномаи сұғурта муайян карда нашудааст, ширкатҳои сұғуртавӣ таҷрибаи худро ба манфиати худ ва зарари сұғурташавандагон истифода бурда, масъулият эҳсос намекунанд. Бинобар ин таъсис додани чунин соҳторе дар назди мақомоти давлатии назорати сұғурта барои ҳифзи ҳуқуқҳои истифодабарандагони хизматрасониҳои сұғуртавӣ зарур мебошад, ки сұғурташавандагон ҳангоми ба миён омадани масъалаҳои баҳсталаб ба он муроциат намуда, ҳуқуқ ва манфиатҳои худро вобаста ба шартномаи сұғурта ҳимоя намоянд.

Тавсияи 14. Таъсиси соҳтори вобаста ба ҳифзи ҳуқуқҳои истифодабарандагони хизматрасониҳои сұғуртавӣ дар назди мақомоти давлатии назорати сұғурта.

Таҷдиidi назар намудани механизми ичрои ӯҳдадориҳо аз тарафи ширкатҳои сұғуртавӣ оид ба пардохти маблағи сұғурта ҳангоми рух додани ҳодисаи сұғуртавӣ нисбати сұғурташаванда ё шахси дигаре, ки шартномаи сұғурта ба манфиати ӯ баста шудааст.

Тавре ки дар боло қайд карда шуд, таҷрибаи начандон хуби фаъолияти ширкатҳои сұғуртавӣ боиси аз даст рафтани эътимоди аҳолӣ ба хизматрасониҳои сұғурта ва баҳши сұғурта дар маҷмӯъ оварда мерасонад.

Бояд қайд кард, ки ширкатҳои сұғурта танҳо тавассути фаъолияти самаранок ва соғдилона, қонеъ гардонидани манфиатҳои сұғурташавандагон, аз чумла нигоҳдории моликият, арзишҳои моддӣ, ҳаёт ва саломатии онҳо, инчунин ба воситаи баланд бардоштани сатҳ ва сифати хизматрасониҳои худ метавонанд аз нав боварии мизочонро ба даст оварда, нуфузи соҳаро дар маҷмӯъ баланд бардоранд, ки ин ба ташаккули таҷрибаи воқеи мусбии аҳолӣ аз ҳамкорӣ бо ширкатҳои сұғуртавӣ мусоидат менамояд.

Дар ин радиф, ҳамаи ширкатҳои сұғуртавӣ бояд соҳаро таблиғот намуда, аз таҷрибаи воқеи мусбии фаъолияти сұғуртавии худ васеъ истифода намоянд, то эътимоднокӣ ва эътибори соҳаи сұғуртаро баланд бардошта, талаботи аҳолиро ба хизматрасониҳои сұғуртавӣ зиёд намоянд.

Агар воқеан таблиғот тавонад, ки ба дили аҳолӣ, яъне муштариёни эҳтимолӣ роҳ ёбад ва онҳо дарк намоянд, ки воқеан ҳам ширкатҳои сұғуртавӣ мададгори онҳо дар ҳолатҳои гайричашмдошт шуда метавонанд, онҳо аз хизматрасонии сұғуртавӣ истифода мебаранд.

Тавсияи 15. Гузаронидани таблиготи оммавӣ тавассути радио, телевизион, сомонаҳои интернетӣ, ВАО, семинар-машваратҳо ва дигар корҳои фаҳмондадиҳӣ дар байни аҳолӣ ва корхонаҳо ва асосноккунии ҳатмии он аз нигоҳи дини ислом.

Пахши барномаи маҳсус бо иштироки намояндагони ширкатҳои ватании суғуртавӣ ва баланд бардоштани эътимоднокӣ ва нуфузи бахши суғурта дар маҷмӯъ тавассути ба роҳ мондани таблиготи васеи таҷрибаи воқеии мусбии аҳолӣ аз ҳамкорӣ бо ширкатҳои суғуртавӣ.

Дигар сабаби бехабарии аҳолӣ нисбати фаъолияти ширкатҳои суғуртавӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон нобаробар ба роҳ монда шудани хизматрасониҳои суғуртавӣ дар ҳамаи манотиқи ҷумҳурӣ мебошад, ки масъалаи дастрасии хизматрасониҳои суғуртавиро барои ҳамаи табақаҳои аҳолӣ ба миён меорад.

Азбаски ҳатарҳои эҳтимолӣ дар маҳалаҳои шаҳрнишин ва деҳоти ҷумҳурӣ гуногунанд, вобаста ба он ширкатҳои суғуртавӣ бояд хизматрасониҳои суғуртавиро ба аҳолии деҳот ва шаҳрҳо васеъ намоянд. Масалан, барои аҳолии деҳот ҷори намудани суғуртаи чорвои ҳонагӣ, зироат ва богоғтазӣ, заминларза, сел, фаромадани ярч ва гайра, барои аҳолии шаҳрнишин суғурта аз дуздии мошин, суғурта аз сӯхтор, обпаҳшкунии ҳонаи истиқоматӣ, суғуртаи амонатҳо аз бекӯрбашвӣ ва гайра зарур мебошад.

Тавсияи 16. Васеъ намудани хизматрасониҳо вобаста ба ҳатарҳои эҳтимолӣ дар маҳалҳо.

Яке аз воситаҳои баланд бардоштани эътимоди аҳолӣ ба бахши суғурта, васеъ намудани миқёси фаро гирифта шудани аҳолии деҳот бо суғурта рушди суғуртанамоии ҳурд ё микросуғуртанамоӣ ба ҳисоб меравад.

Тибқи маълумоти СММ имрӯз дар саросари ҷаҳон аз чунин намуди суғурта аллакай 500 млн. нафар одамон истифода мебаранд. Аз ҳама бештар микросуғуртанамоӣ дар минтақаи Осиё, аз ҷумла дар Ҳитой ва Ҳиндустон васеъ паҳн гардидааст, ки ба онҳо қариб 80%-и бозори микросуғуртаи ҷаҳонӣ рост меоянд.

Дар давоми панҷ соли охир микросуғуртанамоӣ аз сӯхтор, заминларза, ҳодисаҳои ноҳуш, беморӣ ва ё фавти сардори оила дар тамоми ҷаҳон ҳамчун механизми самараноки мубориза бо камбизоатӣ маъмул гардидааст. Одамон аз хизматрасониҳои суғуртақунандагон тавассути суғурта намудани манзили истиқоматӣ, моликияти ҳусусӣ, аз ҷумла мошинҳо, ва инчунин суғурта аз бекорӣ боз ҳам бештар истифода мебаранд.

Бояд қайд кард, ки микросуғуртанамоӣ яке аз самтҳои маблағгузории ҳурд буда, бештар дар мамолики дорои аҳолии камбизоат, аз ҷумла Ҳиндустон, Ҳитой, Бангладеш ва Нигерия маъмул мебошад.

Тибқи маълумоти ширкати азnavсуғуртанамоии Swiss Re шартҳои асосии рушди микросуғуртанамоӣ инҳоянд:

- даромади пасти суғурташавандагон;
- сатҳи пасти фарҳангӣ суғуртавии аҳолӣ;
- маҳсулоти дар истифода соддай суғуртавӣ;

- тарифҳои нисбатан пасти суғуртавӣ;
- роҳҳои нави фурӯши маҳсулот бо ҳароҷоти пасти таҳияи онҳо;
- андайрайтинги соддакардашуда;
- маблағҳои начандон калони суғуртавӣ;
- шартҳои содда ва фаҳмои суғуртанамоӣ бо истиснои камтарин ва ё умуман бе ягон истисно;
- омода будани суғуртакунанда ба дер ворид шудани маблағи ҳаққи пардоҳти суғурта ва тақсимоти пардоҳтҳо;
- танзими содда ва босуръати ҳодисаҳои суғуртавӣ бо хуччатҳои камтарин.

Қайд намудан зарур аст, ки суғуртанамоии хурд дар шароити ҷумҳурии мо, ки зиёда аз 30%-и аҳолӣ камбизоат мебошанд, имконият фароҳам меорад, ки аҳолии камбизоати деҳот бо хизматрасониҳои суғурта фаро гирифта шуда, рушди бахши суғурта ва баланд шудани сатҳ ва сифати зиндагии мардум ба даст оварда шавад.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таҷрибаи пешқадам ва имкониятҳои ҷорӣ намудани микросуғуртанамоӣ дар конфронси 5-уми миллии маблағгузории хурд “Маблағгузории хурд баҳри рушди устувири иқтисодӣ ва иҷтимоии Тоҷикистон”, ки соли 2011 аз ҷониби Асосиатсияи ташкилотҳои маблағгузории хурди Тоҷикистон ва Агентии Олмон оид ба ҳамкории иқтисодӣ баргузор гардида буд, баррасӣ карда шуд.

Бояд гуфт, ки ташкилотҳои маблағгузории хурди тавассути ташкилотҳои байналмилалии молиявӣ маблағгузоришаванд метавонанд тавассути гузаронидани ҷорабиниҳои таблиғотӣ оид ба ҷорӣ намудани суғуртанамоии хурд ва ба роҳ мондани ин намуди суғурта дар Тоҷикистон дар баланд бардоштани саводнокии молиявии мардуми деҳоти мамлакат, зиёд шудани эътиමод ба бахши суғурта ва фаро гирифта шудани аҳолии камбизоат бо хизматрасониҳои суғуртанамоии хурд саҳми назаррас гузоранд.

Инчунин зарур аст, ки ширкатҳои хусусии суғуртавӣ низ ба ҷорӣ намудани суғуртанамоии хурд дар мамлакат фаъолона машғул шаванд.

Тавсияи 17. Ҷорӣ намудани суғуртанамоии хурд аз тарафи ташкилотҳои маблағгузории хурд ва ширкатҳои суғуртавӣ дар мамлакат ва таъмини дастрасӣ ба он. Тибқи таҳлили таҷрибаи суғуртаи исломӣ, ки қаблан дига баромада шуд, суғуртаи тақафул бо вуҷуди падидай нав будан самаранокии худро дар бартараф намудани оқибатҳои тавакалҳои гуногуни ҳодисаҳои ноҳуш нишон додааст. Илова бар ин бо назардошти мусулмон будани аксарияти аҳолии мамлакат ҷорӣ намудани ин навъи суғурта имкониятҳои васеъ дорад.

Тавре аз таҳлили масъалаҳои рушди суғурта дар доираи гурӯҳи ҷорӣ оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ва соҳибкорӣ дар бахши суғурта маълум гардид, яке аз монеаҳои рушди суғурта эътиමоди пасти аҳолии деҳоти мамлакат ба бахши суғурта дар маҷмӯъ мебошад. Зоро мардуми деҳоти аҳамияти суғуртаро дарк намекунанд ва онро аз нигоҳи ислом нодуруст мешуморанд. Аз ин лиҳоз ҷорӣ намудани тақафул ба ҳалли ин масъала метавонад мусоидат намояд.

Қайд намудан зарур аст, ки сугуртаи тақафул ин усули тақмилёftai сугуртаи мутақобила мебошад, ки метавонад дар шароити мамлакати мо барои сугуртанамоии тавакалҳо дар хоҷагии қишлоқ ва ҳодисаҳои нохуши табииӣ васеъ истифода бурда шавад.

Сугуртаи тақафул бо назардошти механизми нисбатан соддай кафолати тарафайни тавакалҳо ва ҷавобѓӯ будан ба шариати ислом метавонад дар мамлакат тавассути ташкили ҷамъиятҳои сугуртаи тарафайн ҷорӣ карда шавад.

Бояд қайд кард, ки дар мамлакат аз соли 2009 Қонун Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи сугуртаи мутақобила” қабул карда шудааст, ки заминаи ҳуқуқии фаъолияти ташкилоти сугуртаи мутақобила ва танзими фаъолияти соҳибкорони инфиродӣ ва шахсони ҳуқуқиро оид ба амалигардонии сугуртаи мутақобила ташкил медиҳад.

Чун қоида мақсади асосии ташкили ҷамъиятҳои сугуртаи мутақобила ҳимояи манфиатҳои молу мулкӣ ва тақсимоти мутаносиби тавакалҳо байни шахсони бо як навъи фаъолият машғул мебошад, ки дар ягонагии тиҷоратӣ ва ҳудудӣ асос меёбад.

Дар Тоҷикистон ҳусусан дар минтақаи деҳот дар доираи ҷамъияти маҳалҳо, ки байни яқдигар бо робитаҳои ҳамсоягӣ ва хешу таборӣ алоқаманд мебошанд, расонидани кӯмаки тарафайни ҷамъияти оид ба беҳтар намудани вазъи иқтисодиву иҷтимоии аъзои ҷамъияти маҳалӣ барои ташкил ва рушди ҷамъиятҳои сугуртаи мутақобила заминаи мусоид мегузорад. Маҳз ҷамъияти маҳаллӣ ҳамчун институти маҳсуси ҳудидоракуни маҳаллӣ метавонад заминаи муттаҳид намудани аҳолии деҳот барои ҳимояи муштарак аз тавакалҳои умумӣ бигардад.

Бо назардошти вобастагии зиёди соҳаи хоҷагии қишлоқ аз шароити табию иқлими ташкили ҷамъиятҳои сугуртаи мутақобила ҳусусан дар минтақаи деҳот аҳамияти қалон доранд. Зоро ширкатҳои ватании сугуртавӣ бо сабаби сатҳи баланди тавакалҳо дар хоҷагии қишлоқ ба сугуртаи тавакалҳои он майлу рағбат надоранд.

Аз ин лиҳоз ҷамъиятҳои сугуртаи мутақобила имконияти васеъро оид ба қадри назаррас паст кардан маблағчудонамоӣ барои сугуртаи тавакалҳои хоҷагии қишлоқ, сифати баланди хизматрасониҳои сугуртавӣ, сатҳи баланди эътимод ба яқдигар, ба зудӣ танзим намудани ҳодисаҳои сугуртавӣ, имконияти андуҳти заҳираҳои сугуртавӣ бо истифодаи минбаъдаи онҳо дар солҳои камҳосил, молияқунонии чорабиниҳо оид ба роҳ надодан ва ё кам кардан талафоти ҳодисаҳои нохуш ва қарздиҳии кутоҳмуддат фароҳам меорад.

Бо мақсади ба таври васеъ ҷорӣ намудани усулҳои сугуртаи мутақобила зарур аст, ки аҳолӣ оид ба аҳамият ва зарурияти сугуртаи мутақобила тавассути ВАО ва ҳокимиятҳои маҳаллӣ иттилоотонида шаванд.


Тавсияи 18. Мусоидат ба ҷорӣ гардидани сугуртаи тақафул ва таъсиси ҷамъиятҳои сугуртаи мутақобила дар минтақаи деҳоти мамлакат, аз ҷумла гузаронидани чорабиниҳои тарғиботио фаҳмондадиҳӣ оид ба аҳамият ва зарурияти ташкили ҷамъиятҳои сугуртаи тарафайн дар деҳот.

2.2. СОХТОРИ НИЗОМИ ТАНЗИМ ВА НАЗОРАТИ БАХШИ СУГУРТА

Қобили қайд аст, ки низоми идоракунии фаъолияти сугуртавӣ дар кишварҳои ҷаҳон ба тариқи гуногун ба роҳ монда шудааст.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбурди сиёсати ягонаи давлатӣ ва батанзимдарории меъёрии ҳуқуқии фаъолияти сугуртавӣ ҳамчун як қисми таркибии муносабатҳои молиявӣ бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 декабри соли 2006 №588 «Дар бораи Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба зиммаи Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон вогузор карда шудааст.

Намудори 1 Сохтори идоракунии фаъолияти сугуртавӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон



Дар назди Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 2002 Ҳадамоти давлатии назорати сугурта таъсис ёфтааст, ки он назорати фаъолияти бахши сугуртаро дар мамлакат амалӣ менамояд.

ҲДНС аз се шӯъба иборат мебошад:

- ✓ Шӯъбаи назорат ва ҳисботдиҳӣ;
- ✓ Шӯъбаи иҷозатномадиҳӣ ва бақайдгирий;
- ✓ Шӯъбаи баҳисобигирии муҳосибӣ.

Ҳайати ҲДНС аз чордаҳ хизматчӣ иборат мебошад, ки дувоздаҳ нафари онҳо ба ҳайси мутахассисон оид ба сугурта таъин шуда, вазифаҳои

назоратй ё маъмуриро анчом медиҳанд. Дар ҳар як шўъба чор нафар кор мекунад. Фаъолияти ҳар як ширкати сугуртавй дар ду сол як маротиба санчида мешавад. Бо назардошти микдори филиалҳои назоратшаванда ХДНС ҳар сол аз 30 то 35 санчиши филиалҳоро дар маҳалли чойгиршавиашон ба анчом мерасонад.

Аз сабаби он ки ХДНС як қисми сохтори идоравии Вазорати молия мебошад, он ба фармонҳои роҳбарияти сиёсии вазорат тобеъ буда, бучети он аз маблағузории давлатй вобастагӣ дорад. Чунин сохтор ба стандартҳои байналмилалӣ оид ба усулҳои пешқадами ташкили фаъолият, ки дар Принципҳои Асосии Суѓуртаи (ПАС) аз ҷониби Ассоциатсияи Байналмилалии Мақомоти Назораткунандай Соҳаи Суѓурта (АБМНСС) таҳиягардида инъикос ёфтаанд, муҳолифат мекунад.

Шарти асосии ПАС ба он равона гардидааст, ки мақоми назораткунандай баҳши сугурта ҳам аз ҷиҳати функционалӣ ва ҳам аз ҷиҳати молиявӣ мустақил бошад.

Мустақилияти функционалӣ маънои онро дорад, ки мақоми назораткунанда бояд имконияти амалӣ гардонидани фаъолияти ҳамарӯзаи худро бидуни даҳолати сиёсӣ ё тиҷоратӣ дошта бошад. Аммо ин зарурияти гузаронидани машваратро бо Ҳукумат ва баҳши сугурта оид ба масъалаҳои танзиму назорат истисно наменамояд. Албатта, шартҳои асосии сугурта талаб менамоянд, ки раванди машваратҳо кушод, равшан ва шаффоф бошад. Бо вучуди ин, қабули қарорҳо оид ба ҷанбаҳои техникӣ ва амалигардонии назорат бояд ҳуқуқи истисноии мақоми назораткунандай сугурта бошанд ва набояд зери таъсири манфиатҳои сиёсӣ ва тиҷоратӣ қарор гиранд.

Системаи имрӯзаи иҷозатномадиҳӣ ба ширкатҳои сугуртавӣ ба принсипи мустақилияти функционалӣ муҳолифат менамояд. Заминаи қонунгузорие, ки иҷозатномадиҳии ширкатҳои сугуртавиро танзим менамояд, дар асоси Қонуни ҶТ «Дар бораи иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолияти» бо назардошти шартҳои иҷозатномадиҳӣ ба як қатор намудҳои дигари фаъолият, ба монанди истеҳсоли яроки оташвишон, фурӯши нафт, тайёр намудани криптограммаҳо ва истифодаи энергияи атомӣ таҳия шудааст.

Сарфи назар аз он ки тибқи моддаи 22 банди 4 Қонуни ҶТ «Дар бораи фаъолияти сугуртавӣ» иҷозатномадиҳӣ салоҳияти ХДНС мебошад, ин амалро Комиссияи Вазорати молия таҳти роҳбарии муовини вазир ба анчом мерасонад. Комиссия танҳо дар ду ҳолат ҳуқук дорад, ки амали иҷозатномаро боз дорад ё қатъ намояд:

- дар ҳолати ба охир расидани мӯҳлати амали иҷозатнома;
- дар ҳолати муроҷиати ширкати сугуртавӣ бо ариза оид ба қатъ намудан ё муваққатан боз доштани амали иҷозатнома.

Дар дигар ҳолатҳо ҷиҳати қатъ намудан ва ё муваққатан боз доштани амали иҷозатнома мақомоти судӣ қарор қабул менамоянд. Ин муқаррарот ба талаботи Принципҳои Асосии Суѓурта муҳолиф мебошад.

Бояд қайд намуд, ки ширкати давлатии сугуртавии «Тоҷиксугурта» узви Комиссияи номбурда буда, дар қабули қарорҳо оид ба додани иҷозатнома иштирок менамояд. Ин ҳолат ба ҳимояи манфиатҳои идоравии «Тоҷиксугурта» мусоидат намуда хилофи принсипи мустақилияти функционалии мақомоти назорати баҳши сугурта мебошад.

Шарти дигари дар ПАС қайдгардида он аст, ки мақоми назораткунандай соҳаи сугурта бояд тавре маблағузорӣ карда шавад, ки мустақилияти молиявии он таъмин шуда, захираҳои зарурии молиявӣ ва дигар захираҳои кофиро барои амалигардонии назорати самаранок дошта бошад. Маблағузории мақоми мазкур бояд ба он имконият фароҳам оварад, ки коргарони баландтахассус, соҳибмалумот ва таҷрибадорро ба

кор ҷалб намуда, онҳоро нигоҳ дошта тавонад, дар ҳолатҳои зарурӣ бо мутахассисони аз берун даъватшуда барои хизматрасонӣ шартнома баста, инчунин ташкили омӯзиши мувофиқро барои коргарони худ таъмин намояд.

Айни замон маблағгузории ХДНС ба талаботи ПАС дар бораи он ки мақоми назораткунандай соҳаи сугурта метавонад мутахассисони баландихтисосро ба кор қабул намояд, ҷавобгӯ намебошад. Тибқи иттилооти намояндагони бахши сугурта шахсе, ки дар ширкати сугуртавӣ кор мекунад, дорои таҳсилоти олӣ ва собиқаи кории на камтар аз 3-4-сола буда, метавонад ҳадди ақал ба маблағи 1250 сомонӣ (262 доллари ИМА) музди меҳнат гирад. Айни замон, хизматчии ХДНС, ки ба ҳайси мутахассиси сугурта таъин шудааст, дар як моҳ ҳамагӣ 420 сомонӣ (88 доллари ИМА) то пардохти андоз ё 360 сомонӣ (75,5 доллари ИМА) баъди пардохти андоз маош мегирад. Чунин фарқият дар музди меҳнат ба он оварда мерасонад, ки қисми зиёди мутахассисони мақомоти назорати сугурта то истифода шудани донишу малакаҳои корие, ки ҳангоми фаъолият дар ХДНС ба даст овардаанд, аз кор мераванд. Ҳамин тариқ, номутаносибии музди маош барои тез-тез ивазшавии кормандон замина мегузорад.

Зиёда аз ин, тибқи талаботи ПАС маблағгузории мақоми назорати сугурта бояд барои ба роҳ мондани омӯзиши кормандон бевосита дар раванди кор кофӣ бошад. Барои мақомоти назорати сугуртасе, ки дар марҳалаи ибтидоии рушд қарор доранд, яке аз шаклҳои самараноки ба роҳ мондани омӯзиши кормандон робита ва ҳамкории зич бо дигар мақомоти назоратии рушдёftai соҳаи сугурта ба ҳисоб меравад. Низоми амалкунандай маблағгузорӣ бошад барои ба роҳ мондани омӯзиш аз ҳисоби манбаҳои берунӣ имкон намедиҳад.

Яке аз воситаҳои асосии интиқоли иттилоот барои омӯзиши аъзои мақомоти назорати сугурта Ассотсиатсияи Байналмилалии Мақомоти Назораткунандай Соҳаи Сугурта (АБМНСС) мебошад, ки форуми муҳими мақомоти назорати сугурта буда имконияти барҳурдор буданро аз ҳамаи масъалаҳои вобаста ба амалигардонии назорат фароҳам меорад. Бо вучуди ин бучети маҳдути ХДНС барои шомил гардидан ба узвияти АБМНСС кифоя набуда, имконият намедиҳад, ки ин воситай муҳим барои омӯзиш ва паҳнкунии иттилоот истифода бурда шавад.

Барои мувофиқи талаботи ПАС таъмин намудани мустақилияти функционалию молиявии мақоми назорати сугурта ду роҳ вучуд дорад. Якум, Ҳадамоти давлатии назорати сугурта метавонад аз соҳтори Вазорати молия бароварда шуда, ба сифати мақоми мустақиле, ки аз ҳисоби пардохтҳои андозӣ маблағгузорӣ карда мешавад, таъсис дода шавад. Дуюм, ХДНС ҳамчун департамент ба соҳтори Бонки миллии Тоҷикистон ворид карда шавад. Ин ду роҳи имконпазири таъмин намудани мустақилияти функционалию молиявии мақомоти назоратиро муфассал баррасӣ менамоем.

Тибқи таҷрибай ҷаҳонӣ, аз ҷумла Ҷопон ва Полша назорат дар бахши сугурта аз тарафи мақомоти ягонае амалӣ гардонида мешавад, ки назорати фаъолияти тамоми ташкилотҳои молиявӣ, аз ҷумла бонкҳоро низ бар ӯҳда дорад.

Таъсиси мақомоти алоҳидаи мустақил, ки аз ҳисоби андозҳои аз ширкатҳои сугуртавӣ ҷамъоваришаванд маблағгузорӣ шуда, дорои захираҳои зарурӣ ва коргарони соҳибтаҷриба бошад, дар давраи кӯтоҳмуддат бо дарназардошти начандон қалон будани ҳаҷми бахши сугурта дар Тоҷикистон имконнозазир аст. Танҳо дар давраи дарозмуддат мақоми назорати сугурта метавонад пурра ба ҳудмаблағгузорӣ аз ҳисоби ҳаққи сугуртавӣ, ҷаримаҳо ва андозҳо дар соҳаи сугурта гузарад.

Роҳи дигари таъмини мустақилияти функционалий ва молиявии мақомоти назоратӣ тибқи талаботи стандартҳои байналмилалии ПАС

ворид намудани ХДНС ба сохтори Бонки марказӣ ё миллии мамлакат мебошад.

Агар ба таҷрибаи пешқадами ҷаҳонии амалигардонии назорат ва танзими бахши суғурта назар кунем дар ИМА, мамлакатҳои Аврупои Фарбӣ, аз ҷумла Белгия, Британияи Кабир, Ирландия, Олмон ва Фаронса назорат ва танзими бахши суғурта дар баробари назорат ва танзими бозори молиявӣ аз ҷониби Бонки марказии мамлакат амалӣ гардонида мешавад. Ин аз ҳамгирои бахшҳои суғурта ва бонкӣ, ки ба яке аз тамоюлҳои муосири иқтисоди ҷаҳонӣ мубаддал гаштааст, шаҳодат медиҳад.

Зикр намудан ҷоиз аст, ки таҷрибаи муваффақи як қатор мамлакатҳои минтақаи Аврупои Шарқӣ ва Осиёи Марказӣ шаҳодат медиҳад, ки татбиқи стандартҳои байналмилалии Принципҳои Асосии Суғурта дар раванди гузаронидани ислоҳоти бахши суғурта, аз ҷумла таъмини мустақилияти молиявӣ ва функционалии мақомоти назоратӣ дар бахши суғурта самараи мусбӣ ба бор оварда, ба тамоюлҳои муосири ҳамгирии фаъолияти бонкӣ ва суғуртавӣ мувофиқ мебошанд.

Ҳамин тариқ дар Чехия, Словакия, Литва, Эстония, Арманистон, Қазоқистон ва Россия назорати бахши суғурта дар баробари назорати бонкӣ аз тарафи Бонкҳои Марказӣ амалӣ гардонида мешаванд.

Бояд қайд намуд, ки дар Федератсияи Россия назорати бахши суғурта то сентябри соли 2013 аз ҷониби Ҳадамоти Федералии назорати бахши суғурта дар назди Вазорати молияи Федератсияи Россия амалӣ гардонида мешуд. Аз 1 сентябри соли 2013 назорати бахши суғурта дар баробари назорати бахши молиявӣ дар маҷмӯъ ба Бонки Марказии Россия voguzor карда шуд. Ислоҳоти мазкур дар доираи амалигардонии стратегияи рушди бозори молиявӣ бо мақсади ба стандартҳои байналмилаӣ мутобиқ намудани бахши молиявии мамлакат, татбиқи сиёсати ягона ва ҳамоҳангшуда нисбат ба бонкҳо ва субъектҳои фаъолияти суғуртавӣ, ки ҳамгирии зичи ин бахшҳоро таъмин намуда, ба баланд бардоштани рақобатпазирии бахши молиявӣ дар маҷмӯъ мусоидат менамояд, гузаронида мешавад. Ин ислоҳот ба фароҳам овардани замина барои ташкили маркази молиявии ҷаҳонӣ дар шаҳри Москва дар баробари Лондон, Ню-Йорк, Токио, Франкфурт, Париж ва Гонконг равона карда шудааст.

Дар Гурҷистон бошад аз соли 2007 назорати бахши суғурта ба Бонки Миллии Гурҷистон voguzor гардида буд. Аз 15 апрели соли 2013 мақоми мустақил - Ҳадамоти давлатии назорати бахши суғурта таъсис ёфт, ки аз ҳисоби пардохтҳои ҳатмии ширкатҳои суғуртавӣ маблағгузорӣ карда мешавад. Ҳамзамон қайд кардан ҷоиз аст, ки бозори суғуртаи Гурҷистон иқтидори нисбат ба Тоҷикистон баланди молиявиро соҳиб буда, дар он зиёда аз 10 ширкати азnavсуғуртанамоӣ фаъолият менамоянд. Дар ҳоле ки дар Тоҷикистон ягон ширкати азnavсуғуртанамоӣ вуҷуд надошта таваккалҳои қалон дар ширкатҳои хориҷӣ аз нав суғурта карда мешаванд ва ин боиси аз мамлакат берун шудани маблағҳои зиёд мегардад.

Илова бар ин дар бозори суғуртаи Гурҷистон ширкатҳои хориҷӣ фаъолона амалиёти худро мегузаронанд, ки ин аз рақобати шадид ва

рақобатпазирии нисбатан баланди ширкатҳои ватании сугурта шаҳодат медиҳад. Дар чунин ҳолат фаъолияти мақоми мустақили назорати бахши сугурта метавонад ба пуррагӣ аз ҳисоби андозҳои ширкатҳои сугуртавӣ таъмин карда шавад.

Чадвали №5

Рӯйхати мақомоти назораткунанда дар 12 кишвари аъзои ИДМ

Кишвар - узви ИДМ	Мақоми назораткунандаи сугурта
Арманистон	Бонки марказии Арманистон www.cba.am
Озарбойҷон	Комиссияи назоратӣ оид ба масъалаҳои сугурта, Вазорати молияи Озарбойҷон
Беларус	Раёсати назорати бахши сугурта, Вазорати молияи Ҷумҳурии Беларус www.mminfin.gov.by/rmenu/insurance/
Гурҷистон	Хадамоти давлатии назорати сугурта
Қазоқистон	Бонки миллии Қазоқистон, Кумита оид ба назорати фаъолияти бозори молиявӣ ва ташкилотҳои молиявии Бонки миллии Қазоқистон (“Кумита”) http://www.afn.kz/?docid=2
Қирғизистон	Хадамоти давлатӣ оид ба танзим ва назорати фаъолияти бозори молиявии Ҷумҳурии Қирғизистон
Молдова	Бозорҳои миллии молиявии Молдова, Комиссияи назоратӣ оид ба масъалаҳои сугурта www.cnpf.md
Россия	Аз 1 сентябри соли 2013 Бонки Марказии Россия
Туркманистон	Иттилоъ нест. Дар кишвар танҳо як ташкилоти сугуртавӣ вучуд дорад: Ташкилоти давлатии сугуртавии Туркманистон
Тоҷикистон	Хадамоти давлатии назорати сугурта (ХДНС), Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон
Украина	Комиссияи давлатӣ оид ба танзими амалиётҳои молиявӣ, Комиссияи назоратӣ оид ба масъалаҳои сугурта www.dfp.gov.ua
Узбекистон	Комиссияи давлатӣ оид ба назорат дар соҳаи сугурта, Вазорати молияи Ҷумҳурии Узбекистон http://www.gov.uz/en/authorities/ministries/1296

Қайд намудан зарур аст, ки voguzor намудани назорати бахши сугурта ба Бонки миллии мамлакат афзалиятҳои назаррас дорад. Чунки дар ин ҳолат худи Бонки миллӣ метавонад бо истифода аз иқтидори баланди зеҳнӣ ва моддию техникии назоратро аз болои фаъолияти бахши сугурта амалӣ гардонад. Дар асоси Қонуни ҶТ “Дар бораи Бонки миллии Тоҷикистон” Бонки миллӣ ҳам аз ҷиҳати функционалиӣ ва ҳам аз ҷиҳати молиявӣ мақоми мустақил мебошад. Илова бар ин, Бонки миллӣ қӯшиш менамояд, ки талаботи Созишномаи Базел дар бораи Принципҳои Асосии Назорати Бонкиро доир ба мустақилияти функционаливу молиявии Бонкиро намояд. Талаботи ПАС-и аз тарафи АБМНС таҳияшуда шабехи талаботи Принципҳои Асосии Базел мебошад. Аз ин лиҳоз, ворид намудани мақоми назораткунандаи соҳаи сугурта ба соҳтори ташкилии БМТ имконият медиҳад, ки мустақилияти муҳторияти мақоми назораткунандаи соҳаи сугурта мувофиқи ПАС дар сатҳи зарурӣ таъмин карда шавад.

Бартарияти иловагии ин модел вақт ва захираҳое ҳастанд, ки барои таъсиси чунин соҳтор зарур мебошанд. БМТ соҳтор ва шабакаҳоеро соҳиб мебошад, ки барои амалигардонии назорати фаъолияти бонкҳо имконият медиҳанд. Инчунин низоми маъмурии БМТ фаъолияти самараноки онро

таъмин менамояд. Модели мазкур ба мақоми назораткунданаи соҳаи сұғурта имконият медиҳад, ки бартариятҳои инфрасохтори амалкунданаи БМТ бидуни таъсис додани инфрасохтори худ истифода намояд. Тавре қаблан қайд карда шуд, тасаввур кардан мушкил аст, ки мақомоти мустақил тавонад дар давраи кўтоҳмуддат танҳо аз ҳисоби пардохтҳои бахши сұғурта маблағгузорӣ шавад. Яқин аст, ки зарурият ба дастгирии молиявии Ҳукумат ба миён меояд.

Аммо, дар ҳолати ҷузъи соҳтори БМТ гардидани мақоми назорати бахши сұғурта ҳарочоти он барои амалигардонии назорати соҳаи сұғурта ба туфайли мавҷуд будани инфрасохтори инкишофёфта ба таври назаррас кам мешавад. Зиёда аз ин, касри имконпазири байни ҳарочоти вобаста ба амалигардонии назорат ва даромадҳо аз бахши сұғурта метавонад аз ҳисоби маблағҳои буҷетии БМТ рупӯш карда шаванд.

Агар танзим ва назорати соҳаи сұғурта дар доираи фаъолияти Бонки миллӣ ҷараён гирад, нуфуз ва эътимоднокии он боз ҳам баланд мешавад. Тавре дар боби якуми ҳисботи мазкур қайд гардид, яке аз монеаҳои асосии рушди бахши сұғурта дар тамоми ҷаҳон нобоварии истеъмолкунандагон, яъне сұғурташавандагон ба ин бахш мебошад. Агар сұғурташавандагон донанд, ки фаъолияти бахши сұғурта зери назорати чунин ташкилоти бонуфуз ба монанди БМТ қарор дорад, бо онҳо ба роҳ мондани робитаҳои эътимоднок хеле осон мегардад.

Ба роҳ мондани омӯзиши кормандони ҲДНС ва рушди иқтидори зеҳни онҳо дар доираи модели БМТ метавонад нисбатан самаранок амалӣ гардонида шавад. ҲДНС ҳамчун Департаменти назорат дар соҳаи сұғурта метавонад барои омӯзиш ва таълими кормандони худ шароиту таҷҳизотеро, ки Бонки миллӣ барои таълими нозирони бонкӣ омода соҳтааст, истифода барад. Нозирони соҳибтаҷрибаи бонкӣ ба нозирони соҳаи сұғурта усулҳои самарабахши амалигардонии назоратро дар он ҷабҳаҳо, ки амалиёти бонкӣ ва сұғуртавӣ бо ҳам зич алоқаманд мебошанд, омӯзонида, ба онҳо кӯмаки амалӣ мерасонанд.

Бо фароҳам овардани шароити рақобати озод дар бахши сұғурта он метавонад фаъолона рушд намуда аз ҳисоби ворид шудани ширкати нави сұғуртавӣ, аз ҷумла филиалҳои бонкҳо васеъ гардад. Қайд кардан зарур аст, ки баъзе бонкҳо аллакай филиалҳои ширкатҳои сұғуртавиро таъсис додаанд. Аз ҷумла, ширкати сұғуртавӣ – Ориён-Иншуранс филиали бонк мебошад. Аз ин лиҳоз зарурияти таъмин намудани назорати мунтазами муттаҳида дар сатҳи гурӯҳӣ ва фаъолияти зичи тарафайни нозирони бонкӣ ва сұғурта ба миён меояд. Дар ин ҳолат низ модели БМТ барои амалигардонии назорати муттаҳида ва рушди ҳамкории байни нозирони бонкӣ ва сұғурта мусоидат менамояд.

Ҳамгирии назорати сұғуртавӣ ва бонкӣ бо тамоюлҳои мусир дар ҷаҳон низ мувофиқ мебошад.

Тавсияи 19. Ба соҳтори Бонки миллӣ гузаронидани Хадамоти давлатии назорати сұғуртавӣ (ҲДНС).

Барои ба соҳтори Бонки миллии Тоҷикистон гузаронидани Хадамоти давлатии назорати сұғуртавӣ (ҲДНС) ворид намудани тафйирот ба заминаҳои қонунгузории бахши сұғурта, хусусан ба қонунҳои Ҷумҳурии

Тоҷикистон «Дар бораи Бонки миллии Тоҷикистон», «Дар бораи фаъолияти сұғуртавӣ» ва «Дар бораи иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият» лозим мешавад.

Тавсияи 20. Ворид намудани тағйирот ва иловаҳо ба Қонунҳои ҶТ «Дар бораи Бонки миллии Тоҷикистон», «Дар бораи фаъолияти сұғуртавӣ», «Дар бораи иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият» ҷиҳати ворид намудани ҲДНС ба сохтори БМТ ва ба он додани ваколати амалий намудани назорат аз болои фаъолияти ширкатҳои сұғуртавӣ.

Тавре қаблан қайд карда шуд Ассоциатсияи Байналмиллалии Мақомоти Назоратии Сұғурта барои ҲДНС ҷиҳати бархурдор гардидан аз масъалаҳои муосири амалигардонии назорат, мубодилаи таҷрибай пешқадам ва иттилоот барои омӯзонидани кормандони он форуми муҳим мебошад. Аммо буҷети ҲДНС бошад айни замон аъзогии онро дар АБМНС таъмин карда наметавонад. Бинобар ин мақомоти назоратӣ аз ин имконияти муҳим барои омӯзиш ва мубодилаи иттилоот маҳрум мебошад.

Тавсияи 21. Мусоидат ба Ҳадамоти давлатии назорати сұғурта (ҲДНС) барои аъзо гардидан ба Ассоциатсияи Байналмиллалии Мақомоти Назоратии Сұғурта (АБМНС).

2.3. ЗАМИНАҲОИ ҲУҚУҚИИ ТАНЗИМИ БОЗОРИ СУҒУРТА ДАР ҶУМУРИИ ТОҶИКИСТОН

Қайд кардан зарур аст, ки дар рушди фаъолияти сұғурта танзими ҳуқуқӣ нақши ҳалкунандро мебозад. Ин пеш аз ҳама, бо зарурияти кафолати ҳуқуқии давлатӣ дар шароити асиметрияи иттилоот ва инчунин аҳамияти назарраси сұғурта барои рушди иҷтимоию иқтисодии дилҳоҳ мамлакат алоқаманд мебошад.

Маҷмӯи қонунгузории танзимкунандаи фаъолияти сұғуртавиро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба се сатҳ чудо кардан мумкин аст:

Сатҳи якум аз қонунгузории шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон иборат мебошад, ки баробарҳуқуқии субъектҳои иқтисодиро дар ҳама соҳаҳои иқтисодиёти бозорӣ таъмин менамояд. Дар навбати аввал ба он Кодекси шаҳрвандӣ, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти сұғуртавӣ» ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият» дохил мешаванд. Қайд кардан зарур аст, ки қонунгузории сатҳи якум заминаи асосиро барои таҳияи санадҳои меъёрию ҳуқуқии сатҳи дуюм ва сеюм, инчунин санадҳои ширкатҳои сұғуртавӣ ба вучуд меоранд.

Кодекси шаҳрвандӣ ҳуччати асосиест, ки қоидаҳои иқтисоди бозориро муқаррар менамояд. Кодекс чунин масъалаҳоро ба монанди ҳуқуқи моликият, ҳуқуқи шартномавӣ, инчунин муқаррапоти ба сұғурта тааллуқдоштаро дар боби 51 дар бар мегирад. Дар Кодекс принсипҳои асосии ҳуқуқи бозориро нисбати баҳши сұғурта татбиқ менамояд. Масалан, дар он муқаррар карда шудааст, ки сұғурта бояд дар асоси

шартнома амалӣ гардад, шартнома бояд байни шахсони воқеӣ ва ҳукуқӣ баста шавад ва шартнома бояд дар шакли хаттӣ таҳия ва баста шавад. Дар Кодекс ҳамчунин ҷуброни сугуртавӣ барои шахси сеом, ки бо ширкати сугуртавӣ шартнома набастааст, пешбинӣ гардидааст.

Бояд қайд кард, ки муқаррароти Кодекси шаҳрвандӣ доир ба сугурта, аслан, асоснок буда, ворид намудани тағйироту иловаҳоро талаб намекунад.

Тавре дар банди қаблии ҳисоботи мазкур қайд гардид, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият» дар баробари фаъолияти сугуртавӣ шартҳои иҷозатномадиҳиро ба як қатор намудҳои дигари фаъолият, ба монанди истеҳсоли яроқи оташфишон, фурӯши нафт, тайёр намудани криптограммаҳо ва истифодаи энергияи атомӣ танзим менамояд. Мувоғиқи қонуни мазкур ширкатҳои сугуртавӣ ўхдадоранд, ки иҷозатнома дошта бошанд.

Муҳимтарин қонун барои бахши сугурта Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти сугуртавӣ» мебошад, ки соли 2010 қабул шудааст. Он қонуни соли 1994 қабулшудаи «Дар бораи сугурта»-ро иваз намудааст.

Қонуни ҶТ «Дар бораи фаъолияти сугуртавӣ» ҳамагӣ аз 13 саҳифа иборат мебошад. Аз сабаби он ки ин Қонун хеле муҳтасар таҳия гардидааст, дар он аксари муқаррароти стандартҳои маъмули байналмилалии ба Принсипҳои Асосии Сугурта воридгардида ба инобат гирифта нашудаанд. Дар қисматҳои минбаъдаи ҳисбот камбудиҳои асосии қонуни мазкур ва тавсияҳои мушахҳас барои бартараф намудани онҳо оварда мешаванд.

Ба сатҳи дуюм қонунгузории соҳавие, ки муносибатҳои ҳукуқӣ ва иқтисодиро бевосита дар бахши сугурта ба танзим медароранд, дохил мешавад. Дар ин ҷо як қатор қонунҳоеро, ки дар даврони соҳибистиклолӣ бо мақсади муҳайё намудани заминai ҳукуқӣ ва рушди соҳаи сугурта қабул гардидаанд, номбар кардан мумкин аст, аз ҷумла:

- Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сугуртаи ҳатмии нафақа» аз 19 марта соли 2013 №955;
- Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сугуртаи давлатии иҷтимоӣ» аз 13 декабря соли 1997 №517;
- Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи нафақаҳои сугуртавӣ ва давлатӣ» аз 12 январи соли 2010 №595;
- Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи баҳисобгирии инфириодӣ дар низоми сугуртаи ҳатмии нафақавӣ» аз 3 июля соли 2012 №860;
- Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сугуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ» аз 2 августи соли 2011 №758;
- Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сугуртаи тиббӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 18 июня соли 2008 №408;
- Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сугуртаи мутақобила» аз 5 августи соли 2009 №540.

Бояд қайд кард, ки қонунҳои мазкур танзими ҳукуқии самтҳои алоҳидаи фаъолияти сугуртавиро танзим менамоянд.

Ба сатҳи сеюми қонунгузории танзимкунандай фаъолияти сугуртавӣ дар мамлакат санадҳои меъёрии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳукумат, вазоратҳо ва идораҳоро дохил кардан мумкин аст, руйхати онҳо дар замимаи 3-юми ҳисоботи мазкур оварда шудааст.

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки заминаи қонунгузории соҳаи сугурта ба талаботи стандартҳои байналмилалӣ роҷеъ ба усулҳои пешқадами ташкили фаъолият, ки дар ПАС инъикос ёфтаанд, мутобиқ нестанд. Азбаски заминаи қонунгузорӣ масъалаҳои танзим ва назорати соҳаи сугуртаро дар бар мегирад, он бояд такмил дода шавад, то ки бо дарназардошти шароитҳои минтақавӣ ба талаботҳои ПАС мувофиқат кунад. Тағйироти нисбатан муҳиме, ки ба қонунҳо ворид кардан зарур аст, муфассал баррасӣ менамоем.

Мустақилияти мақомоти назорати бахши сугурта

Чи хеле ки қаблан қайд карда шуд, қонуни асосии танзимкунандай бахши сугурта Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи фаъолияти сугуртавӣ” мебошад ва бинобар сабаби ниҳоят муҳтасар будан, он аксарияти ҳолатҳои ба сифати стандартҳои байналмилалӣ эътирофшуда ва ба Принсипҳои асосии сугурта дохилшударо дар бар намегирад. Масалан, тибқи банди 4-уми моддаи 22 Қонуни ҔТ “Дар бораи фаъолияти сугуртавӣ” назоратро дар бахши сугурта ҲДНС амалӣ мегардонад. Аммо дар он шакли ташкилию ҳуқуқии ҲДНС, тарзи таъсис, ӯҳдадориҳо оид ба ҳисботдиҳӣ ва молияқунонии он муайян карда нашудаанд.

Тавсияи 22. Дар банди 4-уми моддаи 22 Қонуни ҔТ “Дар бораи фаъолияти сугуртавӣ” шакли ташкилию ҳуқуқии ҲДНС, тарзи таъсис, ӯҳдадориҳо оид ба ҳисботдиҳӣ ва молияқунонии он пешбинӣ карда шаванд.

Тибқи банди 4-уми моддаи 22 қонуни мазкур ваколатҳои ҲДНС доир ба мувақаттан манъ кардан ва ё қатъ гардонидани иҷозатнома барои амалигардонии фаъолият ба сифати ширкати сугуртавӣ ниҳоят маҳдуд мебошад, зеро ваколати мазкур аз ҷониби комиссияи даҳлдор амалӣ карда мешавад. Ин ҷиҳат самаранокии фаъолияти ҲДНС таъмин карда наметавонад.

Аз ин лиҳоз зарур аст, ки дар заминаи қонунгузории бахши сугурта талабот дар бораи ба мақоми назораткунанда додани мустақилияти молиявию функционалӣ пешбинӣ карда шуда ба он ҳуқуқи тибқи салоҳиди худ истифода бурдани захираҳои молиявӣ ва қувваи корӣ дода шавад. Дар қонунгузории сугурта бояд расмиёти вобаста ба таъин ва аз кор озод намудани роҳбарияти мақоми назораткунанда (роҳбар ва аъзои раёсат) возех инъикос гардад.

Тавсияи 23. Дар моддаи 22 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи фаъолияти сугуртавӣ” бояд муқаррароти зерин оид ба ҲДНС ба инобат гирифта шавад:

1. Мустақилияти молиявию функционалӣ.
2. Ҳуқуқи истифодаи захираҳои молиявию кадрӣ аз рӯи салоҳиди худ.
3. Ҳимояи ҳуқуқии кормандон аз амалҳои беадолатона ҳангоми амалигардонии фаъолияти қасбӣ.

4. Чуброн намудани харочоти кормандон вобаста бо ҳимояи онҳо дар суд тибқи аризаҳои шикоятий нисбати онҳо пешниҳодгардида чиҳати амалҳои беадолатона ҳангоми амалигардонии фаъолияти қасбӣ.
5. Тартиби таъин ва сабуқдуш намудани гурӯҳи идоракуни ХДНС (роҳбар ва аъзои мақомот).
6. Ифшо намудани сабабҳои сабуқдушнамоии аъзои гурӯҳи идоракуни ХДНС.
7. Паҳн намудани иттилоот оид ба фаъолияти ХДНС тавассути нашри хисботи солона.
8. Руйхати ваколатҳои мақомоти назоратии сугурта барои таъмини риояи қонун ва истифодаи усулҳои оқилонаи идоракуни корпоративӣ ва идоракуни таваккал.
9. Раванди қушод, шаффоғ, мунтазам ва мутавозини қабули қарорҳо, ки метавонанд таҳти назорат ва баррасии судӣ бошанд.

Ваколатҳои мақоми назорати баҳии сугурта ва амалигардонии назорат

Дар банди 4 моддаи 22 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти сугуртавӣ» ваколати даҳолат кардани мақоми назоратқунанда ба баҳши сугурта бо имконияти муваққатан боздоштан ё қатъ намудани амали иҷозатнома барои амалигардонии фаъолият ҳамчун ширкати сугуртавӣ, маҳдуд карда шудааст. Вучуд надоштани ваколатҳои мушахҳас ба ӯҳдадориҳои ҳусусияти умумидоштаи ХДНС вобаста ба амалигардонии назорати бозори сугурта, ки дар моддаҳои 22-24 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти сугуртавӣ» зикр гардидаанд, мувоғиқ намебошанд.

Ҳуқуқҳои ХДНС чиҳати муқаррар намудани қоидаҳо барои фаъолияти ширкатҳои сугуртавӣ дар банди 1-уми моддаи 18 Қонуни ҔТ «Дар бораи фаъолияти сугуртавӣ» ниҳоят маҳдуд пешбинӣ шудаанд. Дар қонуни мазкур ҳуқуқҳои ХДНС чиҳати гузаронидани санчишҳо, аз ҷумла санчишҳои субъектҳои иқтисодие, ки барои онҳо ширкати сугуртавӣ маблағҳои беруниро барои амалиёти корӣ ҷалб намудааст, муайян нашудаанд. Ҳамзамон, дар Қонуни мазкур ваколатҳои умумии ХДНС чиҳати коркарди стандартҳо, қоидаҳо ва дигар дастурамалҳо, ки доираи васеи масъалаҳои заруриро ба монанди идоракуни корпоративӣ ва идоракуни тавакал фаро мегирад, муқаррар карда нашудаанд. Бинобар ин барои ХДНС бояд ваколати қонунан муқарраргардида доир ба таҳия намудани стандартҳо ва қоидаҳои умумии вобаста ба масъалаҳои идоракуни корпоративӣ ва тавакалҳо пешбинӣ карда шавад.

Тавсияи 24. Дар Қонуни ҔТ «Дар бораи фаъолияти сугуртавӣ» муқаррар намудани ваколати ХДНС чиҳати таҳияи стандартҳо ва қоидаҳои умумие, ки чиҳатҳои зеринро фаро мегиранд:

1. Ҳолатҳои қобили қабул ва мувоғиқ.
2. Стандартҳои идоракуни корпоративӣ.
3. Сармоягузориҳо, аз ҷумла талаботи баҳогузорӣ.
4. Идоракуни тавакал.
5. Ҷалби маблағҳои беруна барои амалиётҳои корӣ.

- 6. Баррасй ва қонеъ гардонидани аризаҳои даъвогӣ.**
- 7. Баҳисобигирии бухгалтерӣ, баҳодиҳии актуарӣ ва аудит.**
- 8. Ҳисоботдиҳӣ ба мақомоти назорати баҳши сӯғурта ва ҷомеа.**

Тибқи банди 5-уми моддаи 22 Қонуни ҶТ “Дар бораи фаъолияти сӯғуртавӣ” ХДНС бояд аз болои риояи қонунгузории баҳши сӯғурта назорат амалӣ гардонад. Аз ин лиҳоз заминай қонунгузории баҳши сӯғурта бояд ӯҳдадориҳои мақоми назораткунандаро дар баробари ваколатҳои он вобаста ба андешидани тадбирҳои мушаххас пешбинӣ намояд.

Тавсияи 25. Дар банди 5 моддаи 22 Қонуни ҶТ “Дар бораи фаъолияти сӯғуртавӣ” дар баробари ваколатҳои ХДНС бояд ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои он ҷиҳати қабули қарор ва пешбинӣ намудани чорабиниҳои мушаххас муаяйн карда шаванд:

- 1. Муқаррар намудани ҷарима ва таҳримҳо.**
- 2. Озод намудан аз вазифаи директор ва ё директорон.**
- 3. Озод намудан аз вазифаи роҳбарияти олий.**
- 4. Таъин намудани аудитор, бухгалтер ва ё актуарий барои гузаронидани тафтишоти маҳсус.**
- 5. Фармоиш оид ба қатъ намудан ва тағиیر додани намуди фаъолият.**
- 6. Фармоиш оид ба бегонақуни хиссаи сармояи саҳомӣ.**
- 7. Фармоиш оид ба ҳамроҳшавии ширкатҳои сӯғуртавӣ.**
- 8. Таъин намудани маъмур барои идорақуни ширкати сӯғуртавӣ.**
- 9. Фармоиш оид ба пурра ва қисман интиқол намудани идорақуни ширкати сӯғуртавӣ.**

10. Фармоиш оид ба пушидан ва барҳам додани ширкати сӯғуртавӣ.

Мувофиқи талаботи стандартҳои байнамилалии баҳши сӯғурта Қонуни ҶТ “Дар бораи фаъолияти сӯғуртавӣ” инчунин бояд имконияти таъин намудани нозиронро (экспертҳоро тибқи истилоҳоти ХДНС) пешбинӣ намуда ба онҳо барои ташриф овардан ба биноҳои хизматии ширкатҳои сӯғуртавӣ ё тарафи сеюм, ки барои амалиёти кории он захираҳои моддӣ ҷалб карда шудаанд, ҳуқуқи маҳсус дидад. Нозирони сӯғурта бояд дорои ҳуқуқи амалигардонии санчишҳо баъди ё бидуни огоҳнамоии пешакӣ, дарҳост намудани маълумот ва иттилоот аз роҳбарият ва кормандон, инчунин омӯхтан ва нусхабардорӣ намудани китобу навиштаҷоти муҳосибиро дошта бошанд. Инчунин дар қонунгузорӣ бояд пешбинӣ карда шавад, ки даст кашидан аз ҳамкорӣ бо нозираи сӯғурта барои иҷрои ӯҳдадориҳои хизматии ў ё пешниҳод намудани иттилооти бардуруғ ё гумроҳкунанда ҳуқуқвайроқунӣ ҳисобида шуда, ҷаримаандозӣ ва дигар мучозот карда мешавад.

Тавсияи 26. Баланд бардоштани ҳуқуқ ва ваколатҳои нозирони сӯғурта, аз ҷумла:

- 1. Дар Қонуни ҶТ “Дар бораи фаъолияти сӯғуртавӣ” муқаррар намудани имконияти таъин намудани нозирони сӯғурта ва ҳуқуқи маҳсуси онҳо ҷиҳати ташриф овардан ба бинои хизматии ширкати сӯғуртавӣ ва ё тарафи сеюм, ки барои он захираҳои моддӣ барои амалиёти корӣ ҷалб карда шудаанд.**
- 2. Муқаррар намудани ҳуқуқи нозирони сӯғурта ҷиҳати бо огоҳии пешакӣ ва бе огоҳӣ гузаронидани санчиш, дарёftи маълумот ва**

дархости иттилоотро аз роҳбарият ва кормандон, инчунин омӯхтан ва гирифтани нусхаҳои китобҳо ва қайдҳои ҳисобдорӣ.

- 3. Дар қонун пешбинӣ кардани масъулият барои радъ намудани ҳамкорӣ бо нозири сұғурта барои амалигардонии ӯҳдадориҳои хизматии ӯ ва пешниҳоди иттилооти бардуруғ ва ё гумроҳкунанда.**

Мубодилаи иттилоот ва талабот оид ба таъмини маҳфият

Мувофиқи моддаи 25 Қонуни ҶТ “Дар бораи фаъолияти сұғуртавӣ” ҲДНС кормандони мақомоти давлатии назорати сұғурта ҳукуқ надоранд дар ҳар қадом шакл маълумоти дорои сирри тиҷоратӣ ва сирри дигари бо қонун ҳифзшавандай субъекти фаъолияти сұғуртавиро ошкор намоянд, ба истиснои ҳолатҳое, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ намудааст. Инчунин моддаи мазкур мубодилаи иттилоотро бо дигар нозирон манъ мекунад.

Тибқи талаботи стандартҳои байналмилалии сұғурта дар қонунгузорӣ бояд ваколати ҳуқуқии ҲДНС оид ба мубодилаи иттилоот ҷиҳати амалигардонии назорати ширкатҳои сұғуртавӣ, мубодилаи иттилоот бо дигар сарнозирони дохилию ҳориҷӣ новобаста аз доштани созишнома ва ё қарордод оид ба мубодилаи иттилоот бо сарнозир муқаррар карда шавад.

Тавсияи 27. Дар Қонуни ҟТ “Дар бораи фаъолияти сұғуртавӣ” барои кормандони мақомоти давлатии назорати сұғурта муқаррар намудани ваколати ҳуқуқӣ барои гирифтан ва мубодилаи иттилоот ҷиҳати амалигардонии назорати ширкатҳои сұғуртавӣ.

Низоми иҷозатномадиҳӣ дар баҳии сұғурта

Тавре қаблан қайд гардид, иҷозатномадиҳӣ ба ширкатҳои сұғуртавӣ мутобиқи Қонуни ҟТ “Дар бораи иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият” ба амал бароварда мешавад. Агарчи мутобиқи Қонуни ҟТ “Дар бораи фаъолияти сұғуртавӣ” масъулият барои иҷро намудани ин вазифа (банди 4 ва банди 5 моддаи 22) ба зиммаи ҲДНС voguzor гардида бошад ҳам, ин фаъолият аз тарафи Комиссия таҳти роҳбари муовини Вазири молия ба амал бароварда мешавад ва мақомоти назораткунандаи соҳаи сұғурта фақат яке аз аъзоёни он мебошад. Он далеле, ки Комиссия бо иҷозатномадиҳӣ машғул аст, талаботи бандҳои 4 ва 5 моддаи 22-и Қонуни ҟТ “Дар бораи фаъолияти сұғуртавӣ”-ро вайрон намуда ба Принципҳои Асосии Сұғурта мухолифат мекунад, зеро Комиссия мақоми мустақил маҳсуб намеёбад. Роҳи беҳтарин барои баромадан аз чунин вазъият ба зиммаи мақоми назораткунандаи соҳаи сұғурта voguzor намудани вазифаҳои вобаста ба иҷозатномадиҳӣ ба ширкатҳои сұғуртавӣ ва ширкатҳои миёнарав ва додани мустақилияти мувофиқ ба он мебошад.

Мувофиқи банди 2-юми моддаи 10 Қонуни ҟТ “Дар бораи фаъолияти сұғуртавӣ” миёнаравони сұғуртавӣ (брокерҳо) бояд иҷозатнома дошта бошанд. Вале ин қонун иҷозатнома доштани дигар миёнаравони сұғуртавиро ба монанди агентҳо ва нозирони сұғуртавӣ пешбинӣ намекунад.

Вобаста ба он ки ширкатҳои сугуртавӣ бо мизочони худ тавассути агентҳои сугуртавӣ пайваста амал менамоянд, хеле муҳим аст, ки агентҳои сугуртавӣ, инчунин брокерҳо ба стандартҳои баланддарача ба монанди боинсофӣ ва покдилӣ ҷавобғӯ бошанд ва мақоми назораткунандаи соҳаи сугурта бояд ҳуқуқ дошта бошад, ки агенти сугуртавиро дар мавриди рафтори номақбул содирнамудааш аз ҳуқуқи кор ба сифати агенти сугуртавӣ маҳрум созад. Файр аз ин, дар қонунгузории соҳаи сугурта бояд талабот муқаррар карда шавад, ки миёнарави сугуртавии маблағҳои пулии мизочонро дар ихтиёрдошта барои андешидани чораҳои эҳтиёти ҷиҳати таъмини ҳифзи ин маблағҳо ӯҳдадор аст, инчунин ҳифзи онҳоро дар ҳолати муфлишавии миёнарав бояд таъмин намояд.

Заминаи қонунгузории бахши сугурта бояд ба мақоми назораткунанда ҳуқуқ дихад, ки дар ҳолати ба талаботи иҷозатномадиҳӣ мувофиқат накардани довталаб, аризаи ўро ҷиҳати додани иҷозатнома рад намояд, ғайр аз ин, ба мақоми назораткунанда ҳангоми зарурат бояд ваколати муқаррар намудани талабот, шартҳо ё маҳдудиятҳои иловагӣ нисбати довталабон дода шавад.

Илова бар ин, дар қонунгузории сугурта бояд талабот дар бораи он пешбинӣ карда шавад ки, агар аризаи довталаб ҷиҳати додани иҷозатнома рад карда шавад, иҷозатнома бо шартҳои маҳсус дода шуда бошад ё истифодааш маҳдуд бошад, он гоҳ мақоми назорати соҳаи сугурта ӯҳдадор аст довталабро дар ин бора ба тариқи хаттӣ ҳабардор намояд.

Дар ҳулоса, мақоми назораткунанда бояд ваколати боз доштан ва ё боз хондани иҷозатномаро бидуни тобеият ба суд, ки тибқи меъёрҳои умумии ҳуқуқӣ амал мекунад, дошта бошад. Аз дигар тараф, дар қонунгузории сугурта бояд пешбинӣ карда шавад, ки қарорҳои қабулшавандай мақоми назораткунанда метавонанд дар суд аз нав баррасӣ карда шаванд.

Тавсияи 28. Ба ХДНС voguzor намудани вазифаҳои вобаста ба иҷозатномадиҳӣ ба ширкатҳои сугуртавӣ ва ширкатҳои миёнарав ва додани мустақилияти мувофиқ ба он:

- Амалий гардонидани вазифаи иҷозатномадиҳӣ аз тарафи ХДНС мувофиқи қонунгузорӣ.
- Муқаррар кардани ӯҳдадорӣ барои гирифтани иҷозатнома ба ҳамаи миёнаравон дар бахши сугурта.
- Додани ҳуқуқ ба ХДНС ҷиҳати аз кор ба сифати агенти сугуртавӣ маҳрум намудани агенти сугуртавӣ дар мавриди содир намудани рафтори номақбул.
- Барои миёнаравони сугуртавӣ муқаррар намудани масъулият барои маблағҳои пулии дарихтиёрдоштаи мизочон ҷиҳати андешидани чораҳои эҳтиёти оид ба таъмини ҳифзи ин маблағҳо ва таъмини ҳифзи онҳо дар ҳолати муфлишавии миёнарав.
- Дар қонуни мазкур бояд ҳуқуқи ХДНС оид ба рад намудани дархост барои гирифтани иҷозатнома дар ҳолати ба талаботи иҷозатномадиҳӣ ҷавобғӯ набудани дархосткунанда муқаррар карда шавад.

- Дар қонун муқаррар намудани ваколати ХДНС барои дар холатҳои муайян намудани талабот, шароит ва ё маҳдудияти иловагӣ нисбат ба дархосткунандагони иҷозатнома.
- Дар қонунгузори сӯғурта бояд талабот ҷиҳати ба таври ҳаттӣ огоҳ намудани дархосткунанда оид ба рад кардани дархост барои гирифтани иҷозатнома, бо шарти муайян ва истифодай маҳдуд дода шудани он муқаррар карда шавад.
- Ба ХДНС бояд ваколат барои боз доштан ва ё қатъ намудани амали иҷозатнома бе зарурияти он, ки ба суди аз руи меъёрҳои хукуки статусӣ ва умумӣ амалкунанда тобеъ бошад, муқаррар карда шавад.
- Дар қонунгузорӣ муқаррар намудани он, ки қарорҳои ХДНС метавонанд дар суд мавриди баррасӣ қарор дода шаванд.

Мувофиқи Қонуни ҶТ «Дар бораи фаъолияти сӯғуртавӣ» хукуки гирифтани иҷозатнома бояд ба ҳамаи миёнаравони соҳаи сӯғурта пешниҳод шуда, зарурати гирифтани иҷозатномаро қайд намояд, яъне таъкид карда шавад, ки амалигардонии фаъолияти сӯғуртавӣ ва миёнаравӣ дар соҳаи сӯғурта бидуни мавҷудияти иҷозатнома мумкин нест.

Дар қонуни мазкур талаботи иҷозатномадиҳӣ бевосита ба ширкатҳои сӯғуртавӣ ва миёнаравон ба истиснои талаботи дар Моддаи 24 нисбат ба сатҳи маълумот ва таҷрибаи кории роҳбар, сармуҳосиб ва актуарий сӯғуртавӣ овардашуда пешбинӣ нагардидааст. Аз ин лиҳоз муқаррар намудани талабот барои гирифтани иҷозатнома аз ҷониби ширкатҳои сӯғуртавӣ ва миёнаравон дар бахши сӯғурта мувофиқи мақсад мебошад.

Тавсияи 29. Қонунгузории сӯғурта бояд талаботи зеринро барои гирифтани иҷозатнома муқаррар намояд:

- Дар ҳолати ширкати сӯғуртавӣ дархосткунандаи иҷозатнома шахси хуқуқӣ бошад.
- Ҳамаи директорон, сарнозирон, сарменечерон, актуарийҳо ва аудитори берунаи ширкати дархосткунанда соҳибтаҳассус буда ба талаботи муқарраркардашуда ҷавобғӯ бошанд.
- Ширкати дархосткунанда сармояи ҳадди ақали бо қонун муқарраргардидаро соҳиб бошад.
- Дархосткунанда бизнес-плани тайёр дошта бошад, ки оид ба имконияти бомуваффақият анҷом ёфтани ҳамаи чорабиниҳои банақшагирифташуда шаҳодат дихад.
- Дархосткунанда низоми оқилона ва асоснокгардидаи идоракунии таваккалро соҳиб бошад.

Интиқоли портфели сӯғуртавии ширкати сӯғуртавӣ

Бандҳои 11 ва 12 моддаи 17 Қонуни ҟТ “Дар бораи фаъолияти сӯғуртавӣ” хукуки пурра ва ё қисман интиқол додани портфели сӯғуртавии ширкати сӯғуртавиро пешбинӣ менамоянд. Айни ҳол интиқоли портфели сӯғуртавии ширкати сӯғуртавӣ бе иҷозати ХДНС амалӣ гардонида мешавад. Аммо қонун даҳлдор гардидани хуқуқҳои шахсони сӯғурташаванде, ки шартномаҳои сӯғуртавии онҳо ба дигар ширкати сӯғуртавӣ интиқол мешаванд, муқаррар наменамояд.

Дар қонунгузории сүгуртавӣ бояд талабот оид ба пурра ва ё қисман интиқол намудани портфели сүгуртавии ширкати сүгуртавӣ танҳо бо иҷозати ХДНС ворид карда шавад. Инчунин қонунгузорӣ бояд ҳуқуқҳои сүгурташавандагонеро, ки шартномаҳои сүгуртавии онҳо интиқол мешаванд, ҳангоми интиқоли портфели сүгуртавии ширкати сүгуртавӣ кафолат дихад.

Тавсияи 30. Дар моддаи 17 Қонуни ҶТ “Дар бораи фаъолияти сүгуртавӣ” ворид намудани талабот оид ба пурра ва ё қисман интиқол намудани портфели сүгуртавии ширкати сүгуртавӣ танҳо бо иҷозати ХДНС.

Дар ҳамин модда илова намуда шавад, ки ҳуқуқҳои шахсони сүгурташавандае, ки шартномаҳои сүгуртавии онҳо интиқол мешаванд, ҳангоми интиқоли портфели сүгуртавии ширкати сүгуртавӣ дахлнопазир буда кафолат дода мешаванд.

Тағйирот дар соҳтори идоракунӣ

Мувофиқи банди 7 моддаи 17 ширкати сүгуртавии ба сифати ҷамъияти саҳҳомӣ таъсисёфта бояд тибқи Қонуни ҟТ «Дар бораи ҷамъиятҳои саҳҳомӣ» ташкил карда шавад. Дар Қонуни ҟТ «Дар бораи фаъолияти сүгуртавӣ» дар ҳусуси ҳуқуқи соҳибмулкӣ ва идоракунии ширкатҳои сүгуртавӣ чизе дарҷ нашудааст.

Тибқи талаботи стандартҳои байналмилалии ПАС қонунгузории сүгурта бояд кафолат дихад, ки соҳибмулкони асосии ширкатҳои сүгуртавӣ босалоҳият буда, талаботҳои муқарраршударо қонеъ меқунанд. Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқие, ки «назорат» менамоянд, соҳибмулкони асосӣ мебошанд. Вобаста ба ин, дар қонунгузории сүгурта бояд истилоҳи «назорат» тавсиф дода шавад, ки ин барои муайян намудани соҳибмулки асосӣ имконият медиҳад. Истилоҳи «назорат» бояд чунин ҳолатҳоеро дар бар гирад, ки шаҳс:

- ҳадди ақал панҷ фоизи саҳмияҳои интишоршуда ё панҷ фоизи ҳуқуқҳои интихобшавиро дар ширкати сүгуртавӣ дошта бошад;
- ҳуқуқи таъин ё аз вазифа озод намудани директоронеро, ки аъзои раёсат ё дигар кумитаҳои иҷроия мебошанд, дошта бошад.

Дар қонунгузории сүгурта бояд талабот муқаррар карда шавад, ки ширкати сүгуртавӣ ӯҳдадор аст мақоми назораткунандай соҳаи сүгуртаро дар бораи банақшагирии харидории назорат (пакети назоратии саҳмияҳо) ё дигар тағйирот дар ҳайати роҳбарияти ширкати сүгуртавӣ мувофиқи тавсифи истилоҳи дар қонун додашуда хабардор намояд.

Илова бар ин тибқи талаботи стандартҳои байналмилалий ма қоми назораткунанда бояд ҳуқуқи иҷозат додан ё рад намудани харидориро, ки метавонад ҳайати роҳбарикунандай ширкати сүгуртавиро тағйир дихад, дошта бошад.

Тавсияи 31. Дар Қонуни ҟТ «Дар бораи фаъолияти сүгуртавӣ» кафолат додани он, ки соҳибмулкони асосии ширкатҳои сүгуртавӣ босалоҳият буда, талаботҳои муқарраршударо қонеъ меқунанд ва инчунин шахсони воқеӣ ва ҳуқуқие, ки «назорат» менамоянд, соҳибмулкони асосӣ мебошанд, аз ҷумла:

- муайян кардани истилоҳи “назорат”.
- муқаррар намудани талабот оид ба ўҳдадор намудани ширкати сугуртавӣ барои хабардор кардани мақоми назораткунандай соҳаи сугурта чиҳати банақшагирии харидории назорат (пакети назоратии саҳмияҳо) ё дигар тағиирот дар ҳайати роҳбарияти ширкати сугуртавӣ мувофиқи тавсифи истилоҳи дар қонун додашуда.
- муқаррар намудани ҳуқуқи мақоми назораткунанда барои иҷозат додан ё рад намудани харидорие, ки метавонад ҳайати роҳбарикунандай ширкати сугуртавиро тағиир дихад.

Идоракунни корпоративӣ

Барои он ки ширкати сугуртавӣ системаи ба талаботи ПАС ҷавобгӯи идоракунни корпоративиро ба роҳ монад, бояд стратегияи мушаххаси фаъолияти худро таҳия намуда, барои ноил гардидан ба мақсадҳои он мусоидат намояд, инчунин амалигардонии назоратро аз болои иҷрои ин стратегия таъмин намояд.

Бо мақсади таъмини назорат аз болои иҷрои стратегияи фаъолияти ширкатҳои сугуртавӣ муайян намудани вазифа ва ўҳдадориҳои шахсони барои идоракунӣ ва амалигардонии назорат масъул, ўҳдадориҳои ҳуқуқӣ ва ҳуқуқи аз номи ширкати сугуртавӣ ва дар қадом ҳолатҳо амал намудан мувофиқи мақсад мебошад.

Ҳамзамон ширкатҳои сугуртавӣ ўҳдадор ҳастанд, ки нисбати расмиёти қабули қарорҳо ва андешидани тадбирҳо талаботи муайянро муқаррар намоянд. Аз ҷумла ин талабот ба омода намудани ҳуччатгузорӣ, ки барои қабули қарорҳои муҳими молиявӣ зарур буда, мантиқан асоснок карда мешаванд, даҳл дорад.

Лозим аст, ки дар раёсат ва роҳбарияти ширкатҳои сугуртавӣ интиқоли иттилоот оид ба идоракунӣ, роҳбарият ва амалигардонии назорат ва инчунин андешидани тадбирҳои саҳеҳкунанда/ислоҳкунанда барои риоя нагардидани қонун ва ё назорати гайрисамаранок, назорат ва ё идоракунӣ таъмин карда шаванд.

Аз ин лиҳоз, зарур аст, ки нисбати ўҳдадориҳои ширкати сугуртавӣ талаботи мушаххасе, ки ба ПАС ҷавобгӯ мебошад, дар қонунгузории сугурта сабт карда шавад.

Тавсияи 32. Ба Қонуни ҶТ «Дар бораи фаъолияти сугуртавӣ» ворид намудани талаботи зерин нисбати ўҳдадориҳои ширкати сугуртавӣ:

- Таҳия намудани стратегияе, ки мақсадҳои ширкати сугуртавиро муайян намуда, барои ноил гардидан ба ин мақсадҳо мусоидат намояд, инчунин амалигардонии назоратро аз болои иҷрои ин сиёсат таъмин намояд;
- Муайян намудани вазифа ва ўҳдадориҳои шахсони барои идоракунӣ ва амалигардонии назорати ширкати сугуртавӣ масъул, бо нишон додани шахсони мушаххас, ки ўҳдадориҳои ҳуқуқӣ ва ҳуқуқи аз номи ширкати сугуртавӣ ва дар қадом ҳолатҳо амал намуданро доранд;

- Муқаррар намудани талабот нисбати расмиёти қабули қарорҳо ва андешидани тадбирҳо, аз ҷумла омоданамоии хӯҷатгузории барои қабули қарорҳои муҳим ва ё молиявӣ зарур бо асосноккунии мантиқӣ;
- Таъмини интиқоли иттилоот ба раёсат ва роҳбарияти ширкати сӯғуртавӣ оид ба идоракунӣ, роҳбарият ва амалигардонии назорат дар ширкати сӯғуртавӣ;
- Таъмини андешидани тадбирҳои саҳеҳкунандаги/ислоҳкунандаги барои риоя нагардидани қонун ва ё назорати гайрисамаранок, назорат ва ё идоракунӣ.

Идоракунни таваккал ва назорати дохилӣ

Дар қонунгузории бахши сӯғурта бояд нисбат ба ширкатҳои сӯғуртавӣ талабот ҷиҳати ба роҳ мондани низоми самараноки идоракунии таваккал ва назорати дохилӣ муқаррар қарда шавад. Зарур аст, ки низоми идоракунии таваккал ба ширкати сӯғуртавӣ имконияти сари вақт ошкор намудан, баҳо додан, назорату идора намудан ва ҳисобот доданро оид ба таваккалҳои асосӣ таъмин намояд.

Заминаи қонунгузории бахши сӯғурта бояд талаботро дар ҳусуси он пешбинӣ намояд, ки ширкати сӯғуртавӣ бояд ақаллан дар як сол як маротиба, иттилооти муфассали оморӣ ва сифатиро доир ба натиҷаҳои фаъолият, механизмҳои идоракунӣ ва назорат, вазъи молиявӣ ва ҳачми сармоя, бо назардошти ҳамаи таваккалҳои мавҷудаи ширкат дар шакли барои иштирокчиёни бозор дастрас пешниҳод кунад.

Тавсияи 34. Ба Қонуни ҶТ «Дар бораи фаъолияти сӯғуртавӣ» ворид намудани талабот нисбати ширкати сӯғуртавӣ ҷиҳати ба роҳ мондани низоми самараноки идоракунии таваккал ва назорати дохилӣ.

Пешбинӣ намудани талабот нисбати ширкатҳои сӯғуртавӣ ҷиҳати ҳамасола пешниҳод намудани иттилооти муфассали оморӣ ва сифатӣ доир ба натиҷаҳои фаъолият, механизмҳои идоракунӣ ва назорат, вазъи молиявӣ ва ҳачми сармояи онҳо, бо назардошти ҳамаи таваккалҳои мавҷудаи ширкат.

Санҷишҳои назоратӣ ва ҳисботдиҳӣ

Бо мақсади амалигардонии назорати лозимӣ дар бозори сӯғурта ба мақоми назораткунанда бояд ҳуқуқҳои муайяни қонунан муқарраргардида дода шаванд.

Тавсияи 33. Барои ХДНС бояд ҳуқуқҳои зерин дар Қонуни ҟТ “Дар бораи фаъолияти сӯғуртавӣ” пешбинӣ қарда шаванд:

- Талаб намудани пешниҳоди саривақтии иттилоот аз ширкатҳои сӯғуртавӣ доир ба вазъи молиявӣ ва натиҷаҳои фаъолияти худ.
- Дарҳост намудани иттилооти молиявӣ оид ба ҳар қадом узви гурӯҳи сӯғуртавӣ;
- Муқаррар намудани қоида ва меъёрҳо нисбати стандартҳои баҳисобигрии муҳосибӣ ва суратҳисобҳои ҷамъбастие, ки бояд ҳангоми тартиб додани ҳисботҳо дар бораи натиҷаҳои назорат истифода шаванд;

- **Талаб намудани пешниҳоди ҳисбот оид ба таваккалҳои молиявии гайритавозунӣ аз ширкатҳои сугуртавӣ;**
- **Талаб намудани пешниҳоди ҳисбот оид ба вазифаҳои худ дар доираи шартномаҳо аз ширкатҳои сугуртавӣ;**
- **Талаб намудани пешниҳоди саривақтии ҳисбот аз ширкатҳои сугуртавӣ оид ба ҳама гуна тафйироти назаррасе, ки метавонанд ба вазъи молиявии онҳо таъсир расонанд.**

Ғайр аз ин, қонунгузории сугурта бояд ба мақоми назоратқунанда барои сафарҳои хизматӣ (ба маҳалҳо) вобаста ба гузаронидани санчишҳо ва ҷамъоварии иттилооте, ки барои ноил гардидан ба мақсадҳои гузошташуда зарур медонад, ваколатҳои васеъ дихад.

Яке аз намудҳои фаъолияти ҲДНС, ки дар банди 5-уми моддаи 22 Қонуни ҶТ «Дар бораи фаъолияти сугуртавӣ» номбар шудааст, гузаронидани санчишҳо дар маҳалҳо мебошад. Ваколати ҲДНС-ро вобаста ба гузаронидани санчишҳо танҳо моддаи мазкур дар назар дорад, Қонун бошад, ҷиҳати ба ҲДНС додани ҳуқуқи гузаронидани санчишҳо ягон муқаррароти маҳсуси мушаххасро дар бар намегирад. Ҳамчунин, дар қонунгузории сугурта бояд аниқ қайд карда шавад, ки огоҳ намудани ширкати сугуртавӣ дар бораи гузаронидани санчиш (дар маҳал) талаботи ҳатмӣ намебошад.

Тавсияи 34. Дар қонун ҳамчун муқаррароти маҳсуси мушаххас пешбинӣ намудани ваколатҳо барои ҲДНС ҷиҳати доир намудани сафарҳои хизматӣ (ба маҳалҳо) вобаста ба гузаронидани санчишҳо ва ҷамъоварии иттилооте, ки барои ноил гардидан ба мақсадҳои гузошташуда зарур мебошанд.

Тадбирҳои пешгирикунанда ва ислоҳотӣ

Дар моддаи 24 Қонуни ҶТ «Дар бораи фаъолияти сугуртавӣ» ӯҳдадориҳои ҲДНС вобаста ба амалигардонии назорати бозори сугурта муқаррар ҷиҳати ӯҳдадориҳои худ истифода барад, мувофиқат дошта бошанд. Аз ҷумлаи ваколате, ки дар қонунгузории сугурта бояд ба мақоми назоратӣ дода шаванд, ҳуқуқи андешидани ҷораҳо нисбати шахсони ҳуқуқӣ ва воқеие, ки фаъолияти сугуртавиро бидуни гирифтани иҷозатномаи зарурӣ амалӣ менамоянд, тааллук дорад.

Ғайр аз ин, қонунгузории сугурта бояд ҳангоми ба таҷрибаи оқилонаи муносибатҳои расмӣ мухолифат намудани фаъолияти ширкати сугуртавӣ ва мувофиқат накардан ба тадбирҳои танзимкунанда, ба мақоми назоратӣ барои сари вақт андешидани тадбирҳои пешгирикунанда ва ислоҳотӣ ҳуқуқ дихад.

Инчунин, ба мақоми назоратқунанда бояд ҳуқуқи гузаронидани як қатор ҷорабиниҳо ё қабул намудани тадбирҳои ислоҳкунанда, аз ҷумла даҳолати пешакиро, ҳангоми зарурат, дихад.

Як қатор ҷорабиниҳои алтернативӣ ва ислоҳкунанда бояд ба мақоми назоратқунанда дар соҳаи сугурта барои интиҳоб ва истифодаи доираи васеи тадбирҳои пешгириӣ ва ислоҳкунанда вобаста ба ҷиддияти мушкилоти дар ширкати сугуртавӣ пайдошуда имконият дихад.

Тавсияи 35. Дар Қонуни ҶТ «Дар бораи фаъолияти сұғартавӣ» барои ҲДНС муқаррар намудани ҳуқуқи андешидани як қатор чорабинихои алтернативӣ ва ислоҳқунанда барои интихоб ва истифодаи доираи васеи тадбирҳои пешгирий ва ислоҳқунанда вобаста ба ҷиддияти мушкилоти дар ширкати сұғартавӣ пайдошуда:

- ҳуқуқи андешидани чораҳо нисбати шахсони ҳуқуқӣ ва воқеие, ки фаъолияти сұғартавиро бидуни гирифтани иҷозатномаи зарурӣ амалӣ менамоянд.
- ҳуқуқ барои сари вақт андешидани тадбирҳои пешгирикунанда ва ислоҳотӣ ҳангоми ба таҷрибаи оқилонаи муносибатҳои расмӣ мухолифат намудани фаъолияти ширкати сұғартавӣ ва мувофиқат нақардан ба тадбирҳои танзимкунанда.
- ҳуқуқ барои гузаронидани як қатор чорабинихо ё қабул намудани тадбирҳои ислоҳқунанда, аз ҷумла даҳолати пешакӣ ҳангоми зарурат.

Татбиқи қонунгузории баҳши сұғурта

Қонунгузории сұғурта инчунин ҳангоми монеъ гардишани субъекти иқтисодӣ ба ворид намудани тағиироти барои қабули тадбирҳои пешгирикунанда ва ислоҳоти зарурӣ, бояд ба мақоми назораткунандаи сұғурта ҳуқуқ дихад, ки ширкатҳои сұғартавиро барои гузаронидани чораҳои ислоҳотӣ маҷбур намояд. Салоҳияти мақоми назораткунандаи соҳаи сұғурта бояд ҳуқуқи маҳдуд намудани амалиётҳои ширкати сұғартавиро дошта бошад; аз ширкати сұғартавӣ талаб намояд, ки вазъи молиявии худро такмил дихад; ё дигар тадбирҳоро ба монанди ташкили интиқоли полисҳои сұғартавии ширкати муфлисшуда ба дигар ширкати сұғартавӣ андешад.

Ғайр аз ин, қонунгузории сұғурта бояд ба мақоми назораткунанда ҳуқуқи бевосита ва мушахасро оид ба ҳал намудани мушкилоти вобаста ба идоракунӣ ва роҳбарияти ширкати сұғартавиро дихад, аз ҷумла ҳуқуқи онро дихад, ки аз ширкати сұғартавӣ озод намудан аз вазифа ё маҳдуд намудани ваколатҳои аъзои раёсат, роҳбарияти олӣ, мутахассисони асосие, ки вазифаҳои назоратиро иҷро менамоянд, соҳибмулкoni асосӣ, нозирони бевосита ё аудиторони беруниро талаб намояд.

Ҳангоми зарурат дар ҳолатҳои ниҳоӣ, мақоми назораткунанда бояд ҳуқуқи боздоштани амалиёти ширкати сұғартавие, ки ба талабот ҷавобѓӯ нест, дошта бошад. Дар қонунгузории сұғурта инчунин бояд ҷаримаҳо ва дигар намудҳои мучозот нисбати ширкатҳои сұғартавӣ ва шахсони воқеие, ки талаботи қонунгузориро вайрон кардаанд, пешбинӣ карда шаванд.

Тавсияи 36. Дар Қонуни ҶТ «Дар бораи фаъолияти сұғартавӣ» муқаррар намудани ҳуқуқи ҲДНС ҷиҳати маҷбур намудани ширкатҳои сұғартавӣ барои гузаронидани чораҳои ислоҳотӣ, аз ҷумла:

- маҳдуд намудани амалиётҳои ширкати сұғартавӣ;
- талаб намудани такмили вазъи молиявӣ;
- ташкили интиқоли полисҳои сұғартавии ширкати муфлисшуда ба дигар ширкати сұғартавӣ;

- озод намудан аз вазифа ё маҳдуд намудани ваколатҳои аъзои раёсат, роҳбарияти олӣ, мутахассисони асосие, ки дар ширкати сугуртавӣ вазифаҳои назоратиро иҷро менамоянд, соҳибмулкoni асосӣ, нозирони бевосита ё аудиторони берунӣ;
- боздоштани амалиёти ширкати сугуртавие, ки ба талабот ҷавобгӯ нест;
- пешбинӣ намудани ҷаримаҳо ва дигар намудҳои мучозот нисбати ширкатҳои сугуртавӣ ва шахсони воқеи, ки талаботи қонунгузориро вайрон кардаанд.

Муфлисшавӣ ва баромадан аз бозори сугурта

Ба қонунгузории бахши сугурта бояд тағиирот дар хусуси пешбинӣ намудани ҳолати аз ҷиҳати молиявӣ пардохтнопазир ва ё муфлис гардидани ширкати сугуртавӣ ворид карда шавад. Дар ин ҳолатҳо мақомоти назораткунанда бояд ҳуқуқи андешидани тадбирҳои қатъиро дошта бошад. Масалан, мусоидат ба муттаҳидшавӣ бо ширкате, ки аз ҷиҳати молиявӣ устувор буда, бомуваффақият амал намуда истодааст. Файр аз ин, агар андешидани дигар тадбирҳо ғайриимкон бошад, он гоҳ мақоми назораткунанда бояд ҳуқуқи бастан (қатъ намудани фаъолият) ё расонидани кӯмакро барои бастани ширкати муфлисшуда дошта бошад. Қонунгузории сугурта инчунин бояд расмиёти вобаста ба барҳамдиҳии ширкати сугуртавӣ ва баромадан аз бозори сугуртаро пешбинӣ намояд.

Тавсияи 37. Ба Қонуни ҶТ «Дар бораи фаъолияти сугуртавӣ» ворид намудани тағиироту иловаҳо оид ба ҳолатҳои пардохнопазир ва муфлис гардидани ширкати сугуртавӣ.

Ба ХДНС додани ҳуқуқ барои андешидани тадбирҳои қатъӣ вобаста ба расмиёти муфлисшавӣ.

Муқовимат ба қаллобӣ дар бахши сугурта

Қаллобӣ дар сугурта – ин амали бардурӯғ ё камбудии барқасданаи содирнамудаи яке аз ҷонибҳо бо мақсади гирифтани фоида (масалан, пешниҳоди аризai бардурӯғ дар бораи дуздида шудани мошини сабукрав ва ё амволи хона бо мақсади гирифтани маблағи сугуртавӣ) мебошад. Дар аксарияти доираҳои ҳуқуқӣ қаллобӣ ҳангоми сугурта тибқи муқаррарот оид ба қаллобӣ, ки дар қонунгузории ҷиноятӣ ҳусусияти умумидошта зикр гардидааст, мавриди таъқиби ҷиноятӣ қарор дода мешавад. Қонуни ҟТ «Дар бораи фаъолияти сугуртавӣ» ягон муқаррарот вобаста ба қаллобиро ҳангоми сугурта дар бар намегирад. Ба ҳар ҳол, агар қонунгузории сугурта муқарраротро ҷиҳати мубориза бо қаллобӣ ҳангоми сугурта ҳамчун амали ҷинойӣ дар бар мегирифт, мубориза бо қаллобӣ дар бахши сугурта хеле осон мегардид.

Қонунгузории сугурта бояд талаботро дар бораи он, ки ширкатҳои сугуртавӣ ва миёнаравон ўҳдадоранд доир ба пешгириӣ, ошкорсозӣ ва бартарафнамоии ҳодисаҳои қаллобӣ ҳангоми сугурта тадбирҳо андешанд, пешбинӣ намояд.

Файр аз ин, дар қонунгузории сүфурта бояд таҳримҳои мувофиқ (тадбирҳои ҷазодиҳӣ) барои содир намудани чунин қаллобӣ муқаррар карда шаванд.

Тавсияи 38. Ба Қонуни ҶТ «Дар бораи фаъолияти сүфуртавӣ» ворид намудани муқаррарот вобаста ба қаллобӣ дар сүфурта ҳамчун амали ҷинойӣ, аз ҷумла:

-ворид намудани талабот ба қонунгузории сүфурта дар бораи ӯхдадории ширкатҳои сүфуртавӣ ва миёнаравон доир ба пешгириӣ, ошкорсозӣ ва бартарафнамоии ҳодисаҳои қаллобӣ ҳангоми сүфурта;

- пешбинӣ намудани таҳримҳои мувофиқ (тадбирҳои ҷазодиҳӣ) барои содир намудани амали қаллобӣ дар сүфурта дар қонунгузории сүфурта.

Назорати дастаҷамъона

Қайд кардан зарур аст, ки тамоми муқаррароти Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти сүфуртавӣ» оид ба амалигардонии фаъолияти сүфуртавӣ ба ширкатҳои сүфуртавӣ ҳамчун субъектҳои мустақили иқтисодӣ равона карда шудаанд. Дар баробари ин дар қонуни мазкур муқаррароте, ки ба ҲДНС ҳуқуқи дар асоси дастаҷамъӣ амалӣ намудани назоратро медиҳад, мавҷуд нест.

Дар қонунгузории сүфурта бояд ҳуқуқи мақоми назораткунанда ҷиҳати амалигардонии назорати самараноки муттаҳида дар асоси дастаҷамъӣ пешбинӣ карда шавад. Назорати дастаҷамъона маънои онро дорад, ки мақоми назораткунанда дар соҳаи сүфурта ҳуқуқ дорад аз ширкати сүфуртавӣ ҳисоботи оқилонаи асоснокшуда ва маълумоти омории инфириодӣ ва умумиро талаб ва таҳлил намояд. Мақоми назораткунанда ҳамчунин ҳуқуқ дорад, ки дар бораи ширкатҳои духтарӣ, инчунин соҳибмулкони инфириодӣ ва фоидагирандаи (соҳибмулкон - бенифисиарҳо) гурӯҳ иттилоъ ба даст орад.

Тавсияи 39. Дар Қонуни ҶТ «Дар бораи фаъолияти сүфуртавӣ» пешбинӣ кардани ҳуқуқи мақоми назораткунанда ҷиҳати амалигардонии назорати самараноки муттаҳида дар асоси дастаҷамъӣ, яъне ҳуқуқи талаб ва таҳлил намудани ҳисоботи оқилонаи асоснокшуда ва маълумоти омории инфириодӣ ва умумӣ аз ширкати сүфуртавӣ.

Пешбинӣ кардани ҳуқуқи мақоми назораткунанда ҷиҳати гирифтани маълумот дар бораи ширкатҳои духтарӣ, инчунин соҳибмулкони инфириодӣ ва фоидагирандаи (соҳибмулкон - бенифисиарҳо) гурӯҳ.

БОБИ З. САМТҲОИ АФЗАЛИЯТНОКИ РУШДИ БАХШИ СУҒУРТА

3.1. САМТҲОИ РУШД ВА АФЗАЛИЯТҲОИ ДАРОЗМУДДАТ ДАР БАХШИ СУҒУРТА

Марҳалаи нави рушди иқтисодиёти миллӣ ва ҷомеа дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин тамоюлҳои иқтисодиёти ҷаҳонӣ, равандҳои ҳамгироӣ дар назди бахши миллии суғурта мақсад ва вазифаҳои нав мегузоранд. Бахши суғурта ҳамчун яке аз механизмҳои самараноки бозор бояд рушду устувори иқтисодиёт ва доираи иҷтимоиро таъмин намуда, ба фаъолияти иқтисодии масъулияtnоки субъектҳои ҳочагидориро мусоидат намояд ва ҳароҷоти иҷтимоии буҷети давлатро кам намояд.

Таҳлили вазъи ҷорӣ ва тамоилҳои муҳимтарини рушди низоми миллии суғурта зарурияти баланд бардоштани нақши онро дар низоми иқтисодию иҷтимоии давлат, мукаммал гардонидани заминаи қонунгузории бахши суғурта, мутобиқ намудани қонунгузории миллӣ ба талаботи стандартҳои пешқадами ҷаҳонӣ, равандҳои муосири ҳамгироӣ, шаклҳои ташкил, танзим ва назорати бахши суғурta, баланд бардоштани саводнокии молиявии иштирокчиёни бозори суғурta ба миён меорад.

Солҳои охир рушди устувори иқтисодиёти мамлакат дар баробари тадбирҳои амалинамудаи давлат дар самти ислоҳоти бахши суғурta ба рушди босуръати он мусоидат намуд, ки динамикаи мусбии нишондиҳандаҳои асосии бозори суғурta шаҳодати он мебошад. Аммо бо вуҷуди ин, дар мамлакат бозори суғурta ҳаёт ва дигар намудҳои суғурta дарозмуддат нокифоя рушд ёфтаанд.

Хусусан масъалаи васеъ намудани имкониятҳои сармоягузории ширкатҳои суғуртавӣ яке аз масъалаҳои асосӣ ба ҳисоб меравад. Таъминоти нокифояи ширкатҳои суғуртавӣ бо сармояи асосӣ ва оинномавӣ боиси ба ҳориҷи кишвар ҷорӣ гардидани ҳиссаи назарраси маблағҳои ҷамъовардаи ҳаққи суғуртавӣ мешавад. Илова бар ин қатор масъалаҳои ҷойдоштаи низоми суғурtaи ҳатмӣ имконияти ба пуррагӣ истифода бурдани тамоми иқтидори онро намедиҳанд, ки ба қатори онҳо пеш аз ҳама, сатҳи нокифояи ташкили назорати давлатии риоя намудани қонунгузории суғурtaи ҳатмӣ аз ҷониби суғуртакунандагон ва номукаммалии қонунгузории амалқунанда дохил мешаванд.

Ҳамин тарик мақсад ва вазифаҳои асосии рушди бозори суғурta инҳоянд:

1. Таҳия ва амалӣ намудани тадбирҳо оид ба қонеъ гардонидани талабот ба ҳифзи суғуртавии шаҳрвандон, шахсони ҳуқуқӣ ва давлат, ҷалби захираҳои дарозмуддати сармоягузорӣ барои рушди иқтисодиёти мамлакат;
2. Рушди суғурtaи ҳаёт ҳамчун воситаи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ;
3. Мукаммал гардонидани низоми суғурtaи ҳатмӣ;
4. Баланд бардоштани эътиmodи аҳолӣ ба ширкатҳои суғуртавӣ ва фарҳанги суғуртавии ҳамаи субъектҳои муносибаҳои суғуртавӣ;
5. Такмили назорати суғурta дар асоси таҷрибаи беҳтарини ҷаҳонӣ.

Тавре аз таҳлили вазъи ҷории соҳаи суғурta ва пешниҳодҳо бармеояд,

ки самтҳои асосии рушди бахши сугуртаи мамлакат дар давраи дарозмуддат инҳо мебошанд:

- таъмин шароит барои рушди рақобати озод дар бозори сугурта;
- пурзӯр намудани назорат ва такмили низоми идоракуни бахши сугурта;
- такмили қонунгузории бахши сугурта мутобики талаботи Принсипҳои Асосии Сугурта;
- баланд бардоштани рақобатпазирии ширкатҳои сугуртавӣ;
- ташаккули низоми муосири азnavсугуртакунонӣ бо ҷалби ширкатҳои сугуртавии ватанӣ;
- аз ҷониби ширкатҳои сугуртавӣ мунтазам гузаронидани маркетинги бозори хизматрасонии сугуртавӣ;
- беҳтар намудани сифати хизматрасонии сугуртавӣ ба аҳолӣ, аз он ҷумла сугуртаи иҷтимоӣ ва тиббӣ;
- васеъ намудани номгӯи хизматрасониҳои сугуртавӣ;
- тақвияти фаъолияти ташвиқоту тарғиботии ширкатҳои сугуртавӣ.
- ташкили низоми муосири сугуртакунонӣ;
- тақвият бахшидани фаъолияти сармоягузории ширкатҳои сугуртавӣ.

3.2. ВАЗИФАВУ ТАДБИРҲОИ МУШАХХАС (НАҚША ЧОРАБИНИҲО)

Дар асоси пешниҳодҳои аъзои гурӯҳи кории байниидоравӣ аз ҷумлаи намояндагони вазорату идораҳои даҳлдор, шарикони рушд ва бахши ҳусусӣ, котиботи Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ва шарикони рушд ҷиҳати бартараф намудани мушкилоти ҷойдошта лоиҳаи Нақшаи чорабиниҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ва соҳибкорӣ дар бахши сугурта дар Ҷумҳурии Тоҷикистон омода карда шудааст.

Амалигардонии лоиҳаи Нақшаи чорабиниҳои мазкур имконият медиҳад, ки сиёсати давлатӣ дар бахши сугурта дар давраи миёнамуддат бо назардошти афзалиятҳои рушди иқтисодиёти миллӣ ва дастгирии иҷтимоии аҳолӣ такмил дода шуда, низоми самараноки хифзи сугуртавӣ бунёд карда шавад. Инчунин татбиқи он ба ҷоринамоии фаъоли намудҳои нави сугурта, технологияи муосири сугурта, баландшавии сифат ва мукаммалгардонии номгӯи хизматрасониҳои сугуртавӣ, шаклу усуљҳои назорати сугурта мусоидат менамояд.

ХУЛОСА

Таҳлили вазъи воқеии фаъолияти бозори суғурта аз он гувоҳӣ медиҳад, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон заминаҳои зарурии рушди минбаъдаи суғуртаи миллӣ гузошта шудааст, аммо дар баробари ин, самтҳои мухталифи соҳаи мазкур ҳанӯз ҳам ба ислоҳот ниёз дорад.

Ба сабабҳои асосии рушди нокифояи бахши суғурта дар мамлакат мавҷудияти рақобати номукаммал дар бозори суғурта дохил мешавад, ки имконияти ширкатҳои хусусии суғуртавиро дар баробари ширкатҳои давлатӣ барои расонидани ҳамаи хизматрасониҳои суғуртавӣ, аз ҷумла хизматрасониҳои суғуртаи ҳатмӣ маҳдуд менамояд. Дар бозори суғуртаи ҷумҳури ба ду ширкати давлатии суғуртавӣ қарib 97 фоизи шартномаҳои суғуртавии басташуда ва 51 фоизи маблағҳои ҷалбшудаи ҳаққи суғуртавӣ рост меоянд, ки аз сатҳи баланди марказонидашудаи бозори суғурта ва ривоҷи рақобати номукаммал дар он шаҳодат медиҳад.

Амалӣ намудани хизматрасониҳои суғуртаи ҳатмӣ аз ҷониби ширкатҳои хусусии суғуртавӣ барои рушди рақобат дар бозори суғурта, пайдо шудани хизматрасониҳои нави суғуртавӣ ва баланд гардидани сифати онҳо, самаранокӣ ва фоиданокии фаъолияти ширкатҳои суғуртавӣ мусоидат менамояд.

Масъалаи дигари муҳими бахши суғурта таъмини назорат ва танзими босамари бахши суғурта тибқи ПАС мебошад, ки мустақилияти молиявию мустақилияти Ҳадамоти давлатии назорати суғуртаро пешбинӣ менамояд.

Масъалаи ҳалталаби дигари рушди бахши суғурта дар маҷмӯъ норасоии мутахассисони баландиҳтисоси бахши суғуртавӣ мебошад, ки вобаста ба амалигардонии ҳисобҳои иқтисодии тарифи суғурта ва ҳаҷми захираҳои суғуртавӣ барои таъмини сатҳи зарурии пардохтпазирий ва устувории молиявии ширкати суғуртавӣ фаъолият менамоянд.

Кифоя набудани мутахассисони соҳибхтисос ва таҷрибаи кории гузаронидани ҳисобҳои иқтисодии тавакаллҳои ширкатҳои суғуртавӣ боиси паст шудани самаранокии фаъолияти ширкатҳо ва рақобатпазирии онҳо мегардад.

Ҳамчунин ба таври зарурӣ ба роҳ намондани корҳои таблиғотию ташвиқотӣ ҷиҳати ҳавасмандгардонии аҳолӣ ва корхонаҳо оид ба истифодаи васеи имкониятҳои суғурта, ба рушди бозори суғурта таъсири манғӣ мерасонад.

Дар заминаи ҳисботи мазкур лоиҳаи Нақшай чорабиниҳои Ҳукумати ҷумҳурӣ оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ва соҳибкорӣ дар бахши суғурта таҳия ва пешниҳод карда шудааст.

Лоиҳаи Нақшай чорабиниҳои номбурда як қатор тадбирҳои Ҳукумати Тоҷикистонро вобаста ба беҳтаргардонии фазои сармоягузориву соҳибкорӣ дар бахши суғурта, аз ҷумла фароҳам овардани имконият барои рушди рақобати озод дар бахши суғурта, мукаммал гардонидани қонунгузории танзимкунандаи соҳа, таҳқими назорат ва баланд бардоштани рақобатпазирии бахши мазкурро дар бар мегирад.

Татбиқи пурраи тавсияҳои ҳисоботи мазкур ва лоиҳаи Нақшай чорабиниҳо ба мунтазам зиёд шудани саҳми бозори сугурта дар низоми муносибатҳои иҷтимоию иқтисодӣ ва молиявӣ, баланд шудани сатҳи ҳифзи сугуртавии субъектҳои соҳибкорӣ ва шаҳрвандони мамлакат ва амалӣ намудани механизми таъминкунандай рушди устувори иқтисодӣ мусоидат хоҳад намуд. Аз ҷумла татбиқи тавсияҳои омодашуда барои ноил гардидан ба ҳадафҳои зерин мусоидат менамояд:

- фароҳам гардидан муҳити боэътиҳод ва устувори сугуртакунонӣ;
- таъмини истифодаи ҳаддалимкони сугуртакунонӣ, ҳамчун сарчашмаи захираҳои сармоягузорӣ;
- таъмини боэътиҳодӣ ва устувории молиявии низоми сугуртакунонӣ;
- инкишофи бозори хизматрасониҳои сугуртавӣ;
- баланд бардоштани дараҷаи самаранокии танзими давлатии фаъолияти сугуртавӣ;
- рушди муносибатҳои тарафайни бозорҳои сугуртаи миллӣ ва байналхалқӣ;
- мутобиқ гардидан санадҳои меъёрию ҳуқуқии фаъолияти сугуртавӣ ба талаботи санадҳои муосири соҳавии байналхалқӣ;
- зиёд шудани номгӯи хизматрасониҳои сугуртавӣ ва шумораи ширкатҳои сугуртавии ватанию хориҷӣ;
- таъмини ҳавасмандгардонии шаҳрвандон, субъектҳои хоҷагидор ва ширкатҳои сугуртавӣ.

Умед аст, ки афзоиши талаботи дохила ба хизматрасониҳои сугуртавӣ, дастгирии ҳамаҷонибаи Ҳукумати мамлакат ҷиҳати рушди соҳаи сугурта барои таъсис ёфтани ширкатҳои бонуфузи ватанӣ ва рақобатпазир гардидан онҳо дар бозори сугуртаи давлатҳои минтақа мусоидат хоҳад кард.

Маълумоти таҳлилӣ доир ба ширкатҳои сӯғуртавии ватани

№	<ul style="list-style-type: none"> - Номи ширкат - Сармояи оинномавӣ (ҳазор сомонӣ) ба ҳолати 01.01.2014 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Muassis</i>, - Роҳбари ширкати сугуртавӣ - Иҷозатнома (Литсензия) (№, сана, мӯҳлат) 	<i>Номгӯи хизматрасониҳо бо тақсимот ба ҳатмӣ ва ихтиёри</i>
1.	<ul style="list-style-type: none"> - КВД «Тоҷиксӯғурта» - 5 200,0 	<ul style="list-style-type: none"> - Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон - Директор <u>Сатторов А.</u> - №НС-07-37 мӯҳлат 5 сол то 13.11. 2017 с. 	<p>I. Сӯғуртаи ҳатмӣ ва ҳатмии давлатӣ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Сӯғуртаи давлатии ҳатмии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 2. Сӯғуртаи давлатии ҳатмии Раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, узви Маҷлиси миллӣ ва вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 3. Сӯғуртаи давлатии ҳатмии шахсии судяҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 4. Сӯғуртаи давлатии ҳатмии шахсии прокурору муфаттишони мақомоти прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистон 5. Сӯғуртаи давлатии ҳатмии шахсии хизматчиёни ҳарбӣ ва шахсони ҳарбии ҳайати қаторӣ ва роҳбарикунданаи мақомоти корҳои дохилӣ ва Кумитаи миллии бехатарӣ 6. Сӯғуртаи давлатии ҳатмии шахсии кормандони мақомоти гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон 7. Сӯғуртаи давлатии ҳатмии хизматчиёни давлатӣ 8. Сӯғуртаи давлатии ҳатмии масъулияти шаҳрвандии соҳибони воситаҳои нақлиёт ва дигар мошинаю механизмҳои худгард 9. Сӯғуртаи давлатии ҳатмии меҳнаткашоне, ки бо корҳои хатарнокиашон барои ҳаёт ва саломатӣ баланд машғуланд 10. Сӯғуртаи ҳатмии биноҳо, иншоот ва амвол аз сӯхторҳо 11. Сӯғуртаи ҳатмии мусофириони нақлиёти автомобилӣ, обӣ, ҳавоӣ ва роҳи оҳан 12. Сӯғуртаи ҳатмии мусофирион дар мавриди интиқоли байналхалқии автомобилӣ 13. Сӯғуртаи ҳатмии амволи муассисаҳои кишоварзӣ сарфи назар аз шакли

		<p>моликияташон</p> <p><u>II. Суѓуртai ихтиёри</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Суѓуртai иморатҳо 2.Суѓуртai амволи шаҳрвандон 3.Суѓуртai чорвои шахсии шаҳрвандон 4.Суѓуртai воситаҳои нақлиёт 5.Суѓуртai амволи ҳавлӣ 6.Суѓуртai муштараки иморатҳо ва амволи ҳавлӣ тибқи шаҳодатномаи ягонаи суѓурта 7.Суѓуртai амволи шахсони ҳуқуқӣ 8.Суѓуртai ҳавопаймоҳо 9.Суѓуртai амволи гарав 10.Суѓуртai бори нақлиёт 11.Суѓуртai амволи шаҳрвандоне, ки машғули фаъолияти шахсии (инфиродии) меҳнатӣ мебошанд 12.Суѓуртai ҳосили зироатҳои кишоварзӣ, чорво ва дигар амволи хоҷагиҳои колективӣ, хоҷагиҳои давлатӣ ва иҷоракорон 13.Суѓуртai муштараки ҳаёт 14.Суѓуртai кӯдакон 15.Суѓуртai ақди никоҳ 16.Суѓурта аз ҳодисаҳои нохуш 17.Суѓуртai коллективии меҳнаткашон аз ҳодисаҳои нохуш дар корхонаҳо, муассисаҳо, ширкатҳо ва ширкатҳои кишоварзӣ 18.Суѓуртai кӯдакон аз ҳодисаҳои нохуш 19.Суѓуртai мактаббачагон аз ҳодисаҳои нохуш 20.Суѓурта аз ҳодисаҳои нохуш барои шаҳрвандони ба хориҷи кишвар сафаркунанда 21.Суѓуртai варзишгарон аз ҳодисаҳои нохуш 22.Суѓуртai сайёҳон аз ҳодисаҳои нохуш ҳангоми сафарҳои туристӣ (нақлиётӣ, обӣ, кӯҳӣ-пиёдагардӣ ва г.) 23.Суѓуртai тиббӣ (суѓуртai ихтиёрии тиббии шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрвандие, ки муваққатан дар Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доранд; суѓуртai ихтиёрии тиббии занҳо ҳангоми ҳомиладорӣ, таваллуд намудан ва бемориҳои гинекологияе, ки ба ҷарроҳӣ расонидаанд; суѓуртai ихтиёрии тиббии шахсоне, ки ба хориҷа мераванд).
--	--	--

2.	<p>- ЧДММ «МУИН»</p> <p>- 1 295,6</p>	<p>- Маркази исломии Ҷумхурии Тоҷикистон;</p> <p>Иҳоков Ш.;</p> <p>Ҷураев Ҷ.Ш.;</p> <p>Алиев Н.;</p> <p>Нарзуллоев Р.</p> <p>- Директор <u>Исхоков Ш.</u></p> <p>- №НС-07-24</p> <p>мӯҳлат 5 сол то 06.09.2016 с.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Суғуртаи ихтиёрии молумулки шахсони ҳуқуқӣ 2. Суғуртаи ихтиёрии дастаҷамъии шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ аз ҳодисаҳои ноҳуш 3. Суғуртаи ихтиёрии ҳаёт аз ҳисоби маблағҳои шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ 4. Суғуртаи ихтиёрий аз ҳодисаҳои ёрии таъчилии ҷарроҳӣ 5. Суғуртаи ихтиёрии мусоғирон 6. Суғуртаи ихтиёрии борҳо 7. Суғуртаи ихтиёрии кӯдакон аз ҳисоби маблағи шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ 8. Суғуртаи ихтиёрии сайёҳон аз ҳодисаҳои ноҳуш ва дар мавриди ёрирасонии фаврии ҷарроҳӣ 9. Суғуртаи ихтиёрии воситаҳои нақлиёти автомобилий ва масъулияти шаҳрвандии соҳибони онҳо 10. Суғуртаи ихтиёрии манзилҳои истиқоматии шаҳрвандон 11. Суғуртаи ихтиёрии киштиҳои ҳавоӣ ва масъулияти шаҳрвандии интиқолдиҳандагони авиатсионӣ 12. Суғуртаи тиббии ихтиёрий 13. Суғуртаи ихтиёрии молумулки шаҳрвандон 14. Суғуртаи ихтиёрии сафаркунандагон ба хориҷи кишвар
3.	<p>- КВД «Тоҷиксармоягузор»</p> <p>- 2 700,0</p>	<p>- Вазорати молияи Ҷумхурии Тоҷикистон</p> <p>- Раис <u>Одинаев Ф.Х.</u></p> <p>- №НС-07-32</p> <p>мӯҳлат 5 сол то 13.11.2017с.</p>	<p>I. <u>Суғуртаи ҳатмӣ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Суғуртаи ҳатмии борҳо 2. Суғуртаи ҳатмии амволи ба ичора гирифташудаи корхона ва ташкилотҳои давлатӣ <p>II. <u>Суғуртаи ихтиёрий</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Суғуртаи амвол 2. Суғуртаи борҳо 3. Суғуртаи воситаҳои нақлиёт 4. Суғурта аз ҳодисаҳои ноҳуш 5. Суғуртаи напардоҳтани кредитҳо 6. Суғуртаи маҷмӯии ҳаёти кормандони ташкилотҳо бо пардоҳтани хаққи сугуртавӣ аз ҳисоби ташкилотҳо 7. Суғуртаи амволи ба гарав гузошташуда

			<p>8. Суфуртаи корҳои соҳтмонию васлкунӣ</p> <p>9. Суфуртаи киштиҳои ҳавоӣ</p> <p>10. Суфуртаи сайёҳон аз ҳодисаҳои нохуш</p> <p>11. Суфуртаи депозитҳо</p> <p>12. Суфуртаи хатарҳои хориҷии иқтисодӣ</p> <p>13. Суфуртаи валорӣ</p> <p>14. Суфуртаи ҳамаи намудҳои сармоягузориҳо</p> <p>15. Суфуртаи хатарҳои тиҷоратӣ</p> <p>16. Суфуртаи тиббӣ</p> <p>17. Суфуртаи хатарҳои молиявӣ</p> <p>18. Суфуртаи хатарҳои содиротӣ (экспортных рисков)</p> <p>19. Суфуртаи масъулияти интиқолкунандагони автомобилий дар назди мақомоти гумруқӣ</p> <p>20. Суфуртаи биноҳои истиқоматӣ</p> <p>21. Суфуртаи шаҳрвандони ба ҳориҷа муҳочираткунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳодисаҳои нохуш</p> <p>22. Суфуртаи мусоғирон</p> <p>23. Суфуртаи масъулияти шаҳрвандии иҷроқунандагони молҳо, корҳо ва хизматрасониҳо</p> <p>24. Суфуртаи масъулияти касбии соҳтмончиён</p> <p>25. Суфуртаи масъулияти касбии ҳуқуқшиносон дар назди шахсони сеюм</p> <p>26. Суфуртаи масъулияти брокерҳои гумруқӣ</p> <p>27. Суфуртаи масъулияти касбии нотариусҳо дар назди шахсони сеюм</p> <p>28. Суфуртаи масъулияти соҳиби анбори мол ҳангоми амалигардонии фаъолияти касбии посбонӣ</p> <p>29. Суфуртаи шаҳрвандони ба ҳориҷа сафаркунанда</p> <p>30. Суфуртаи ихтиёрии масъулияти шаҳрвандии ташкилотҳои аудиторӣ</p>
4.	<p>- ЧДММ «Мехнат»</p> <p>- 500 ,0</p>	<p>- Маствулов А. Ш.</p> <p>- Директор <u>Маствулов Ф.</u></p> <p>- №НС-07-42 мӯҳлат 5 сол то 08.10.2018с.</p>	<p>1. Суфуртаи ихтиёрии масъулияти дорандагони анборҳои гумруқӣ ва анборҳои нигаҳдории мувакқатӣ;</p> <p>2. Суфурта намудани масъулияти касбии брокерҳои гумруқӣ;</p> <p>3. Суфурта намудани манбаи гарав (зомин);</p> <p>4. Суфурта намудани ҳаёти кормандон аз ҳисоби корхона;</p> <p>5. Суфурта намудани шаҳрвандон, ки ба ҳориҷи кишвар сафар менамоянд;</p> <p>6. Суфурта намудани корҳои соҳтмонӣ-васлнамоӣ;</p> <p>7. Суфуртаи ихтиёрии тиббӣ;</p> <p>8. Суфуртаи омехтаи воситаҳои нақлиёт;</p>

			<p>9.Суфурта намудан аз фалокатҳои ногаҳонӣ;</p> <p>10.Суфуртаи ҷавобгарии шаҳрвандии истеҳсолкунандагон ва фурӯшандагони молҳо, иҷроқунандагони корҳо (хизматрасониҳо);</p> <p>11.Суфуртаи молу мулки шаҳсони ҳуқуқӣ ва ҷисмонӣ аз сӯхтор ва дигар оғатҳо</p> <p>12.Суфуртаи ихтиёрии хатарҳои тиҷоратӣ ва молиявӣ</p> <p>13.Суфуртаи масъулияти шаҳрвандии соҳибони фурудгоҳҳо ва танзимгарон</p> <p>14.Суфуртаи боркашонӣ</p>
5.	<p>- ҶСП «Ориён-Иншуренс»</p> <p>- 3 300,0</p>	<p>- Шамсов М.; Шеров А. Ҷ.</p> <p>- Директор <u>Шарипов И.Х.</u>;</p> <p>- №НС-07-33 мӯҳлат 5 сол то 13.11.2017с.</p>	<p>1.Суфуртаи ихтиёрии таваккали соҳибкорӣ</p> <p>2.Суфуртаи ихтиёрии нақлиёти автомобилӣ</p> <p>3.Суфуртаи мусоғирон</p> <p>4.Суфуртаи ихтиёрии амвол</p> <p>5.Суфуртаи ихтиёрии ҷавобгарии шаҳрвандию ҳуқуқӣ барои расонидани зиён</p> <p>6.Суфуртаи нақлиёти роҳи оҳан</p> <p>7.Суфуртаи ихтиёрии борҳо</p> <p>8.Суфуртаи ихтиёрии киштиҳои ҳавоӣ</p> <p>9.Суфуртаи корҳои соҳтмонию васлкунӣ</p> <p>10.Суфуртаи шаҳсии ҳаёту саломатӣ</p> <p>11.Суфуртаи ихтиёрии ҷавобгарии шаҳрвандию ҳуқуқӣ оид ба шартнома</p>
6.	<p>- ҶДММ «Имдод»</p> <p>- 500,0</p>	<p>- Сайдова М.</p> <p>- Директор <u>Шамсуллоҳода Ш.</u></p> <p>- №НС-07-36 мӯҳлат 5 сол то 03.08.2015с</p>	<p>1.Суфуртаи корҳои соҳтмонию васлкунӣ</p> <p>2.Суфурта аз ҳодисаҳои ноҳуш</p> <p>3.Суфуртаи ихтиёрии борҳо</p> <p>4.Суфуртаи ихтиёрии воситаҳои нақлиёт</p> <p>5.Суфуртаи амвол</p> <p>6.Суфуртаи мусоғирон</p>
7.	<p>- ҶСП «Лондон Душанбе»</p> <p>- 500,0</p>	<p>- Ширкати «Лондонгайт инвестмент ва менҷмент пи-элси»;</p> <p>Шуштари Я.</p> <p>- Директор <u>Мухаммадиев Ф.</u>:</p>	<p>1.Суфуртаи амволи тиҷоратӣ</p> <p>2.Суфуртаи моликияти соҳибони хонаҳо</p> <p>3.Суфуртаи воситаҳои нақлиёти автомобилӣ аз талафоти ҷисмонӣ ё дуздида бурдан</p> <p>4.Суфуртаи масъулияти соҳибони нақлиёти автомобилӣ дар назди тарафи сеом</p>

		<p>- №НС-07-40 мұхлат 5 сол то 29.05.2018с.</p>	<p>5.Суғурта аз ходисаҳои нохуш 6.Суғуртаи борҳо ва боркашониҳои бо нақлиёти рӯизамиинӣ (автомобилӣ ва роҳи оҳан) амалишаванда аз ҳамаи хатарҳо 7.Суғуртаи масъулияти корфармо ва(ё) масъулияти оммавӣ 8.Суғуртаи пудратчиён аз ҳамаи намудҳои хатар 9.Суғуртаи фаъолияти бонкӣ 10.Суғуртаи тиббии сайёҳон ҳангоми саёҳатҳо 11.Суғуртаи тиббии ихтиёри</p>
8.	<p>- ЧДММ «Эсхата-суғурта» - 500,0</p>	<p>- ЧСК «Бонки Эсхата» Носиров Х. Д. - Директор <u>Носиров А:</u> - №НС-07-34 мұхлат 5 сол то 13.11.2017с.</p>	<p>1.Суғуртаи ихтиёрии амволи шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ аз оташ ва дигар хатарҳо 2.Суғуртаи ихтиёрии депозитҳо 3.Суғуртаи ашёи гарав 4.Суғуртаи ихтиёрии воситаҳои нақлиётӣ 5.Суғуртаи шаҳрвандоне, ки ба хориҷа мераванд 6.Суғуртаи ихтиёрии ҷавобгарии қасбии миёнараваҳои (брокерҳои) гумруқӣ 7.Суғуртаи ихтиёрии борҳо 8.Суғуртаи тиббии ихтиёри</p>
9.	<p>- ЧСП «Кафил» - 1 000,0</p>	<p>- ЧСК «Тоҷиксодирот бонк» - Директор <u>Сангинов</u> - №НС-07-26 мұхлат 5 сол то 13.06.2017с.</p>	<p>1.Суғуртаи амвол 2.Суғуртаи ихтиёрии депозитҳо 3.Суғуртаи воситаҳои нақлиёти автомобилӣ 4.Суғуртаи ихтиёрии амволи гарав 5.Суғуртаи ихтиёрий аз ҳодисаҳои нохуш 6.Суғуртаи хатарҳои ҳавопаймойӣ 7.Суғуртаи маҷмӯии ҳавфҳои молиявӣ 8.Суғуртаи ихтиёрии корҳои соҳтмонию васлкунӣ аз ҳамаи ҳавфҳо 9.Суғуртаи ихтиёрии борҳо 10.Суғуртаи ихтиёрии масъулияти шаҳрвандии таҳиякунандагон ва фурӯшандагони мол, иҷроқунандагони кор 11.Суғуртаи ихтиёрии шаҳрвандоне, ки ба хориҷи кишвар сафар менамоянд</p>
10.	<p>- ЧСП «М-Полис» - 1 000,0</p>	<p>- ЧСП «Бонки Рушди Тоҷикистон» - Директор <u>Қурбоналиев Н.</u></p>	<p>1.Суғуртаи ихтиёрии пасандозҳои депозитӣ 2.Суғуртаи ихтиёрии ҳаёт 3.Суғуртаи ихтиёрии амвол аз зарар</p>

		<p>- №НС-07-41 мұхлат 5 сол то 08.10.2018с.</p>	<p>4. Суғуртаи ихтиёрии хатари напардохтани қарз 5. Суғуртаи ихтиёрии воситаҳои нақлиёті 6. Суғуртаи ихтиёрии шахсони воқей ва хуқуқтар аз ҳодисаҳои нохуш 7. Суғуртаи ихтиёрии биноҳои истиқоматтый 8. Суғуртаи ихтиёрии бори нақлиёт</p>
11.	<p>- ЧДММ «Спитамен-суғурта» - 25 040, 9</p>	<p>- ЧСП «Спитамен Капитал»; Сайфуллоев Ф.; Чумаев Н. Р.; Сайфуллоев Ф. - Директор <u>Мирзоев Т.</u> - №НС-07-23 мұхлат 5 сол то 05.04.2016с</p>	<p>1. Суғуртаи ихтиёрии молумулк 2. Суғуртаи ихтиёрии маңмұйи нақлиёті автомобилей 3. Суғуртаи ихтиёрии мусоғирон 4. Суғуртаи ихтиёрии борхо 5. Суғуртаи ихтиёрии масъулияты шаҳрвандии хуқуқтар оид ба шартнома 6. Суғуртаи ихтиёрии кишихөз ҳавой 7. Суғуртаи ихтиёрии масъулияты шаҳрвандии хуқуқтар дар назди шахсони сезим 8. Суғуртаи ихтиёрии корхон сохтмонию васлкунай 9. Суғуртаи ихтиёрии нақлиёті роҳи оҳан 10. Суғуртаи ихтиёрии таваккалҳои фаъолияти соҳибкорӣ 11. Суғуртаи ихтиёрии шахсий ҳаёту саломаттый 12. Суғуртаи ихтиёрии молумулки ба гузашташуда</p>
12.	<p>- ЧДММ «Тоҷикматлуботсуғурта» - 500,0</p>	<p>- Иттифоқи чумхуриягии ҷамъиятҳои матлуботи Тоҷикистон «Иттифоқи Тоҷикматлубот» - Директор <u>Валиев Ш.</u> - №НС-07-19 мұхлат 5 сол то 03.08.2015с</p>	<p>1. Суғуртаи ихтиёрии амволи шахсони хуқуқтар ва воқеи 2. Суғурта аз ҳодисаҳои нохуш</p>
13.	<p>- ЧДММ «ИТМИНОН» - 500,0</p>	<p>- Алимова М. - Директор <u>Эсоев И.Т.</u> - №НС-07-25 мұхлат 5 сол то 13.06.2017с.</p>	<p>1. Суғуртаи ихтиёрий аз ҳодисаҳои нохуш; 2. Суғуртаи ихтиёрии корхон бинокориу васлгарӣ; 3. Суғуртаи ихтиёрии масъулияты соҳибони амборҳои гумруқтар ва соҳибони амборҳои нигоҳдории муваққатӣ; 4. Суғуртаи ихтиёрии молу мулк; 5. Суғуртаи ихтиёрии шаҳрвандони ба хориҷа сафаркунанда; 6. Суғуртаи ихтиёрии тиббӣ;</p>

			<p>7.Сүгуртаи ихтиёрий масъулияти касбий брокерхой гумрукай;</p> <p>8.Сүгуртаи ихтиёрий воситахой нақлиёт;</p> <p>9.Сүгуртаи ихтиёрий молу мулки ба гарав гузошташуда ичозатнома дода шудааст.</p>
14.	<ul style="list-style-type: none"> - ЧДММ «Сүгуртай Начот» - 500,0 	<ul style="list-style-type: none"> - Шоев Ш. Б. - Директори генералӣ <u>Шоев Ш. Б.</u> - №НС-07-29 мӯҳлат 5 сол то 10.10.2017с 	<p>1.Сүгуртаи ихтиёрий аз ҳодисаҳои нохуш;</p> <p>2.Сүгуртаи ихтиёрии тиббӣ;</p> <p>3.Сүгуртаи ихтиёрий молу мулк (бо замимаи №2);</p> <p>4.Сүгуртаи ихтиёрий комплексии воситаҳои нақлиётӣ руизамини(бо замимаи №2)иҷозат дода шудааст.</p>
15.	<ul style="list-style-type: none"> - ЧДММ «ТС Зарафшон» - 500,0 	<ul style="list-style-type: none"> - Одинаева З.; Гулмирзоева З.; Ёралиева М.; Рахимкулов Ҷ.; Рахимкулов Д. -Директор <u>Рахимкулов</u> - №НС-07-30 мӯҳлат 5 сол то 10.10.2017с 	<p>1.Сүгуртаи ихтиёрий аз ҳодисаҳои нохуш;</p> <p>2.Сүгуртаи ихтиёрий молу мулк;</p> <p>3.Сүгуртаи ихтиёрий молу мулки ба гарав гузошташуда.</p>
16.	<ul style="list-style-type: none"> - ЧДММ «Сүгуртай миллӣ» - 500,0 	<ul style="list-style-type: none"> - ЧДММ «Дили солим» - Директори генералӣ <u>Хамроев К.</u> - №НС-07-38 мӯҳлат 5 сол то 27.12.2017с. 	<p>1.Сүгуртаи ихтиёрии тиббӣ.</p>
17.	<ul style="list-style-type: none"> - ЧДММ Брокери сүгурта «Ариё» - 10,0 	<ul style="list-style-type: none"> - Менгниев А.; Дарюши М. - Директор <u>Мамачонов</u> - №НС-07-39/БС-01 мӯҳлат 5 сол то 27.12.2017с. 	<p>1.Фаъолияти миёнаравӣ</p>

**Хизматрасонихои сугуртавӣ аз ҷониби ширкатҳои сугуртавии
Ҷумҳурии Тоҷикистон**

Номгӯи сугуртаго	КВД «Тоҷиксугурта»	ҶСП «ТС «Қафил»	ҶСП ТС «Ориён Иншуранс»	КВД ШДС «Тоҷиксармоягузор»	ҶДММ «ТС «Мехнат»	ҶСДММ «ТС «Спитамен-Суурта»	ҶСП «ТС «Лондон-Душанбе»	ҶДММ «ТС «Муин»	ҶДММ «Сууртai начот»	ҶДММ «ТС «Имдод»	ҶДММ «ТС Итминон»	ҶДММ «Сууртai милли»	ҶДММ «ТС «Эсҳата сугурта»	ҶСП «ТС «М-Полис»	ҶДММ «Тоҷикматлуботсугурта»	ҶДММ «ТС Зарафшон»
СУФУРТАИ ҲАТМИИ ДАВЛАТИ																
1. Суғуртаи ҳатмии давлатии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Суғуртаи ҳатмии давлатии Раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, узви Маҷлиси миллӣ ва вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Суғуртаи ҳатмии давлатии шахсии судяҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Суғуртаи ҳатмии давлатии шахсии прокурору муфаттишони мақомоти прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистон	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Суғуртаи ҳатмии давлатии шахсии хизматчиён ва ӯхдадорони ҳарбӣ, шахсони ҳайати қаторӣ ва роҳбарикунандай мақомоти корҳои доҳилий ва Кумитаи амнияти миллӣ, Кумитаи холатҳои фавқулодда ва мудофияи гражданий	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Суғуртаи ҳатмии давлатии шахсии кормандони мақомоти гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Суғуртаи ҳатмии давлатии хизматчиёни давлатӣ	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
СУФУРТАИ ҲАТМИЙ																
1. Суғуртаи давлатии ҳатмии	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

масъулияти шаҳрвандии соҳибони воситаҳои нақлиёт																
2.Суғуртаи давлатии ҳатмии аз ҳодисаҳои фалокатовар ҳатман суғуртаи давлатӣ кардани заҳматкашоне, ки дар корҳои барои ҳаёт ва саломатӣ хеле ҳавфнок кор мекунанд	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.Суғуртаи ҳатмии биноҳо, иншиоот ва амвол аз сӯхторҳо	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.Суғуртаи ҳатмии мусоғирон дар мавриди интиқоли байналхалқии автомобилий	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.Суғуртаи ҳатмии мусоғирони нақлиёти автомобилий, обӣ, ҳавоӣ ва роҳҳои оҳан	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.Суғуртаи ҳатмии амволи муассисаҳои кишоварзӣ сарфи назар аз шакли моликияташон	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.Суғуртаи ҳатмии борҳо	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.Суғуртаи ҳатмии амволи ба ичора гирифташудаи корхона ва ташкилотҳои давлатӣ	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

СУҒУРТАИ ИХТИЁРИ

1.Суғуртаи ихтиёрии молу мулки шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√	√	√	√
2.Суғуртаи ихтиёрии молу мулки гарав	√	√	-	√	√	√	-	-	-	-	√	-	√	-	-	√
3.Суғуртаи ихтиёрии муштараки ҳаёт	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	-	√	√	√
4.Суғуртаи ихтиёрии ақди никоҳ	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.Суғуртаи ихтиёрии колективии кормардон, варзишгарон аз ҳодисаҳои ноҳуш	√	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-
6.Суғуртаи ихтиёрии тиббии шахсони ба ҳориҷа сафаркунанда	√	√	-	√	√	-	-	√	-	-	√	-	√	-	-	-
7.Суғуртаи ихтиёрии сайёҳон аз ҳодисаҳои ноҳуш ва тиббии шахсони ҳориҷӣ ва шахсони бетабаа, ки муваққатан ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид мешаванд	√	-	-	√	-	-	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
8.Суғуртаи ихтиёрии тиббӣ	√	-	-	√	√	-	√	√	√	-	√	√	√	-	-	-
9.Суғуртаи ихтиёрии мусоғирон	√	-	√	√	-	√	-	√	-	√	-	-	-	-	-	-
10.Суғуртаи ихтиёрии борҳо	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√	-	-	√	-	-	-
11.Суғуртаи ихтиёрии воситаҳои нақлиёти автомобилий	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√	√	-	-
12.Суғуртаи ихтиёрии киштиҳои ҳавоӣ	√	√	√	√	√	√	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-
13.Суғуртаи ихтиёрии напардоҳтани кредитҳо	-	-	-	√	-	-	√	-	-	-	-	-	-	√	-	-
14.Суғуртаи ихтиёрии корҳои соҳтмонию васлкунӣ	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	√	√	-	-	-	-

15.Суфуртаи ихтиёрии депозитхо	-	√	-	√	-	-	-	-	-	-	-	√	√	-	-
16.Суфуртаи ихтиёрии хатархой хориций иктиисодий	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.Суфуртаи ихтиёрии валоры	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.Суфуртаи ихтиёрии хамаи намудхой сармоягузорихо	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.Суфуртаи ихтиёрии хатархой тичораты	-	-	-	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.Суфуртаи ихтиёрии хатархой молиявый	-	√	-	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.Суфуртаи ихтиёрии хатархой содироты	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.Суфуртаи ихтиёрии масъулияти касбии хүкүмчиносон дар назди шахсони сеюм	-	-	-	√	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.Суфуртаи ихтиёрии масъулияти брокерхой гумрукы	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	√	-	√	-	-
24.Суфуртаи ихтиёрии масъулияти сохиби анбори мол ҳангоми амалигардонии фаъолияти касбии посбоны	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.Суфуртаи ихтиёрии масъулияти шаҳрвандии ташкилотхой аудиторы	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.Суфуртаи ихтиёрии масъулияти шаҳрвандии ичроқунандагони молҳо, корҳо ва хизматрасонихо	-	√	-	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.Суфуртаи ихтиёрии нақлиёти роҳи оҳан	-	-	√	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.Суфуртаи ихтиёрии тиббии занон ҳангоми ҳомиладоры, таваллуд ва бемориҳои гинекологӣ, ки боиси даҳолати ҷарроҳӣ мегарданд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Руйхати санадҳои меъёрии хуқуқӣ, ки фаъолияти
суғуртавиро танзим менамоянд**

1. Кодекси гражданийи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11 декабри соли 1999 №885;
2. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29 декабри соли 2010 №681 «Дар бораи фаъолияти суғуртавӣ»;
3. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 17 майи соли 2004 №37 «Дар бораи иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият»;
4. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19 марта соли 2013 №955 «Дар бораи суғуртаи ҳатмии нафақа»;
5. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13 декабря соли 1997 №517 «Дар бораи суғуртаи давлатии иҷтимоӣ»;
6. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 12 января соли 2010 №595 «Дар бораи нафақаҳои суғуртавӣ ва давлатӣ»;
7. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 июля соли 2012 №860 «Дар бораи баҳисобгирии инфиродӣ дар низоми суғуртаи ҳатмии нафақавӣ»;
8. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 августи соли 2011 №758 «Дар бораи суғуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ»;
9. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18 июня соли 2008 №408 «Дар бораи суғуртаи тиббӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»;
10. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 августи соли 2009 №540 «Дар бораи суғуртаи мутақобила».

Қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон:

1. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.03.1996с., №125 «Дар бораи суғуртаи ҳатмии давлатии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон»;
2. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 07.04.1999с., №129 «Дар бораи суғуртаи ҳатмии давлатии Раиси Маҷлиси милли Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва вакили Маҷлиси намояндагон Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон»;
3. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 14.06.1994с., №345 «Дар бораи суғуртаи ҳатмии давлатии шахсии судяҳо дар ҶТ»;
4. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25.08.2005с. «Дар бораи суғуртаи ҳатмии давлатии шахсии прокурор ва мақомотҳои прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистон»;
5. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23.09.1995с. «Дар бораи суғуртаи ҳатмии давлатии шахсии хизматчиёни ҳарбӣ ва шахсони қаторӣ ва роҳбариқунандай Вазорати корҳои дохилӣ ва Кумитаи амнияти миллӣ, ки уҳдадориҳои ҳарбӣ доранд»;
6. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 14.04.1994с. «Дар бораи суғуртаи ҳатмии давлатии шахсии шахсони мансабдори

- мақомоти гумруки Ҷумхурии Тоҷикистон»;
7. Қарори Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон аз 07.04.1999с., №142 «Дар бораи сугуртаи ҳатмии давлатии хизматчиёни давлатӣ»;
 8. Қарори Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон аз 10.06.1996с., №264 «Дар бораи сугуртаи ҳатмии давлатии масъулияти шаҳрвандии соҳибони воситаҳои нақлиёт»;
 9. Қарори Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон аз 05.10.2001с., №457 «Дар бораи таҳқими бехатарӣ аз сухтор дар Ҷумхурии Тоҷикистон»;
 10. Қарори Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон аз 04.02.1999с., №25 «Дар бораи сугуртаи ҳатмии давлатии мусоғирони нақлиёти автомобилий, обӣ, ҳавоӣ ва роҳҳои оҳан»;
 11. Қарори Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон аз 28.01.1994с., №36 «Дар бораи сугуртаи амволи корхонаҳои кишоварзӣ новобаста аз шакли моликият»;
 12. Қарори Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон аз 31.12.1998с., №547 «Дар бораи сугуртаи ҳатмии борҳо»;
 13. Қарори Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон аз 13.07.1999с., №315 «Дар бораи сугуртаи ҳатмии амволи ба иҷора додашавандай корхонаҳои давлатӣ ва ташкилотҳо».

**ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН
ВАЗОРАТИ РУШДИ ИҚТИСОД ВА САВДО**

ФАРМОИШ

№ 81

25. 09 соли 2013

**Оид ба таъсис додани гурӯҳи кории байниндоравӣ
чиҳати таҳлил намудани фазои сармоягузорӣ ва соҳибкорӣ
дар бахши сӯғурта.**

Бо мақсади ичрои банди 4 Протоколи ҷаласаи XI – уми Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ва соҳибкорӣ дар бахши сӯғурта аз 30 апрели соли 2013, **фармоиш мединам**:

1. Гурӯҳи кории байниндоравӣ дар назди Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳайати зерин таъсис дода шавад:
 - Давлатзод У. - Муовини Вазири рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон (Роҳбари гурӯҳи кории байниндоравӣ);
 - Насреддинаева Р. – Сардори Сарраёсати сиёсати сармоягузорӣ ва рушди минтақаҳои Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон;
 - Қаҳоров Ф. - Сардори Сарраёсати таҳлили макроиқтисодӣ, дурнамо ва ислоҳоти иқтисодии Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон;
 - Хайриддинов У. – Мутахассиси Раёсати таҳияи барномаҳои давлатии сармоягузорӣ ва маблағгузориҳои мутамаркази Сарраёсати сиёсати сармоягузорӣ ва рушди минтақаҳои Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон (котиби масъул);
 - Мадҷонова М. – Мушовири иқтисодии Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ;
 - Мирзоалиев Ф. – Раиси Ҳадамоти давлатии назорати сӯғуртаи назди Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон;
 - Валиева Ф. - Сардори Шӯъбаи Сарраёсати қонунгузории Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон;
 - Раҳимова М. - Мутахассиси пешбари Раёсати иқтисодӣ ва банақшагирии буҷетӣ соҳаи тандурустии Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
 - Раҷабов Р. - Сардори Раёсати муносибатҳои меҳнатии Вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
 - Ҳусайнов Ҷ. - Муовини Дириектори Департаменти назорати бонкии Бонки миллии Тоҷикистон;

- Абдулҳамидов Қ. - Сармутахассиси Раёсати дастгирии соҳибкории Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
 - Давлатов М. - Сармутахассиси Раёсати пешбурди фаъолияти сармоягузории Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
 - Хотамов Ҳ. - Мутахассиси Раёсати такмили қонунгузории андоз ва санадҳои меъёрии андозии Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;
 - Ахмедов Ҳ. - Сардори шуъбаи кор бо соҳибкорони Агентии давлатии сугуртаи иҷтимоӣ ва нафақа;
 - Абдуллоев Р. – Сармутахассиси Ҳадамоти зиддиинхисории назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;
 - Аминов И. - Сардори Раёсати сугуртаи шахсии КВД «Тоҷиксугурта»;
 - Хайтов Ҳ. - Сардори Шӯъбаи сугуртаи сармоягузориҳо ва амволии КВД ШДС «Тоҷиксармоягузор» дар назди Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон;
 - Асматбеков Ф. - Сардори раёсати омори савдо ва хизматрасонии Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон;
 - Қурбоналиев Н. - Директори генералии ҶСП ШС «М-ПОЛИС»;
 - Бобоев С. - Мутахассиси Шуъбаи сугуртаи ҶДММ «Итминон»;
 - Самиев М. - Сариқтисодчии Ҳазинаи сугуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ;
 - Икромова С. - Менечер оид ба маркетинги ҶДММ «Суғуртаи миллӣ»;
 - Ишратбеков Ҳ. - Мутахассиси ҶДММ «Тоҷикматлубот-суғурта»;
 - Шоев Ш. - Директори генералии ҶДММ «Суғуртаи наҷот»;
 - Шарипов И. - Директори ҶСП «Ориён Иншурэнс»;
 - Муҳиддинов Ф. - Менечери сугуртаи ҶДММ «Спитамен Иншурэнс»;
 - Чулибоев Ю. - Мушовири Директори ҶДММ ТС «Мехнат»;
 - Ҷураев Ҷ. - Муовини Директории генералии ҶДММ «Муин»;
 - Носиров А. - Директори ҶДММ ТС «Эсхата сугурта»;
 - Раҳимова М. - Сармуҳосиб ҶСП ТС «Кафил»;
 - Улҷабаева М. - Роҳбари Ассотсиатсияи миллии соҳибкории хурд ва миёнаи Ҷумҳурии Тоҷикистон;
 - Зарина А. - Мутахассиси бахши хусусӣ ва молиявии Бонки Умумиҷаҳонӣ;
 - Содиков Ф. - Коршиноси калон оид ба хизматрасониҳои молиявии Агентии Олмон оид ба ҳамкориҳои байналмилалӣ;
2. Гурӯхи кории байниидоравӣ таҳлили мушаҳҳасро доир ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ва соҳибкорӣ дар бахши сугуртаи ҷумҳурӣ гузаронида, натиҷаҳои онро бо тавсия ва пешниҳодҳои муфассал ба ҷаласаҳои ояндаи Шуро пешниҳод намоянд.
3. Назорат оид ба иҷрои фармоиши мазкур ба зиммаи Муовини Вазир Умед Давлатзод voguzor карда шавад.

Вазир

Ш. Раҳимзода

ПРОТОКОЛИ №1

**Чаласаи гурӯҳи корӣ оид ба таҳлил ва рафти иҷроӣ
банди 4 Протоколи чаласаи XI-уми Шӯрои машваратии назди Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ва
соҳибкорӣ дар бахши суғурта аз 30 апрели соли 2013.**

аз «14» октябри соли 2013 ш. Душанбе

Иштирок доштанд:

Муовини Вазири рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон - Давлатзод У., Сардори Сарраёсати таҳлили макроиқтисодӣ, дурнамо ва ислоҳоти иқтисодии Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон – Қаҳоров Ф., Мушовири иқтисодии Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ – Мадҷонова М., Мутахасси бахши хусусӣ ва молявии Бонки Умумиҷаҳонӣ – Аҳамед З., Коршиноси калон оид ба хизматрасониҳои молиявии Ҷамъияти Олмонӣ оид ба ҳамкории байналмилалӣ Содикӯз Ф., Раиси Ассотсиатсияи миллии соҳибкории хурд ва миёнаи Ҷумҳурии Тоҷикистон – Улҷабаева М., намояндагони вазорату идораҳо, ширкатҳои суғуртавӣ ва кормандони масъули Вазорат.

Рӯзномаи чаласаи гурӯҳи корӣ:

Муаррифии муҳтасари «Ҳуҷҷати барномавии Бонки Умумиҷаҳонӣ оид ба мушкилоти асосии бахши суғурта дар Тоҷикистон».

Дар ибтидои чаласа Муовини Вазири рушди иқтисод ва савдо, Умед Давлатзод аҳли толорро бо мақсади иштироки фаъол дар ҷорабинӣ вобаста ба баррасии банди 4 Протоколи чаласаи XI-уми Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар бахши суғурта аз 30 апрели соли 2013 даъват намуд.

Дар аснои чаласа Муовини Вазири рушди иқтисод ва савдо, Умеди Давлатзод аз иштирокчиёни чаласа, аз ҷумла аз намояндагони ширкатҳои суғуртавӣ барои гузаронидани чаласаи гурӯҳи кории навбатӣ маълумотҳои мушаххаси зеринро бо таври ҳаттӣ дар мӯҳлатҳои муқарраргардида ҳоҳиш намуданд:

1. Мушкилоти асосии ширкатҳои суғуртавии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва роҳҳои ҳалли онҳо;
2. Ҷорӣ намудани номѓӯи нави хизматрасониҳои суғуртавӣ аз рӯи талаботи бозори имрӯза.

Ҳамзамон, роҳбари гурӯҳи корӣ аз набудани ташвиқу тарғиби фаъолияти ширкатҳои суғуртавӣ ба аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон нигарон шуда, ҳоҳиш намуданд, ки дар чаласаи навбатӣ иштироки ҷонибҳо дар сатҳи лозима таъмин шавад.

Сипас, Сардори Сарраёсати таҳлили макроиқтисодӣ, дурнамо ва ислоҳоти иқтисодии Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон - Фазлиддин Қаҳоров аз мутахассиси бахши хусусӣ ва молиявии Бонки Умумиҷаҳонӣ – Зарина Аҳамед ҳоҳиш намуданд, ки «Ҳучҷати барномавии Бонки Умумиҷаҳонӣ оид ба мушкилотҳои асосии бахши суғурта дар Тоҷикистон» ба ҳозирин муҳтасар муаррифӣ намоянд.

Мутахассиси бахши хусусӣ ва молиявии Бонки Умумиҷаҳонӣ – Зарина Аҳамед қайд намуданд, ки дар аввали соли ҷорӣ аз ҷониби коршиносони Бонки Умумиҷаҳонӣ «Ҳучҷати барномавӣ оид ба мушкилотҳои асосии бахши суғурта дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» таҳия гардида, ба вазорату идораҳо ва ширкатҳои суғуртавӣ ирсол шуда буд. Инчунин, мавсүф ҳадафҳои асосии ҳучҷати мазкурро бо тавсияҳо ба ҳозирин муҳтасар маълумот дод:

1. Имконият додан ба рушди рақобатпазири;
2. Тақвияти назорат дар бахши суғурта ва таъмин намудани мустақилият ба мақомоти назоратӣ;
3. Такмили асноди қонунгузорӣ.

Ҷиҳати масъалаи якум қайд намуданд, ки айни замон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон амалигардонии хизматрасониҳои суғуртаи ҳатмӣ танҳо ба ширкатҳои давлатии суғуртавӣ иҷозат дода шудааст. Бинобар ин, коршиносони Бонки Умумиҷаҳонӣ тавсия медиҳанд, ки бозори суғурта барои рушди рақобат озод карда шуда, ба ширкатҳои суғуртавии хусусӣ барои амалӣ намудани хизматрасониҳои суғуртаи ҳатмӣ иҷозат дода шавад.

Доир ба масъалаи дуюм зикр гардид, ки Ҳадамоти давлатии назорати суғуртавӣ яке аз зерсохторҳои Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, дар тобеияти ин Вазорат қарор дорад. Инчунин, буҷети ҳадамоти марбута аз маблағузории давлатӣ вобастагӣ дорад. Чунин соҳтор ба стандартҳои байналмилалӣ оид ба усулҳои пешқадами тартиби кор, ки дар Принсипҳои Асосии Суғуртавӣ дарҷ шуда, аз ҷониби Ассотсиатсияи Байналмилалии Нозирони Суғуртавӣ (МАКОС) таҳия гардидааст, муҳолифат меқунад.

Принсипи асосии (ПАС) дар он аст, ки Ҳадамоти давлатии назорати суғуртавӣ аз нуқтаи функционалӣ ва молиявӣ мустақил бошад. Бинобар ин, Ҳадамоти давлатии назорати суғуртавӣ бояд аз соҳтори Вазорати молия бароварда ва ҳамчун мақомоти мустақил аз нав таъсис дода шавад ё ин ки ба соҳтори Бонки миллии Тоҷикистон ҳамчун раёсат дохил карда шавад.

Илова бар ин, коршиносони Бонки Умумиҷаҳонӣ ҳамаи тарафҳои мусбӣ ва манфиро ба инобат гирифта, тавсия медиҳанд, ки Ҳадамоти давлатии назорати суғуртаи назди Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба соҳтори Бонки Миллии Тоҷикистон ҳамчун раёсат дохил карда шавад.

Оид ба масъалаи сеюм зикр гардид, ки айни замон, асноди қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бахши суғурта ба талаботи стандартҳои байналмилалӣ оид ба усулҳои пешқадами тартиби кор, ки дар Принсипҳои Асосии Суғуртавӣ дарҷ шудааст, ҷавобғӯ нест. Бинобар ин,

коршиносони Бонки Умумицаҳонӣ пешниҳод менамоянд, ки қонунгузории ҷумхурӣ дар бахши сұғурта такмил дода шавад.

Баъд аз муаррифии «Ҳуҷҷати барномавии Бонки Умумицаҳонӣ оид ба мушкилотҳои асосии бахши сұғурта дар Тоҷикистон» иштирокчиёни ҷорабинии мазкур мубодилаи афкор намуданд:

Роҳбари Ассотсиатсияи миллии соҳибкории хурд ва миёнаи Ҷумҳурии Тоҷикистон – М. Улҷабаева оид ба ташриф наовардани баъзе роҳбарони ширкатҳои сұғуртавӣ дар ҷаласаи гурӯҳи корӣ эрод гирифта, қайд намуданд, ки Созмони Байналмилалии Мехнат ҷиҳати гузаштан ба меъёрҳои байналмилалий таваҷҷуҳи назаррас медиҳад.

Сипас, Сардори Раёсати сұғуртаи ҳусусии КВД «Тоҷиксұғурта» И. Аминов иброз намуд, ки раванди ҷаҳонишавӣ муҳимтарин афзалияти рушди иқтисодиёти мусир аст ва яке аз омилҳои зухуроти мазкур ин таъсисёбии бозори якҷояи минтақавӣ дар шакли Созмони ҳамкориҳои иқтисодӣ (ECO) мебошад. Бо сабаби он ки Ҷумҳурии Тоҷикистон аъзои Созмони ҳамкориҳои иқтисодӣ (ECO) мебошад, яке аз шартҳои асосии ҳамкорӣ дар ин самт муҳайё намудани кафолатҳои зарурӣ барои беҳтаргардонии фазои маблағгузорӣ ва соҳибкорӣ буда, тадбирҳои зеринро тақозо менамояд:

1. Қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сұғуртаи ҳатмии масъулияти шаҳрвандии соҳибони воситаҳои нақлиёт» бо назардошти шартҳои сұғурта аз рӯи талаботи Корти Сафед;
2. Таҳияи «Қоидai умумии сұғуртаи ҳатмии масъулияти шаҳрвандии соҳибони воситаҳои нақлиёт» ва намунаи умумии Полиси сұғуртавии масъулияти шаҳрвандии соҳибони воситаҳои нақлиёт бо риояи талаботи сұғурта аз рӯи Корти Сафед. Ҳолати мазкур ба сұғурта аз рӯи Корти сабз низ тааллук дорад.
3. Риоя намудани шартҳои сұғуртаи ҳатмӣ аз ҷониби ширкатҳои сұғуртавӣ, ҳангоми иҷозатномагирӣ. Онҳо бояд дар ҳамаи вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳои ҷумхурӣ филиалҳои худро дошта бошанд.
4. Барои пардохтпазир будан фонди оинномавии ширкатҳои сұғуртавӣ бояд чунин бошанд:
5. -ширкатҳои ҳусусӣ на камтар аз 50000 нишондиҳанда барои ҳисобҳо;
6. -ширкатҳои давлатӣ на камтар 200000 нишондиҳанда барои ҳисобҳо;
7. Таъмини кафолати ҷуброни пардохтҳои сұғуртавӣ ҳангоми ба амал омадани ҳодисаҳои сұғуртавӣ;

Айни ҳол, дар бозори сұғуртавии Ҷумҳурии Тоҷикистон 15 намуди сұғуртаи ҳатмӣ амал мекунад ва бозори сұғуртаи имрӯза ба қабули дигар қонунҳо оид ба сұғуртаи ҳатмӣ ниёз дорад, ба монанди Қонуни “Сұғуртаи ҳатмии молу мулки шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ”, ки он имкон медиҳад, то дар ҳолати рӯй додани ҳодисаҳои табиӣ ва зарар дидани молу мулки шаҳрвандони Тоҷикистон, пардохтҳои сұғуртавӣ аз ҳисоби ширкатҳои сұғуртавӣ ҷуброн шаванд ва буҷаи ҷумхурӣ аз ҳароҷотҳои эҳтимолӣ ва пешбининашуда эмин нигоҳ дошта шавад.

Сардори Шўъбаи ичозатномадиҳӣ ва бақайдгирии ширкатҳои суғуртавии Хадамоти давлатии назорати суғуртаи назди Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон И. Ҷумъаев ибroz намуданд, ки намояндагони Хадамот якҷоя бо мутахассисони Бонки Умумиҷаҳонӣ вобаста ба масъалаҳои зикр гардида ҳамкорӣ намуда, 2 масъалаи муҳимро муҳокима карданд:

- Рақобати носолим байни ширкатҳои давлатии суғуртавӣ ва ширкатҳои хусусӣ;
- Аз ҷониби ширкатҳои суғуртавӣ ҷиҳати бурдани таблиғот оид ба номгӯи хизматрасонии суғуртавӣ ба аҳолии қишвар дида намешавад, ҳол он ки ба унвони Хадамот якчанд муштари оид ба пардоҳти суғуртавӣ муроҷиат намуданд.

Инчунин қайд намуданд, ки гузаронидани Хадамоти давлатии назорати суғуртавӣ ба сохтори Бонки миллии Тоҷикистон ё мустақил намудани Хадамоти номбурда барои рушди бозори суғуртаи Ҷумҳурии Тоҷикистон нақши назаррас надорад.

Дар интиҳои ҷаласа бо назардошти фикру андеша ва пешниҳодоти иштирокчиёни ҷаласаи гурӯҳи корӣ **қарори зайл** қабул карда шуд:

- Ширкатҳои суғуртавӣ ва вазорату идораҳо зарур аст, ки мушкилотҳо ва пешниҳодҳои худро оид ба беҳтар намудани баҳши суғуртаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар муҳлатҳои муқарраргардида бо таври ҳаттӣ ба унвони Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намоянд.

ПРОТОКОЛИ №2

Чаласаи гурӯҳи корӣ оид ба таҳлил ва рафти ичрои банди 4: Протоколи чаласаи XI-уми Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ва соҳибкорӣ аз 30 апрели соли 2013.

аз «05» ноябри соли 2013

ш. Душанбе

Иштирок доштанд:

Муовини Вазири рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон - Давлатзод У., Сардори Сарраёсати сиёсати сармоягузорӣ ва рушди минтақаҳои Вазорати рушди иқтисод ва савдо – Насриддинова Р., Сардори Сарраёсати таҳлили макроиктисодӣ, дурнамо ва ислоҳоти иқтисодии Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон - Қаҳоров Ф., Мушовири иқтисодии Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ - Мадҷонова М., Муовини Раиси Ҳадамоти давлатии назорати суғуртаи назди Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон – Наимова С., Мутахассиси бахши хусусӣ ва молявии Бонки Умумиҷаҳонӣ – Аҳамед З., Коршиноси калон оид ба хизматрасониҳои молявии Агентии Олмон оид ба ҳамкориҳои байналмилалӣ Содиков Ф., Сардори мудирияти молия ва иқтисоди Ассотсиатсияи бонкҳои Тоҷикистон – Миракилов Х., намояндагони вазорату идораҳо, ширкатҳои суғуртавӣ ва кормандони масъули Вазорат.

Рӯзномаи чаласаи гурӯҳи корӣ:

1. Муаррифии муҳтасар оид ба «Проблемаҳои асосии бахши суғуртаи Ҷумҳурии Тоҷикистон»;
2. Муҳокимаи проблемаҳо ва пешниҳодҳои муфид.

Дар ибтидои чаласаи Муовини Вазири рушди иқтисод ва савдо, Умед Давлатзод аҳли толорро бо мақсади иштироки фаъол дар ҷорабинӣ вобаста ба баррасии банди 4 Протоколи чаласаи XI-уми Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ва соҳибкорӣ дар бахши суғурта аз 30 апрели соли 2013 даъват намуд.

Сипас, мутахассиси Раёсати таҳияи барномаҳои давлатии сармоягузорӣ ва маблағгузориҳои мутамарказ – У. Ҳайриддинов муаррифии муҳтасар оид ба «Проблемаҳои афзалиятноки бахши суғуртаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси пешниҳодҳои ширкатҳои суғуртавӣ ва вазорату идораҳо» ба ҳозирин маълумот дод.

У. Ҳайриддинов қайд намуд, ки дар чаласаи якуми гурӯҳи корӣ, ки дар санаи 14 Октябрини соли 2013 дар Вазорати рушди иқтисод баргузор гардид, якҷоя бо иштирокчиёни чаласаи марбута ба хулоса омаданд, ки вазорату идораҳо ва ширкатҳои суғуртавиро зарур аст, ки расман ба Вазорат оид ба проблемаҳои ҷойдошта ва пешниҳодҳои муфид ҷиҳати рушди бахши суғуртаи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намоянд.

Дар ин муддат аз чониби вазорату идораҳо ва ширкатҳои сугуртавӣ зиёда аз 24 мактубҳои расмӣ оид ба проблемаҳои бахши сугуртаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳалли онҳо ба Вазорат ворид гардид.

Баъд аз гузаронидани таҳлили зарурӣ дар асоси пешниҳодҳо якчанд проблемаҳои назаррас дар бахши сугуртаи Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян шуд, аз он ҷумла:

- Беэътиможӣ ва бехабарии аҳолӣ нисбати ширкатҳои сугуртавӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон – 19,1%;
- Рақобати носолим дар байни ширкатҳои сугуртавии давлатӣ ва хусусӣ – 16,1%;
- Вучуд надоштани актуарийи сугуртавӣ ва мутахассисони соҳибхтисос дар бозори сугуртаи Ҷумҳурии Тоҷикистон – 10,3%;
- Ҷавобгӯ набудани пойгоҳи қонунгузорӣ дар бахши сугурта ба меъёрҳои пешрафтаи таҷрибаи байналмилалӣ - 10,3%;
- Ноустувории пардохтпазирӣ ширкатҳои сугуртавӣ - 10,3%;
- Набудани рекламаи кофӣ - 10,3%;
- Набудани сугуртаи ҳатмии тиббӣ – 7,3%;
- Вучуд надоштани ассоциатсияи ширкатҳои сугуртавӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон – 5,8%;
- Набудани барномаи омӯзишии соҳаи сугурта дар донишгоҳҳои ҷумҳурӣ - 4,4%;
- Сугурта нашудани сармоягузориҳои дохилӣ ва хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон - 2,9%;
- Вучуд надоштани ширкати азnavсугуртакунонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон - 2,9%.

Баъдан, Муовини Вазири рушди иқтисод ва савдо У. Давлатзод якҷоя бо иштирокчиён оид ба ҳар як проблемаҳои зикргардида дар бахши сугуртаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси пешниҳодҳои муғид аз чониби ширкатҳои сугуртавӣ ва вазорату идораҳо ҷиҳати ҳалли проблемаҳои номбаршуда мубодилаи афкор намуда, нисбати ҳалли онҳо таклифи пешниҳодҳои зеринро менамояд:

Оид ба беэътиможӣ ва бехабарии аҳоли нисбати ширкатҳои сугуртавӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон:

- таъсис додани гурӯҳи корӣ оид ба мунтазам пеш бурдани корҳои таблиғоти, ташвиқоти ва reklamavӣ аз чониби ширкатҳои сугуртавӣ ва ҳадамоти давлатии назорати сугуртаи назди Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Гурӯҳи корӣ барои баланд бардоштани эътиқоди муштариён ихтиёран сугурта кардан мусоидат хоҳад намуд;
- таъмини кафолати ҷуброни пардохтҳои сугуртавӣ ҳангоми ба амал омадани ҳодисаҳои сугуртавӣ;
- гузаронидани муаррифномаҳо барои муштариёни эҳтимолӣ;
- таъсис додани раёсати хифзи ҳуқуқҳои истифодабарандагони хизматрасониҳои сугуртавӣ. Такмил додани усули мубориза бар зидди қаллобӣ дар бахши сугурта;

- таҳияи номгӯи хизматрасониҳои микро-сұғартакунонӣ барои шахсони камбизоат;
- соддакунони тартиби подоши сұғартавӣ;
- фаҳмондадиҳӣ ва ташвиқот дар воситаи ахбори омма, телевизион бо барномаи маҳсус бо иштироки ширкатҳои сұғартавӣ доир ба бартариҳои сұғурта;
- супориши Ҳукумати Ҷумҳури Тоҷикистон ба мақомотҳои даҳлдор ҷиҳати зиёд намудани шумораи барномаҳои телевизионӣ оид ба мавзӯи “Сұғурта”;
- ташкил намудани сомонаи маҳсус оид ба ширкатҳои сұғартавии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо маълумотҳои зарурӣ дар он;
- аксари вақт уҳдадориҳои ширкатҳои сұғартавӣ оид ба пардоҳти маблағи сұғурта ҳангоми рух додани ҳодисаҳои сұғартавӣ нисбати сұғурташаванда ё шахси дигаре, ки шартномаи сұғурта ба манфиати ў баста шудааст, амалӣ гардонида намешаванд. Бинобар ин, чунин таҷрибаи ноҳуб аз тарафи аҳолӣ ҳамчун як ҳодисаи муқаррарӣ ба монанди навъи пардоҳти ҳатмӣ бе назардошти манфиати сұғурташаванда қабул гардидааст, ки ин ба дарки нодурусти аҳамияти хизматрасонии сұғурта мусоидат менамояд. Мушкилоти зикргардидаро худи ширкатҳои сұғартавӣ ба бор меоранд. То он вақте ки аҳолӣ аҳамияти маҳсулоти сұғуртаро барои ҳимояи манфиатҳои худ ҳангоми ба вуқӯъ омадани ҳодисаҳои сұғартавӣ эҳсос ва дарк накунанд, талабот ба хизматрасониҳои сұғартавӣ зиёд намешавад.

Оид ба рақобати носолим дар байни ширкатҳои сұғартавии давлатӣ ва ҳусусӣ:

- бояд оид ба намудҳои ҳатмии сұғурта Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сұғуртаи ҳатмӣ» қабул гардад ва дар асоси он ширкатҳои сұғартавии ғайридавлатӣ барои ба ин намуд фаъолият намудан иҷозат дода шавад;
- дар асоси қонун бояд ҳамаи ширкатҳои сұғартавӣ тавонанд бо намудҳои сұғуртаи ҳатмӣ машгүл шаванд;
- бояд ба қонунҳои амалкунанда тафйирот ворид намуда, рақобати баробарро байни ширкатҳои сұғартавӣ таъмин намуд (Ҳадамоти зиддиинхисорӣ рақобатро таъмин намояд);
- қабули Қонуни ҔТ «Дар бораи сұғуртаи ҳатмии масъулияти шаҳрвандии соҳибони воситаҳои нақлиёт» бо назардошти шартҳои сұғурта аз рӯи талаботи Корти Сафед;
- риоя намудани шартҳои сұғуртаи ҳатмӣ аз ҷониби ширкатҳои сұғартавӣ, ҳангоми иҷозатномагирӣ. Онҳо бояд дар ҳамаи вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳои ҷумҳурӣ филиалҳои худро дошта бошанд;
- тарифҳо ва пардоҳтҳои ҳатмии сұғартавӣ бояд аз ҷониби мутахассисони соҳа (актуарий) бо назардошти бозори маҳаллӣ, иқтисодиёт ва сатҳи иҷтимоии кишвар таҳия шавад;
- ҷорӣ намудани сұғуртаи ҳатмии соҳтмон дар зинаи лоиҳакашӣ.

Оид ба вучуд надоштани актуарии сұғартавī ва мутахассисони сохибихтисос дар бозори сұғартай Құмхурии Тоҷикистон:

- масъалаи тайёр намудани чунин мутахассисон, бояд аз ҷониби Ҳукумат дастгирӣ ёфта, омӯзиши он дар давлатҳои ИДМ маблағузорӣ карда шавад;
- омӯзиши таҷрибаи бозори сұғартай кишварҳои рушдёфта (Олмон, Руسия ва ғ.);
- ҷалб намудани коршиносони байнамилалӣ барои тайёр намудани мутахассисони сохибихтисос (актуарий).

Оид ба ҷавобғӯ набудани асноди қонунгузорӣ дар бахши сұғурта ба меъёрҳои пешрафтаи таҷрибаи байнамилалӣ:

- вобаста ба масъалаи марбута бояд лоиҳаи Қонуни ҶТ «Дар бораи ворид намудани тағириу иловахо ба Қонуни ҶТ «Дар бораи фаъолияти сұғартавī» пешниҳод гардад;
- мақомоти назорати давлатии сұғурта бояд ширкати алоҳида бошад ва танзими самараноки бозори сұғуртаро таъмин намояд.
- таҳияи “Қоидай умумии сұғартай ҳатмии масъулияти шаҳрвандии сохибони воситаҳои нақлиёт” ва намунаи умумии Полиси сұғартавии масъулияти шаҳрвандии сохибони воситаҳои нақлиёт бо риояи талаботи сұғурта аз рӯи Корти Сафед. Ҳолати мазкур ба сұғурта аз рӯи Корти сабз низ тааллук дорад;
- ворид намудани тағиирот ба моддаҳои 111 ва 112 Кодекси андози Құмхурии Тоҷикистон, аниқтараш аз банди 9 моддаи 112 калимаҳои “хаққҳои сұғартай ихтиёрӣ”-ро хориҷ намудан, яъне дохил намудани хаққҳои сұғартавī ба тарҳҳо аз ҳарочот;
- ворид намудани тағиирот ба Қоидаҳои андозбандии сохибкорони инфириodie, ки дар асоси Патент ё Шаҳодатнома фаъолият менамоянд. (қарори ҲҖТ аз 31.08.2012, №495). Хориҷ намудани калимаҳои “фаолияти сұғартавī” аз зербанди в) банди 28 қоидаҳои мазкур. Мақсади асосии ичозат додан ба агентони сұғартавī (шахсони воқеӣ) амалӣ намудани фаъолияти сұғартавī-миёнаравӣ дар асоси Шаҳодатномаи сохибкори инфириodie;
- тақмили тартиби азnavсуғurtakunii ширкатҳои сұғurtakunanda ва тақсимоти ҳавф байни ширкатҳои сұғurtavī;
- азбаски дар қонунгузории амалқунандай сұғурта ягон намуди ҷавобгарӣ барои ширкатҳои сұғартавī ҳангоми ичро нагардидани ӯҳдадории онҳо дар назди сұғурtaшавандагон мувофиқи шартномаи сұғурta муайян карда нашудааст, ширкатҳои сұғартавī таҷriбаи худро ба манфиати худ ва заари сұғurtaшавандагон истифода бурда масъулият эҳсос намекунанд. Бинобар муайян намудани ҷавобгарии ҳукуқӣ барои ичро нагардидани ӯҳдадориҳо аз тарафи ширкатҳои сұғартавī оид ба пардоҳти маблағи сұғурta ҳангоми ба вуқӯъ омадани ҳодисаҳои сұғартавī нисбати сұғurtaшаванда ё шахси дигаре, ки шартномаи сұғурta ба манфиати ӯ баста шудааст, дар Қонуни Құмхурии Тоҷикистон «Дар бораи сұғурta» мувофиқи мақсад мебошад.

Оид ба ноустуории пардохтпазирии ширкатҳои сұғартавӣ:

- бояд ба қарори Ҳукумати ҶТ «Дар бораи муқаррар намудани сармояи оинномавии ширкатҳои сұғартавӣ» тағиирот ворид намуда, сармояи оинномавии ширкатҳои сұғартавиро зиёд намуд;
- зиёд намудани ҳадди ақали сармояи оинномавӣ барои ширкатҳои сұғартавӣ ва ҷалби сармояи хориҷӣ ва дохилӣ барои зиёд намудани захираҳои сұғартавӣ (ҳадди ақали сармояи оинномавӣ 50000 доллари ШМА муайян карда шавад.);
- барои пардохтпазир будан фонди оинномавии ширкатҳои сұғартавӣ бояд чунин бошанд:
 - ширкатҳои хусусӣ на камтар аз 50000 нишондиҳанда барои ҳисобҳо;
 - ширкатҳои давлатӣ на камтар 200000 нишондиҳанда барои ҳисобҳо.

Оид ба набудани сұғартай ҳатмии тиббӣ:

- шаҳрвандоне, ки ҳамаи пардохтҳои хифзи иҷтимоиро пардохт мекунанд, бояд соҳиби сұғартай тиббӣ шаванд;
- амалӣ намудани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Оид ба сұғартай ҳатмии тиббӣ”;
- зиёд намудани номгӯи хизматрасонихои сұғартай тиббӣ ба шаҳрвандон;
- таъмин намудани муҳочирони меҳнатӣ бо сұғартай ҳатмии тиббӣ.

Оид ба вучуд надоштани ассоциатсияи ширкатҳои сұғартавӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон:

- таъсис додани ассоциатсияи ширкатҳои сұғартавӣ бо назардошти таҷрибаи беҳтарини байналхалқӣ.

Оид ба набудани барномаи омӯзишии соҳаи сұғурта дар донишгоҳҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон:

- ташкил намудани дарсҳои лозима дар мактабу донишгоҳҳо оид ба фаъолияти сұғартавӣ;
- мутахасиси Донишкадаи техниқӣ бояд бидонад, ки соҳтмони биноҳо ё дигар объектҳои истеҳсолӣ ҳатман аз ҳодисаҳои сўхтор ва ҳодисаҳои гайричашмдошти табиат бояд сұғурта шуда бошанд;
- мутахассиси эҳтимолии Донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ бояд бидонад, ки пеш аз иштирок намудан дар мусобиқаҳои варзишӣ, полиси сұғартавӣ барои ҳимоя намудани варзишгар дар ҳолати тасодуфан дучор гаштан ба ҳодисаҳои гайричашмдошт дошта бошад;
- тайёр намудани мутахассисони соҳибхтисос дар донишгоҳҳо ва макотиби олии кишвар.

Оид ба сұғурта нашудани сармоягузориҳои дохилӣ ва хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон:

- лоиҳаҳое, ки сармоягузорони хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон маблағгузорӣ менамоянд, бояд дар қаламрави ҷумҳурӣ ва аз ҷониби ширкатҳои сұғартавии ватанӣ бо сұғурта фаро гирифта шаванд;

Оид ба вучуд надоштани ширкати азнавсуғуртақунонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон:

- бо мақсади нигоҳ доштани маблағҳои азnavсуғурташаванда дар қаламрави ҷумхурий, бояд ширкати давлатии азnavсуғуртакунӣ таъсис дода шавад;
- айни замон, набудани ширкатҳои азnavсуғуртакунӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон моро маҷбур месозад, ки барои азnavсуғуртакунӣ ба ширкатҳои хориҷӣ муроҷиат кунем, ки ин ҳароҷоти зиёдро талаб мекунад ва ҳам кафолати пурра надорад.

Дар интиҳои ҷаласа бо назардошти фикру андеша ва пешниҳодоти иштирокчиёни ҷаласаи гурӯҳи корӣ қарори зайл қабул карда шуд:

Вобаста ба муайян намудани нақшай ҷорабиниҳои зарурӣ барои беҳтар намудани баҳши суғуртаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаласаи гурӯҳи кории навбатӣ дар Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида шавад.

ПРОТОКОЛИ №3

Чаласаи гурӯҳи кории навбатӣ оид ба таҳлил ва рафти иҷрои банди 4: Протоколи чаласаи XI-уми Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ва соҳибкорӣ дар бахши сугурта аз 30 апрели соли 2013.

аз «17» январи соли 2014

ш. Душанбе

Иштирок доштанд:

Муовини Вазири рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон - Давлатзод У., Сардори Сарраёсати таҳлили макроиқтисодӣ, дурнамо ва ислоҳоти иқтисодии Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон - Қаҳоров Ф., Мушовири иқтисодии Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ - Мадҷонова М., Муовини Раиси Хадамоти давлатии назорати сугуртаи назди Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикисон – Наимова С., Коршиноси калон оид ба хизматрасониҳои молиявии Агентии Олмон оид ба ҳамкориҳои байналмилалӣ Содиков Ф., намояндагони вазорату идораҳо, ширкатҳои сугуртавӣ ва кормандони масъули Вазорат.

Рӯзномаи чаласаи гурӯҳи корӣ:

Таҳия намудани Гузориш оид ба фаъолияти сугурта дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асосӣ таклифу пешниҳодҳои аъзоёни гурӯҳи корӣ

Дар ибтидои чаласа Муовини Вазири рушди иқтисод ва савдо, Умед Давлатзод аҳли толорро бо мақсади иштироки фаъол дар ҷорабинӣ вобаста ба баррасии банди 4 Протоколи чаласаи XI-уми Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ва соҳибкорӣ дар бахши сугурта аз 30 апрели соли 2013 даъват намуд.

Сипас, Муовини Вазири рушди иқтисод ва савдо, Умед Давлатзод аз ширкатҳои сугуртавӣ ҳоҳиш намуданд, ки дар тарҷумаи «Ҳучҷати барномавии Бонки ҷаҳонӣ оид ба мушкилотҳои асосии бахши сугурта дар Тоҷикистон» бо забони давлатӣ мусоидат намоянд.

Бояд қайд намуд, ки Наимова Сулҳия - Муовини Раиси Хадамоти давлатии назорати сугуртаи назди Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дарҳости Муовини Вазири рушди иқтисод ва савдоро дастгирӣ намуда, тарҷумаи ҳучҷати зикргардиаро ба души Хадамоти хеш гирифт.

Инчунин, вобаста ба таҳия намудани лоиҳаи Гузориш оид ба фаъолияти сугурта дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар асоси таклифу пешниҳодҳои аъзоёни Гурӯҳи корӣ, гурӯҳи кории хурди техникӣ, аз ҳисоби кормандони вазорату идораҳо ва ширкатҳои сугуртавӣ таъсис дода шуд.

Дар интиҳои чаласа бо назардошти фикру андеша ва пешниҳодоти иштирокчиёни чаласаи гурӯҳи корӣ қарори зайл қабул карда шуд:

- Ҳүччати барномавии Бонки Ҷаҳонӣ оид ба мушкилотҳои асосии баҳши сугурта дар Тоҷикистон бо забони давлатӣ тарҷума карда шуда, ба аъзоёни Гурӯҳи корӣ, гурӯҳи кории хурди техникӣ пешниҳод карда шавад;
- Гурӯҳи кории хурди техникӣ лоиҳаи Гузориш оид ба фаъолияти сугурта дар Ҷумҳурии Тоҷикистонро таҳия намуда ба Гурӯҳи кории байниидоравӣ пешниҳод намояд.
- Гурӯҳи кории байниидоравӣ Гузориш оид ба фаъолияти сугурта дар Ҷумҳурии Тоҷикистонро ҷамъбаст намуда, ба баррасии Котиботи Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар мӯҳлатҳои муқарраргардида пешниҳод намояд.